

МАРКАЗИ КОРШИНОСИЮ ТАҲЛИЛИИ  
ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

МАСЪАЛАҲОИ  
МУБРАМИ СИЁСАТИ  
ХОРИЧИИ ТОҶИКИСТОН  
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР



**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН**

**МАРКАЗИ КОРШИНОСИЮ ТАҲЛИЛИИ ДОНИШГОҲИ  
МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН**

**МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ  
ТОЧИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР**

(Маҷмӯаи маводи таҳлилии донишҷӯёни бахши чаҳоруми  
ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилий дар соли таҳсили  
**2019-2020**)

**Душанбе  
2020**

УДК – 327(4/9)  
ББК – 66.4(4/8)

**Муқарризон:**

доктори илми таърих, профессор Ч.Л. Латифов,  
доктори илми филологӣ, профессор А.Сатторзода,  
номзади илми таърих, дотсент Ф.Н. Салимов

**Тартибдиҳанда ва роҳбари илмӣ:**  
номзади илми сиёсӣ Ш.Ш. Ризоён

**Муҳаррир:**  
Қиёмиддин Сатторӣ

- М –00** Масъалаҳои мубрами сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мусосир (Маҷмӯаи маводи таҳлилии донишҷӯёни бахши ҷаҳоруми ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилий дар соли таҳсили 2019–2020) – Душанбе: ДМТ, 2020. **120 с.**

*Дар маҷмӯаи мазкур намунаи корҳои мустақилонаи таҳлилии донишҷӯёни ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилий (бахши 4, соли таҳсили 2019-2020) гирдоварӣ шудаанд. Донишҷӯён баъди аз худ карданӣ равишҳои муҳталифи таҳлилий, навиштаҳои зерро таҳсия намуда, масъалаҳои инъикоси сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ (дар моҳи майян), таҳлилии муносабатҳои дучонибаи Тоҷикитон бо кишвари мавриди назар, контент-таҳлили сиёсати хориҷӣ ва масъалаҳои актуалий дар фазои иттилоотии кишварҳои мавриди назар ва худи мамлакат, инчунин таҳлили ситуативро вобаста ба масъалаҳои актуалий мавриди баррасӣ қарор дода, дар дарсҳои амалий онҳоро муаррифӣ намуданд.*

*Маҷмӯа барои донишҷӯёни ихтисосҳои илмҳои сиёсӣ, магистрантҳо ва ҳамаи онҳое, ки ба таҳлили амалии сиёсати хориҷии Тоҷикистон мароқ зоҳир меқуннд, тавсия мешавад.*

## Мундариҷа

<b>САРСУХАН .....</b>	<b>6</b>
<b>ФАСЛИ I. ТАҲЛИЛИ МОҲОНАИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТӢ .....</b>	<b>9</b>
Инъикоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилооитӣ дар моҳи майи соли 2018 .....	10
Инъикоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилооитӣ дар моҳи иуни соли 2018 .....	14
Инъикоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилооитӣ дар моҳи ноябрисоли 2018 .....	20
Инъикоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилооитӣ дар моҳи майи соли 2018 .....	25
<b>ФАСЛИ II. ТАҲЛИЛИ МУНОСИБАТҲОИ ТОЧИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶӢ .....</b>	<b>29</b>
Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Шоҳигарии Арабистони Саудӣ .....	30
Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон .....	34
Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Ҳиндустан .....	48
<b>ФАСЛИ III. КОНТЕНТ-ТАҲЛИЛИ СИЁСАТИ ХОРИҶӢ ВА МИНТАҚАВИИ ТОЧИКИСТОН .....</b>	<b>57</b>
Контент–таҳлил: имиҷи Тоҷикистон дар Қазоқистон .....	58
Контент–таҳлил: имиҷи Тоҷикистон дар Қирғизистон .....	62
Контент–таҳлил: имиҷи Тоҷикистон дар Туркманистон .....	64
Контент–таҳлил: имиҷи Тоҷикистон дар Украина .....	67
Контент–таҳлил: гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир дар Тоҷикистон .....	69
Контент – таҳлил: проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ .....	85

<b>ФАСЛИ IV. ТАҲЛИЛИ СИТУАТИВИИ СИЁСАТИ ХОРИЧӢ ВА МИНТАҚАВИИ ТО҆ЧИКИСТОН .....</b>	92
Тафсири ҳодиса дар Қазоқистон: задухӯрд байни қазоқҳо ва дунгандир .....93	93
Мушкилоти баста шудани сарҳади Туркманистон барои ҳамлу нақди молҳои Тоҷикистон .....98	98
Тафсири ҳодисаи вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир дар Тоҷикистон.....102	102
Тафсири ҳодисаҳои Тоҷикистон: ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ .....107	107
Тафсири ҳаводиси экстремизм дар Осиёи Марказӣ .....109	109
<b>БА ҶОЙИ ОХИРСУХАН.....</b>	114
Таҳлили воқеаҳо ва ҳодисаҳо – гарави қабули қарори дуруст ....115	115
Зарурати таълимӣ таҳлилгарӣ дар шароити муосир .....118	118

## САРСУХАН

Дар шароити имрӯзай таҳаввули иҷтимоию иқтисодии ҷаҳон фаъолияти иттилоотиу таҳлилӣ ба яке аз соҳаҳои муҳимми кори идораи давлатӣ табдил ёфтааст. Ҷамъ ва коркарди иттилооти зарурӣ барои қабули қарорҳои асоснок дар арсаи сиёсати доҳилӣ ва беруна мусоидат ҳоҳад кард.

Олимон, муҳаққиқон, сиёсатмадорон ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни ватаниву хориҷӣ дар тамоюлҳои пешрафтаи замони муосир иттилоотонӣ ва ақлонигардонии идораи давлатиро зикр менамоянд. Имрӯз васеъ гаштани майдони истифодай компүтерҳо, воситаҳои интиқоли маълумот, технологияҳои иттилоотӣ, афзудани шумораи "марказҳои зехнӣ"-и ба ҳукumatҳо ва бизнес хидматкунандаро метавон бе мушкилӣ мушоҳида намуд. Дар пеши назари мо қишири нави мутахассисон - таҳлилгарони касбӣ ташаккул меёбанд, ки вазифаҳои асосии онҳо ичрои мунтазами вазифаҳои таҳлилӣ мебошанд.

Низоми имрӯзай таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон ба ин вазъ то ба ҳол мутобиқ нагаштааст. Дар низоми таҳсилоти касбӣ ҳанӯз ҳам одатҳои маъмулӣ, ҳатмӣ будани азхуд кардани доираи васеи донишҳо (аксарияти нақшаҳои таълимии таҳассусҳо то ба ҳол ҷавобгӯи талаботи ин ё он касб нестанд ва ба назар мерасад, ки принсиҳи "универсализм" бартарӣ дорад) татбиқ мегардад. Таҷрибаи истифодаи донишҳои азхуднамудаи донишомӯзон дар амалия ба таври нокифоя, асосан дар шакли ҳалли масъалаҳо, таҳлили вазъ, дарсҳои амалӣ ва таҷрибаи истехсолӣ ва вакъҳои охир аҳён-аҳён, ҳамчун ҳалли "кейс"-ҳои аз тарафи устодон таҳияшуда пешниҳод мешаванд. Амалан курсҳое, ки ҳадафи онҳо омӯзиши касбии масъалаҳои таҳлилӣ ва таҳлилгарӣ бошанд дар барномаҳои донишгоҳҳо дида намешаванд, ҳол он ки зарурати воқеӣ ба ин навъи салоҳият байни мақомоти давлатӣ ва ҷамъияти рӯз аз рӯз зиёд мешавад.

Гомҳои аввалро дар самти ислоҳи ҳолати мавҷуда, кафедраи дипломатия ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистони факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон дар соли 2019 гузошт. Қадами аввал ба нақшай таълимии ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ ворид намудани фанҳои “Назария ва амалияи фаъолияти таҳлилӣ дар сиёсати хориҷӣ” ва “Таҳлил ва ояндабинӣ дар сиёсати хориҷӣ” буданд, ки пас аз санчиш ба нақшай таълимии магистратураи “дипломатия ва сиёсати беруна” (2020) ва “Фаъолияти таҳлилӣ ва иттилоотӣ дар сафорат” ва бакалавриати ҳамин ихтисос (2020) амалӣ гашт. Фанҳои “Назария ва амалияи фаъолияти таҳлилӣ дар сиёсати хориҷӣ” ва “Таҳлил ва ояндабинӣ дар сиёсати хориҷӣ” ба сифати фаннҳои умумикасбӣ ва таҳассусӣ ворид карда шуданд. Илова бар ин дар назди Доnihgox “Маркази коршиносиву таҳлилии Доnihgoxi миллии Тоҷикистон” ташкил карда шуд, ки ҳадафи асосиаш фароҳам овардани заминаҳо дар ташаккули мактаби Душанбегии таҳлилгарӣ аст.

Бе муболига, аҳаммияти фаъолияти таҳлилиро роҳбарони сатҳи олии мақомоту идораҳои давлатӣ батадриҷ дарк намуда, имрӯз натанҳо ба ташкили ҳадамоти матбуот, балки зерсоҳторҳои нисбатан ҷиддии таҳлилӣ рӯ оварда истодаанд. Мисоли равшани ин гуфтаҳо фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ раёсату зерсоҳтори Дастгохи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар назди дастгоҳи раисони вилоятҳо, Раёсати тадқиқоти стратегӣ дар дастгоҳи марказии Вазорати корҳои хориҷӣ (илова бар Раёсати иттилоот ва матбуоти ин Вазорат) ва ғайраҳо мебошанд. Албатта ҳанӯз ҳам дар фаъолияти ин соҳторҳо ҷанбаи иттилоотӣ бартарӣ дорад, лекин бо тарбия ёфтани насли нави таҳлилгарон бовари комил дорем, ки баҳши таҳлилӣ низ фаъолу қавӣ мегардад.

Бо ташаббус ва заҳматҳои устоди кафедра н.и.с. Шерали Ризоён барномаи таълимӣ, курси лексияҳо, методология ва методҳои омода намудани маводҳои таҳлилӣ таҳия ва дар дарсҳои амалии донишҷӯёни курси 4 ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ дар равобити байнамилал татбиқ гаштанд.Faъолияти мутгассил дар ин ҷода боиси омода гаштани маводҳои таҳлилӣ гардиданд, ки аҳаммияти таълимӣ ва амалӣ барои шунавандагони ин курсҳоро доранд. Роҳбарияти кафедра

бо розигии устод ва шогирдон лозим шуморид, ки намунахое аз чунин маводҳои таҳлилиро чоп кунанд. Боварӣ дорем, ки онҳо барои дарсҳои амалӣ хоссатан ва умуман барои омӯзиши фанҳои зикргардида барои донишҷӯён ҳамчун практикум муфид ҳоҳад буд.

Инак, дар дасти Шумо намунаҳои маводи таҳлилии донишҷӯёни баҳши чаҳоруми ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилист, ки аз рӯи мавзӯъ ва шакли мавод ба чаҳор фасл тақсим карда шудаанд:

**Фасли I. Таҳлили моҳонаи сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ;**

**Фасли II. Таҳлили муносибатҳои Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ;**

**Фасли III. Контент-таҳлили сиёсати хориҷӣ ва минтақавии Тоҷикистон;**

**Фасли IV. Таҳлили ситуативии сиёсати хориҷӣ ва минтақавии Тоҷикистон.**

Албатта ин таҷрибаи нахустин дар факулта дар солҳои охир аст ва худи донишҷӯён низ бори аввал ба ин кор даст заданд. Аз ин рӯ аз камбудиҳо низ холӣ нест, вале тавре бузургони мо гуфтаанд, танҳо таҷриба метавонад барои ташаккули малака ва дониши қавии таҳлилий мусоидат кунад.

*Фарруҳ Салимов, номзади илми таъриҳ,  
дотсент, мудири кафедраи дипломатия  
ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

**ФАСЛИ I. ТАҲЛИЛИ МОҲОНАИ  
СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ТОҶИКИСТОН ДАР  
ФАЗОИ ИТТИЛООТӢ**

## **Инъикоси сиёсати хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ дар моҳи майи соли 2018**

**Иброҳимзода Умедҷон,  
донишҷӯи бахши ҷаҳоруми  
иҳтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Муқаддима**

Моҳи майи соли 2018 сиёсати хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол буд, зеро дар ин моҳ дар кишвари мо конфронси сатҳи баланди байналмилаӣ таҳти унвони "Муқовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез" баргузор гардид ва сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Беларус ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Диққати асосии идораҳои сиёсати хориции кишвар барои омодагӣ ба ин ҷорабинҳо нигаронида шуда буд.

### **Рӯйдодҳои маҳсусан муҳим**

Рӯзи 3 ва 4 май дар кишвари мо Конфронси сатҳи баланди байналмилаӣ таҳти унвони "Муқовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез", баргузор гардид, ки дар он беш аз 400 нафар намоянда аз 48 кишвари ҷаҳон ва 31 созмони байналмилалию минтақавӣ, инчунин, марказҳои илмиву пажӯҳиши иштирок доштанд. Мақсади гузаронидани ҷунин ҷорабинӣ дар ҳамдастӣ ёфтани тадбиру ҷораҳо барои ҳалли масъалаи терроризм, экстремизм ва кибертерроризм дар минтақа ва ҷаҳон буд.

**Натиҷаҳо:** Ин ҳамоиш бори дигар ташаббускории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар масъалаи мубориза алайҳи терроризм ва экстремизмро собит намуд ва нишон дод, ки кишвари мо барои коҳиш додани ҳатари терроризм ва экстремизм дар якҷоягӣ бо дигар давлатҳо ва созмонҳои байналмилаӣ омодаи мубориза аст. Инчунин, дар конфронс "Эъломияи Душанбе" қабул гардид, ки дар он мақсад ва пешниҳодҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаи терроризм оварда шудааст, ки ҳамчун санади расмии Иҷлосияи 73-юми Маҷмаи Умумии СММ интишор гардид.

**Мулоҳиза:** Терроризм ва экстремизм, ки қариб ҳамаи кишварҳои дунёро фаро гирифтааст, барои минтақаи Осиёи Марказӣ, инчунин, Ҷумҳурии Тоҷикистон хатари чиддӣ дорад. Бояд барои эмин доштани кишвар аз таҳдидҳои эҳтимолии он, барои коҳиш додани ин хатар чораҳои зарурӣ андешида шавад. Ҷомеаи ҷаҳонро бо роҳи гузаронидани чунин ҳамоишҳо бояд даъват намоем, то ин ки чораҷӯй ва тадбирҳо андешанд ва роҳҳои аслии коҳиш додани ин вабои асрро пайдо намоянд.

1. Яке аз ин тадбирҳо ба тарики гуфтушунид бо роҳбарони гурӯҳҳои экстремистӣ ҳамкорӣ намудан мебошад. Масалан, дар доираи созмонҳои бонуфуз, ба монанди СММ, гузаронидани гуфтушунид бо роҳбарони гурӯҳҳои ифротгаро: Шӯрои амнияти СММ барои гузаронидани гуфтушунид бо роҳбарони ин гурӯҳҳо мусоидат кунад, то ин ки мақсаду ҳадафи онҳоро муайян ва барои даст кашидананашон аз ин кор чораҳои зарурӣ пешниҳод шавад.

2. Даст кашидани баъзе давлатҳо аз фурӯши силоҳ ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ.

3. Бо ҷавонон гузаронидани сухбатҳо доир ба мавзӯъҳои ватандустӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҷалби онҳо ба китобхонӣ, варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим, то ин ки эҳтимоли пайвастанашон ба гурӯҳҳои ифротӣ коҳиш ёбад.

Рӯйдоди дигари муҳим, сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Беларус ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Таҷрифи Президенти Ҷумҳурии Беларус ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, тиҷорат ва иқтисод зарур ва фоидаовар буд.

**Натиҷаҳо:** Дар доираи таҷрифи Президенти Ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон маросими намоиши молҳои он кишвар баргузор гардид. Соҳибкорон ва кишоварзони ҷумҳурии молу маҳсулоти соҳаҳои гуногун ва таҷҳизоти техникию кишоварзии ин кишварро дидан намуданд ва бо ширкатҳои аграрию мошинсозии ин кишвари дӯст дар ҳариду фурӯши молҳои худ заминаро барои ҳамкорӣ гузоштанд. Инчунин, дар давоми сафари Президенти Ҷумҳурии Беларус А.Лукашенко

марҳалаи аввали Корхонаи муштараки тракторсозии Тоҷикистону Беларус дар шаҳри Ҳисор ба истифода дода шуд, ки барои ҳамкории ҳарду кишвар дар соҳаи кишоварзӣ иқдоми хуб аст, зеро ифтитоҳи ин корхона Тоҷикистон бо техникаи зарурии соҳаи кишоварзӣ ва мутахассисони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мегарданд.

**Мулоҳиза:** Беларус яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад, ки соҳаи кишоварзиаш хуб рушд кардааст. Барои ҳамин, Тоҷикистонро зарур аст, то дар соҳаи кишоварзӣ бо Беларус ҳамкории худро ба роҳ монад ва аз имкониятҳои корхонаҳои тракторсозию мошинбарории ин кишвар истифода намояд, то соҳаи кишоварзии давлатамон рушд ва тараққӣ қунад.

Сафари расмии Раиси Ҳукумати Федератсияи Русия Дмитрий Медведев ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақсади сафар - тақвият баҳшидани рушди ҳамкории давлатҳо дар соҳаи илму фарҳанг, иқтисод, ҳарбӣ ва муҳочиранд буд.

**Натиҷаҳо:** Ба нақша гирифта шуд, ки гардиши мол байни Русия ва Тоҷикистон зиёд шавад. Масалан, дар соли 2017 мувофиқи омори Федератсияи Русия гардиши мол байни ин ду кишвар ба 900 млн. доллари амрикӣ расида буд. Инчунин, дар рафти мулоқот таваҷҷӯҳи бештар ба масъалаи вазъи муҳочирони корӣ ва ҷалби онҳо ба бозори меҳнати Русия зоҳир карда шуд. Дар зимни мулоқот Дмитрий Медведев зарурияти ворид гардидани НБО-и Санѓтуда-1ро ба лоихаи энергетикии Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ таъкид намуд.

**Мулоҳиза:** Нақши Федератсияи Русия дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва кишвари мо зарур аст, аммо масъалаи муҳочирони корӣ, ки масъалаи хеле муҳим аст, ба таври пурра ва комил баррасӣ ва арзёбӣ гардад. Барои муҳочирони мо масъалаи сабти ном, патент ва дигар санадҳои лозима сабуктар шаванд, то ин ки онҳо бе мушкилий фаъолияти худро идома дода тавонанд ва шартномаҳое, ки оид ба муҳочиранд ба имзо мерасад, назорат шавад, то онҳоро дар амал татбиқ созанд. Ҳамчунин, доир ба масъалаи НБО-и Санѓтуда1, агар дар ҳақиқат, гуфтаҳои Дмитрий Медведев дар амал татбиқ шаванд, нақши Тоҷикистон

дар бобати интиқоли барқ дар Осиёи Марказӣ хеле боло меравад.

**Хулоса:** Дар маҷмӯъ, гуфта метавонем, ки дар моҳи мазкур фаъол шудани сиёсати ҳориҷии кишвари мо ба назар мерасид. Баргузории чунин чорабинии байналмилалӣ обрӯйи кишвари моро дар саҳнаи байналмилалӣ баланд мебарад ва таваҷҷуҳи кишварҳои ҷаҳонро ба Тоҷикистон бештар месозад. Кишвари мо кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, то ҳамкориҳои ҳудро дар соҳаҳои иқтисод, тиҷорат, кишоварзӣ, фарҳанг, гуманитарӣ ва ҳарбӣ бо дигар давлатҳо тақвият бахшад. Мо ин дастовардҳоро набояд кифоя донем ва барои боз ҳам хубтар намудани муносибатҳои дучонибаву бисёрҷонибаи ҳуд бо давлатҳо, созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ бештар кӯшишу талош намоем.

## **Инъикоси сиёсати хориции Ҷумхурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ дар моҳи июни соли 2018**

**Қозиева Ҳумайро, донишҷӯи бахши  
чаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Муқаддима**

Гузориши таҳлилӣ моҳи июни соли 2018-ро дар бар гирифта, якчанд навигариҳои мухимро дар сиёсати хориции Ҷумхурии Тоҷикистон дар ин давра инъикос менамояд. Дар моҳи номбурда зимни сафари расмии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумхурии Мардумии Чин якчанд масъалаҳо, ба монанди мубориза бо терроризм, экстремизм, иқтисод, маориф, фарҳанг, амният, энергетика ва ғайра мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтанд.

### **Мақсади таҳлил:**

- Мусоидат ба рушду беҳтаргардонии муносибатҳои Ҷумхурии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ;
- Таҳлили вазъият ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли ин ва ё он масъала.

Дар моҳи номбурда воқеаҳо ва чорабинихое, ба монанди:

- Сафари расмии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ба Ҷумхурии Мардумии Чин ва дар ҳошияи он мулокот бо Сарони давлатҳои Қирғизистон, Русия, Афғонистон, Чин ва Сарвазири Ҳиндустон;
- Суҳанронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷаласаи Шӯрои Сарони давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ);
- Сафари кории Сарвари давлати Тоҷикистон ба вилояти Ҳэнани Ҷумхурии Мардумии Чин;
- Иштироки Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими кушодашавии Мусобиқоти ҷаҳон доир ба футбол соли 2018 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия;

- Мулоқот бо роҳбари Оҷонсии ҳамкориҳои байналмиллалии (ЛICA) Синичи Китаокай Ҷопон;
- Сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон ба Тоҷикистон;
- Мулоқоти Сарвари давлати Тоҷикистон бо Президенти Туркманистон;
- Мулоқоти Сарвари давлати Тоҷикистон бо ноиби Президенти Бонки Ҷаҳонӣ доир ба минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ;
- Мулоқот бо Раиси иҷроияи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;
- Мулоқот бо Комиссари Иттиҳоди Аврупо;
- Мулоқот бо мувовини Дабири кулли СММ;
- Мулоқоти Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндаи маҳсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ;
- Мулоқоти Сафири Тоҷикистон бо Вазири нафт, энергетика ва оби давлати Кувайт;
- Мулоқоти Сафири Тоҷикистон бо мувовини Вазорати корҳои хориҷии давлати Кувайт;
- Мулоқот бо Сафири Фавқулода ва Мухтори давлати Қатар;
- Иштироки Сафири Тоҷикистон дар Конгресси Умумирусиягии масъалаҳои об;
- Саммити матбуотии СҲШ дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин;
- Машваратҳои сиёсӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Финляндия;
- Баргузории конфронтси "Даҳсолаи байналмалалии амал "Об барои рушди устувор" барои солҳои 2018–2028" ва ғайра сурат гирифтанд.

### **Рӯйдодҳои аввалдараҷа**

**1.** Рӯзи 8-уми июни соли 2018 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии

Чин сафар намуд. Дар ин сафар Сарвари давлати Тоҷикистон дар Ҷаласаи Шӯрои Сарони давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай суханронӣ намуда, роҷеъ ба масъалаҳои шарикии тичоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, пойдории сулҳу амният, мубориза бар зидди терроризму экстремизм, ифротгарӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, пешгирии идеологияи радикалӣ ва киберчиноятҳо, ба роҳ мондани ҳамгироӣ дар соҳаҳои тичоратию иқтисодӣ ва фарҳангии башардӯстона дар фаъолияти Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ), қабули Стратегияи зидди маводи мухаддири СҲШ ва Барномаи амал оид ба иҷрои он ибрози андеша карданд.

Хулоса: Аҳаммияти Сафари Сарвари давлат, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин хеле назаррас мебошад, чунки:

- Зимни ин сафар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Сарони давлатҳои гуногун мулоқот намуда, масъалаҳои мухимми актуалиро баррасӣ ва муҳокима намуд.
- Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз сармоягузорони асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, зоро кишвари мо барои рушди иқтисод ба сармоягузорони хориҷӣ ниёз ва эҳтиёҷ дорад.

**Пешниҳод:** Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди терроризму ифротгарӣ танҳо бо роҳи пешниҳоди мақолаҳо мубориза мебаранд, ки мувофиқи матлаб нест. Мо бояд бар зидди чунин проблемаҳо бо роҳи амалӣ мубориза барем. Албатта, мо наметавонем чунин проблемаҳоро танҳо бо роҳи низомӣ ва қудратӣ ҳал намоем ва барои решакан кардани ин вабои аср ба мо лозим меояд, ки таваҷҷӯҳи асосии худро ба ҷанбаҳои афзоиши ин проблема равона сохта, дар ҳамдастӣ ин мушкилотро аз байн барем.

**2.** Дар шаҳри Чиндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин Сарвари давлати Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков воҳӯрӣ намуд. Дар ин мулоқот онҳо ба масъалаҳои афзоиши гардиши мол, истифодай имкониятҳои ҳамкорӣ, баҳрабардорӣ аз заҳираҳои

обиву энергетикӣ, татбиқи саривақтии лоиҳаи "CASA-1000", проблемаҳои сарҳади давлатӣ, инчунин рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, таъсиси корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, робитаҳои нақлиётӣ, транзитӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуданд.

**Натиҷа:** Барои ҳарҷӣ зудтар ҳал намудани мушкилоти сарҳадӣ таклиф пешниҳод карда шуд, ки Созишнома дар бораи сарҳади давлатӣ ва Созишномаи байниҳукуматӣ доир ба манъи фаъолияти хочагидорӣ дар хатти сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон то охири анҷоми марҳалай муайян ва ҷудо кардани хатти сарҳад, ба имзо расад. Ба гузаргоҳи сарҳадии "Қарамик" додани мақоми байналмилалӣ барои ҳалли аксар масъалаҳо дар бобати муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ зарур шуморида шуд.

**Хулоса:** Пешниҳоди чунин созишномаҳо барои ҳалли мушкилоти марзӣ ягон самарае надоданд, чунки байни Тоҷикистон ва Қирғизистон то ҳол муноқишаҳои сарҳадӣ идома доранд.

**3.** Барои ширкат дар конфронси "Даҳсолаи байналмалалии амал "Об барои рушди устувор", солҳои 2018–2028", Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун Ҳусайн ба шаҳри Душанбе ташриф овард ва бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқот анҷом дод. Сарварони ҳар ду кишвар зимни воҳӯрӣ масъалаи зиёд кардани ҳаҷми мубодилаи тиҷорат то ба 500 миллион доллари амрикӣ, истифодаи муштараки имкониятҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон, бунёди хатти интиқоли барқии "CASA-1000", ба кор андохтани имкониятҳои нақлиётву транзитии кишварҳоро мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор доданд.

**Натиҷаҳо:** Байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон ду санад оид ба ҳамкориҳо дар соҳаҳои фаъолияти аудити баҳши давлатӣ ва иттилоот ба имзо расид.

**Хулоса:** Ҳамкорӣ дар соҳаи иттилоот барои ҳарду давлат зарур аст, чунки дар замони муосир иттилоот нақши муҳимро иҷро мекунад ва бо пешрафти илму техника талабот ба таҳлил

назар ба замони гузашта хеле зиёд шудааст. Ба давлати мо зарур аст, ки ба ин соҳа диққати маҳсус дода, ҳарҷӣ бештар мутахасисони ин соҳаро омода намояд.

Баррасии масъалаи лоиҳаи "CASA-1000" дар мулоқот хеле муҳим ба назар мерасад, чунки амалишавии ин лоиҳа ба мо имконияти интиқол додани ҳаҷми бештари неруи барқро ба кишварҳои узви лоиҳа дода, рушди иқтисодии кишварро таъмин намояд.

### **Рӯйдодҳои дуюмдарача**

Рӯзи 4-уми июн машваратҳои сиёсии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Финляндия баргузор гардид. Ҷониби Тоҷикистонро сардори Раёсати кишварҳои Аврупо ва Амрикои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибназар Ғайратшоев ва ҷониби Финляндияро директори генералии Раёсати кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Осиёи Марказӣ ва Русияи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Финляндия хонум Маймо Ҳенриксон роҳбарӣ намуданд. Дар ин воҳӯрӣ онҳо масъалаҳои рушди робитаҳои дучонибаи Тоҷикистону Финляндияро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, маориф, сайёҳӣ ва ҳамкориҳои ду кишварро дар доираи созмонҳои байналмилалӣ мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор доданд.

**Хулоса:** Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Финляндия ба нафъи давлати мо мебошад, чунки Ҷумҳурии Финляндия яке аз давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдкардаи Иттиҳоди Аврупо ба ҳисоб меравад ва инчунин, содиркунандай нақлиёт ва қисмҳои эҳтиёти, моддаҳои кимиёвӣ, филизоти гуногун, маҳсулоти чӯбӣ, коғаз ва ғайра мебошад, ки ба давлати мо лозиманд. Инчунин, ҷалби сармоягузорони ин давлат ба ҷумҳуриямон яке аз омилҳои муҳим барои пешрафти иқтисодиёти мо ба ҳисоб меравад.

**Пешниҳод:** Бастани шартномаҳо дар соҳаи маориф, то ин ки донишҷӯёни мо тавонанд дар донишгоҳҳои Финляндия таҳсил намоянд ва инчунин, амалӣ намудани барномаи мубодилаи донишҷӯён байни Тоҷикистон ва Финляндия сурат гирад.

Дар умум, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи июни соли 2018 қӯшиш намуд, ки ҳамкориҳои худро бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон дар соҳаҳои гуногун, ба монанди иқтисодиёт, сиёсат, маориф, фарҳанг ва ғайра рушд дихад ва барои боз ҳам дар сатҳи нав қарор додани муносабатҳо бо дигар давлатҳо бояд ҳамкориҳои навро ба роҳ монад.

## **Инъикоси сиёсати хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ дар моҳи ноябрی соли 2018**

**Рӯҳшонаи Неъмат,  
денишҷӯи бахши ҷаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳдилий  
Муқаддима**

Дар моҳи ноябрی соли 2018 дар мадди назари сиёсати хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои гуногун, ба монанди терроризм, экстремизм, иқтисод, маориф, фарҳанг, илм, таъмини амнияти сарҳадҳо, энергетика ва ғайра қарор доштанд. Дар ин моҳ иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ҷумҳурии Амнияти Дастанҷамъии Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанҷамъӣ, қабули Вазири корҳои дохилии Арабистони Саудӣ, ноиби Президенти Бонки Ҷаҳонӣ ва воҳӯрии вазирони корҳои хориции Осиёи Марказӣ бо Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Брюссел сурат гирифт.

### **Рӯйдодҳои аввалдараҷа**

*1. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон санаи 8 ноябрь соли 2018 дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти Дастанҷамъии Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанҷамъӣ, ки дар шаҳри Остони Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардида, иштирок намуд. Дар ин ҳамоиш Сарони давлатҳои Тоҷикистон, Русия, Арманистон, Беларус, Қирғизистон ва Қазоқистон ширкат варзиданд.*

Масъалаҳои ҳамкориҳои давлатҳои узви ин созмон, ҳисботи солонаи котиботи Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанҷамъӣ оид ба амнияти дастанҷамъӣ, инчунин, масъалаҳои мухим доир ба таъмини амнияту суботи минтақавӣ ва байналмилаӣ мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтанд. Ҳамзамон, ба масъалаҳои зиёд шудани гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дар вазъи мушкили сиёсию ҳарбӣ қарор доштани Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд.

**Натиҷа:**

—Декларатсияи Шӯрои Амнияти Дастанамъии Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанамъӣ, Декларатсияи Сарони давлатҳои узви Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанамъӣ "Дар бораи чораҳои ҳамоҳангшуда нисбати шахсоне, ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалии терористӣ дар муноқишаҳои ҳарбӣ иштирок карданӣ", ба имзо расид.

— Беш аз 18 қарори Шӯрои Амнияти Дастанамъӣ доир ба ҳамгирии минбаъда дар соҳаҳои гуногун ба имзо расонида шуд.

**Пешниҳод:** Кишварҳои Осиёи Марказӣ барои дар ҳамдастӣ ҳаллу фасл намудани мушкилоти мавҷуда дар Афғонистон, ки ба кишварҳои минтақа таъсир мерасонанд, ба монанди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир, терроризм ва экстремизм ба СММ пешниҳод созанд ва дар амал онро ичро намоянд.

2. Дар таърихи 16 ноябр дар шаҳри Душанбе Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби президенти Бонки Ҷаҳонӣ доир ба минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ Сирил Мюллер мулоқот анҷом дод. Зимни воҳӯрӣ масъалаҳои дастгирии молиявӣ аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва ба даст овардани рушди устувор дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтанд.

#### **Натиҷа:**

—Бо дастгириҳои Бонки Ҷаҳонӣ яке аз ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини истиқлолияти энергетикӣ амалӣ гардида истодааст. Яъне ду агрегати НБО-и Роғун, ки иншооти бузурги аср ба ҳисоб меравад, ба истифода дода шуд ва соҳтмони агрегатҳои дигари он идома доранд.

— Бонки Ҷаҳонӣ ҳабдаҳ лоиҳаро дар Тоҷикистон дар соҳаҳои маориф, фарҳанг, тандурустӣ, кишоварзӣ, энергетика ва экология сармоягузорӣ мекунад.

3. Рӯзи 23 ноябр дар шаҳри Брюссел воҳӯрии вазирони корҳои хориҷии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо баргузор гардид, ки дар он ҷо Вазири корҳои хориҷии

Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ширкат намуд. Дар ин ҷамъомад масъалаҳои омодасозии Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ, якҷояшавӣ дар сабуксозии тағйирёбии иқлими, ҳифз намудани муҳити зист ва идоракуни захираҳои обии минтақа, ҷалби сармоягузориҳо ва рушди устувори кишварҳои Осиёи Марказиро баррасӣ карданд.

### **Натиҷа:**

—Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ қабул ва барои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои минтақа муаррифӣ гардид.

—Вазирони корҳои хориҷӣ Баёни муштаракро қабул карданд.

**Пешниҳод:** Дар ҳамдастӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ бояд як созмони навро таъсис диханд, ки барои масъалаҳои мавҷуда дар минтақа худи онҳо стратегияҳояшонро қабул намоянд, на ин ки Иттиҳоди Аврупо ба ҷойи кишварҳои Осиёи Марказӣ стратегия қабул кунад. Бояд, ки давлатҳои Осиёи Марказӣ бо Афғонистон ҳамкориҳояшонро мустаҳкам созанд ва дар таъмини амният дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ё ҳаллу фасли дигар масъалаҳо мусоидат намоянд. Зоро дар стратегияи қабулшуда омадааст, ки худи кишварҳои Осиёи Марказӣ шакл ва суръати ҳамкориҳои минтақавиро муайян мекунанд ва Иттиҳоди Аврупо бошад, танҳо "ин равандҳоро дастгирӣ менамояд". Пас аз ин бармеояд, ки кишварҳои минтақа дар танҳои метавонанд аз уҳдаи ин кор бароянд ва ҳеч лозим нест, ки Иттиҳоди Аврупо ба ин корҳо даҳолат намояд. Барои он ки Иттиҳоди Аврупо кишварҳои Осиёи Марказиро меомӯзанд ва бо дарназардошти манфиатҳои ҳуд барои Осиёи Марказӣ стратегия қабул мекунад.

### **Рӯйдодҳои дуюмдараҷа**

1. Вазири корҳои дохилии Шоҳигарии Арабистони Саудӣ Шоҳзода Абдулазиз ибни Сауд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар рафти мулоқот бо Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи истиқорори сулҳу оромӣ дар Афғонистон, таъмини амният дар кишварҳои арабӣ ва исломӣ, мубориза бар зидди терроризму экстремизми байналмилалӣ, гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва ҷиноятҳои

фаромиллӣ, баргузор намудани воҳӯриву мулоқот байни ҳукуматҳои ҳар ду ҷониб дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ ва техникиву фарҳангӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

**Натиҷа:**

—Ҳарду ҷониб дар якҷоягӣ барои решакан намудани гурӯҳҳои террористиву ифротгарӣ, ҷинояткорӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мубориза ҳоҳанд бурд.

—Аз ҷониби Арабистони Саудӣ ба Тоҷикистон сармоягузоронро ҷалб карда истодаанд ва ҳамзамон, ҳамкориҳои нави иқтисодию иҷтимоӣ ва техникиву фарҳангиро ба роҳ ҳоҳанд монд.

**Пешниҳод:** Тоҷикистон бояд ҳамкориҳои худро бо Арабистони Саудӣ дар соҳаҳои амниятӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра беш аз пеш густариш дихад.

2. Дар моҳи мадди назар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дувоздаҳ сафири навтаъйиншудаи давлатҳои ҷаҳон дар Тоҷикистон эътиимоднома қабул намуд.

**Натиҷа:** Аз қабули сафирон ҳамкориҳо бо кишварҳо дар сатҳи нав қарор ҳоҳанд гирифт.

**Хулоса,** агар диққат дижем дар ҳар як воҳӯриҳо бо давлатҳо ва созмонҳо масъалаи истиқорори сулҳ ва оромӣ дар Афғонистон ва маводи мухаддир мавриди муҳокима ва арзёбӣ қарор мегирад. Хуб мешуд, ки ин қазияро танҳо баррасӣ намекарданду дар ҳамдастӣ ба давлати Афғонистон, ки дар ҳамсоягӣ қарор дорад, барои аз байн бурдани гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва коҳиш додани хатари террористиву экстремистӣ кумак мекарданд, то ин ки тарсу ҳаросе, ки имрӯз ё фардо заرارаш мерасад, аз байн мерафт. Аз тарафи дигар, савол ба миён меояд, ки чаро то ҳол СММ оид ба амнияти Афғонистон ҷорае наандешидааст? Ҷунки то ҳол ба ин созмон ягон таклифи муфиду мушаххас барои таъмини амният, истиқорори сулҳу оромиш дар Афғонистон пешниҳод нашудааст.

Дар умум, Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябрی соли 2018 кӯшиш намуд, ки ҳамкориҳоро бо созмонҳои байналмилалӣ ва давлатҳо дар сатҳи нав қарор ва густариш дихад.

## **Инъикоси сиёсати хориции Ҷумхурии Тоҷикистон дар фазои иттилоотӣ дар моҳи майи соли 2018**

**Ҷобиров Шаҳбоз,  
денишҷӯи бахши ҷаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Муқаддима**

Гузориши таҳлилӣ моҳи марта соли 2019-ро дарбар мегирад. Дар моҳи мазкур воҳӯриҳои Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари ҳайати Ҳазинаи Байнамилалии Асъор, бо Роҳбари Ҷумхурии Тогористони Федератсияи Русия, бо муовини Раиси Ҳукумати Федератсияи Русия, иштироки Вазири корҳои хориции Ҷумхурии Тоҷикистон дар ҷаласаи Шӯрои Вазирони корҳои хориции кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Исломӣ, машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориции Тоҷикистон ва Туркия, ширкати Вазири корҳои хориции Ҷумхурии Тоҷикистон дар ҷорабинии сатҳи баланди СММ доир ба иқлим ва рушди устувор ва дар Ҷаласаи Шӯрои Амнияти СММ, мулокоти Вазири корҳои хориции Ҷумхурии Тоҷикистон бо Дабири Кулли СММ ва ғайра баргузор гардиданд.

### **Рӯйдодҳои маҳсусан муҳим**

**1.** Рӯзи 12-уми марта соли 2019 Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Роҳбари ҳайати Ҳазинаи Байнамилалии Асъор ҳонум Падамҷа Ҳандевал мулокот кард. Дар ин воҳӯрӣ вазъ ва ҳамкориҳои дучониба доир ба Барномаи ояндаи байни Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҳазинаи Байнамилалии Асъор дар доираи "Механизми васеи қарздиҳӣ"-ро мавриди баррасӣ қарор доданд. Зимни мулокот, инчунин, дигар масъалаҳои муҳим муҳокима ва арзёбӣ карда шуд.

**Хулоса:** Ҳамкорӣ бо Ҳазинаи Байнамилалии Асъор каме ҳам бошад, тавонист ба Ҷумхурии Тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои стратегии худ кумак расонад.

**2.** Рӯзи 19-уми марта соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон Роҳбари Ҷумҳурии Тотористони Федератсияи Русия Рустам Миннихановро ба ҳузур пазируфт. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо ба соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия, комплекси агросаноатӣ, қанданиҳои фоиданок, саноати нафту газ, саноати вазнин, сабук ва ғайра таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуданд.

**Натиҷа:** Пешниҳод карда шуд, ки барои боз ҳам беҳтар кардани ҳамкориҳои судманди дучониба дар соҳаҳои сармоягузорӣ, саноат, комплекси логистикӣ ва агросаноатӣ, бонқдорӣ, муҳочиранд ва тандурустӣ бояд Форуми соҳибкорони Тоҷикистону Тотористон баргузор карда шавад.

**3.** Рӯзи 19-уми марта соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муовини якуми Раиси Ҳукумати Федератсияи Русия Антон Силуянов мулоқот анҷом дод. Зимни воҳӯрӣ ҷонибҳо ба соҳаҳои истиҳроҷу коркарди маъдан, саноати сабук ва ҳӯрокворӣ, сӯзишворӣ, энергетика ва комплекси ҳочагидорӣ, рушди ҳамкорӣ дар баҳшҳои молиявӣ ва кредит, нақлиёт, коммуникатсия ва сайёҳӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуданд. Инчунин, робитаҳои фарҳангиву гуманитарӣ, маориф ва муҳочирати меҳнатӣ аз мавзӯъҳои дигаре буданд, ки дар рафти мулоқот баррасӣ гардиданд.

**Хулоса:** Ин мулоқот аз он ҷиҳат мухим буд, ки дикқати асосӣ ба муҳочирати корӣ дода шуд, чунки ҳар сол шумораи зиёди шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳайси муҳочири меҳнатӣ ба Русия мераванд.

### **Рӯйдодҳои мухим**

**1.** Рӯзи 27 уми марта соли 2019 дар шаҳри Ню-Йорки ИМА дар қароргоҳи Созмони Миллали Муттаҳид Вазири корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо Дабири кулли СММ Антонио Гутерриш мулоқот анҷом дод.

Дар рафти мулоқот масъалаҳои мухимми ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва СММ, аз ҷумла вазъ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, мубориза бо терроризм, ҳамкорӣ дар

татбики "Даҳсолаи байналмиллалии амал "Об барои рушди устувор, 2018-2028" ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтанд.

**Хулоса:** Ин мулоқот нишон дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳарҷӣ зудтарроҳи ҳалли худро ёфтани ҷанг дар Афғонистон ва суботи минтақаи Осиёи Марказӣ кӯшишҳои зиёд ба ҳарҷ дода истодааст.

**2.** 28-уми марта соли 2019 дар толори Маҷмааи Умумии СММ дар шаҳри Ню-Йорк Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар ҷорабинии сатҳи баланд таҳти унвони "Иқлим ва рушди устувор барои ҳама" иштирок ва суханронӣ намуд.

Зимни суханронӣ ўз ҳозириన даъват ба амал овард, ки диққати асосии худро ба ин мушкилоте, ки тайи солҳои ахир ҷомеаи ҷаҳонро фаро гирифтааст, равона созанд, ҷunks тағйирёбии босуръати иқлим таъсири худро ҳам ба муҳити зист ва ҳам ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳои ҷаҳон расонда истодааст.

**Хулоса:** Чунин пешниҳод ва иқдомҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки Тоҷикистон ҷиҳати таъмини оби тоза дар ҷаҳон ва минтақа, инчунин, тоза нигоҳ доштани муҳити зист кӯшишу талошҳои зиёд ба ҳарҷ медиҳад.

**3.** 28-уми марта соли 2019 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти СММ таҳти унвони "Мубориза зидди маблағузории терроризм" иштирок ва суханронӣ намуд.

Ӯ зимни суханронии худ аз талошҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон алайҳи маблағузории терроризм, мубориза зидди терроризми байналмиллӣ ва гардиши маводи муҳаддир ёддовар шуд.

**Хулоса:** Маблағузории терроризм яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир ба ҳисоб меравад, зоро бо ин роҳ гурӯҳҳои террористӣ рӯз то рӯз пурӯзвват шуда истодаанд ва ин вазъи ногувор ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Барои ҳарчи

зудтар ҳаллу фасл кардани ин мушкилот бояд чораҳои зарурӣ андешида шаванд. Аз ҷумла:

–Зиёд кардани фишор аз болои гурӯҳҳои террористӣ, яъне танг кардани мавқеъҳояшон;

–Пешгирии ҳамлу нақли маводи мухаддир.

### **Хулоса**

Дар моҳи мазкур сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати фаъол буд, зеро дар ин моҳ он мулоқот ва ҷорабиниҳое шуда гузаштанд, исботгари онанд, ки Тоҷикистон ба он мушкилоте, ки ҷомеаи ҷаҳонро фаро гирифтааст, аз ҷумла вазъи вахиму печидай Афғонистон, терроризм, кочоки маводи мухаддир, тағйирёбии иқлим таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намудааст ва барои ҳарчи зудтар роҳи ҳалли ҳудро ёфтани мушкилоти мавҷуда қӯшишу талош дорад.

## **ФАСЛИ II. ТАҲЛИЛИ МУНОСИБАТҲОИ ТОЧИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ ХОРИЧӢ**

# **Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибай Тоҷикистон ва Шоҳигарии Арабистони Саудӣ**

**Рухшонаи Немат, донишҷӯи бахши  
чаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳдилӣ**

*Дар мақола ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ дар соҳаҳои фарҳанг, иқтисод, сармоягузорӣ, амният, туризм ва муносибатҳои ҳарду кишивар дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардидаанд. Инчунин, дар мақола барои густариши муносибатҳои сармоягузорӣ, иқтисод ва илм байни Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ таклифҳо пешниҳод карда шудаанд.*

Бояд тазаккур дод, ки муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ аз 22 феврали соли 1992 оғоз гардид. Заминаи қарордодиву аҳдномавии муносибатҳои байни ду кишиварро ёздаҳ санади ҳамкорӣ ташкил менамояд, ки муносибатҳои Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ дар асоси Созишномаи умумии ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисод, фарҳанг, сайёҳӣ, маориф қарор дорад.

Айни замон Арабистони Саудӣ дар системаи муносибатҳои байналмилалӣ ҷойгоҳи мухимми минтақавӣ ва глобалиро дорад, зеро пешвои ҷаҳони араб ва ислом мебошад, инчунин, метавонад дар саҳнаи ҷаҳонӣ нақши мухим дошта бошад. Дар масъалаи нафт Арабистони Саудӣ яке аз сарватмандтарин кишиварҳо дар миқёси ҷаҳон шинохта шудааст. Дар ин кишивар чоряки захираҳои нафти ҷаҳон ҷойгир аст, ки он бузургтарин истеҳсолкунанда ва содиркунандаи нафт дар олам ба ҳисоб меравад. Арабистони Саудӣ кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки мавқеи пешсафиро дар минтақа натанҳо ҳамчун абарқудрати иқтисодӣ, балки ҳамчун кишивари соҳибнуғуз дар олами ислом нигоҳ дорад. [1]

Чун Арабистони Саудӣ яке аз кишиварҳои сармоягузор аст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамкориҳоро бо ин кишивар ба роҳ мондааст. Фонди Рушди Саудӣ яке аз созмонҳои бузурги молиявии Арабистони Саудӣ мебошад, ки дар маблағузории

татбики лоиҳаҳои инфрасохтории Чумхурии Тоҷикистон саҳмгузор аст. Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон бо Фонди Рушди Саудӣ аз соли 2002 ҳамкорӣ намуда, то имрӯз ҳафт Созишномаи қарзӣ ба маблағи 220,122 млн. риёли саудӣ ба имзо расонидааст, ки он асосан барои рушди соҳаи маориф, тандурустӣ ва соҳтмони роҳҳо равона карда шудаанд. Ҷандоиши дигари Чумхурии Тоҷикистон барои сармоягузорӣ аз ҷониби ин фонд дар ҳоли баррасӣ ва арзёбӣ қарор дорад.

Механизми муҳимми ҳамкорӣ байни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматии муштараки Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ доир ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмию техникӣ мебошад, ки иҷлосияни нахустини он моҳи августи 2013 дар Душанбе баргузор гардид ва дар он ҷо Протоколи умумии ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни ҷонибҳо имзо гардид. [2] Дар натиҷа бо дастгирии молиявии Арабистони Саудӣ дар Тоҷикистон якчанд лоиҳаи инфрасохторӣ, ба монанди навсозии роҳи мошингарди Кӯлоб–Қалъаи Хумб, мактабҳо, шифохонаҳо, инчунин, шоҳроҳи мошингарди Шикев–Зифар соҳта шуданд. Дар баробари ҳамкориҳо дар соҳаи сармоягузорӣ, Чумхурии Тоҷикистон боз дар соҳаи туризм низ ҳамкориҳоро васеъ намуда истодааст.

Бояд гуфт, ки ҳар сол танҳо аз Чумхурии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна барои адои ҳаччи фарзӣ 6,5 ҳазор нафар ва барои ҳаччи умра садҳо нафар зоирии ба Арабистони Саудӣ сафар мекунанд.

Рӯзи 14-уми феврали соли 2020 Сафири Фавқулода ва Муҳтори Чумхурии Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ Заробиддин Қосимӣ бо Мудири кулли оҷонсиҳои сайёҳии Шарқи Миёна Саъд Аладвонӣ мулоқот намуд. Ҳангоми воҳӯрӣ масъалаи ҷалби сайёҳони араб ба Тоҷикистонро қайд намуданд. Ҳамзамон, хостори он шуданд, ки ширкати сайёҳии "Соҳот-ул-Мудун" намояндагии худро дар Тоҷикистон боз қунад ва дар тарғибу ташвиқи ҷойҳои зебоманзар ва имкониятҳои сайёҳию сармоягузории кишвари мо саҳм гузорад. [3]

Дар баробари ҳамкориҳои зикршуда Чумхурии Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ дар сатҳи созмонҳои байналмилӣ ва

минтақавӣ, ба монанди Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони Ҳамкории Исломӣ робита дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои исломӣ ва ҳамзамон бо Арабистонӣ Саудӣ дар доираи Созмони Ҳамкории Исломӣ барои таҳқими ҳамбастагии исломӣ ва ҳамкориҳои қишварҳои узви ин созмон, андешидани ҷораҳои зарурӣ баҳри нигоҳ доштани сулҳ ва амнияти байналмилалӣ, дастгирии муборизаи мардуми мусалмон барои ҳифзи шаъну шарафи хеш ва кумак барои барқарор кардани ҳуқӯқ ва озодиҳои мардуми Фаластин ҳамкорӣ карда истодааст.

Тоҷикистон ва ҷаҳони арабро якчанд омилҳо, ба монанди ягонагии дину ойин, фарҳангу тамаддуни исломӣ бо ҳам мепайванданд. Дини мубини ислом яке аз омилҳои муҳиммest, ки ба густариши ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва қишварҳои араб, баҳусус Арабистони Саудӣ, таъсири ҷиддӣ мерасонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз қишварҳоест, ки аз ҷониби Арабистони Саудӣ дастгириҳои гуманитарӣ бо маблагӣ 9 млн. 500 ҳазор доллари амрикӣ барои коҳиши сатҳи камбизоатӣ расидааст. Арабистони Саудӣ аз замони барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ, беш аз 110 млн. доллари амрикӣ ба қишвари мо саҳмгузорӣ намудааст.[4]

*Дурнамои муносибатҳо.* Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати "дарҳои боз"-ро пеш гирифтааст ва бо ҳамаи қишварҳо ҳамкориҳои хубу муғидро ба роҳ модааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки чун муносибатҳои Арабистони Саудӣ ва Эрон дар ҳоли зиддият дар соҳаҳои дину мазҳаб, иқтисод ва сиёсат ҳастанд, ба ин нигоҳ накарда, бо ҳар ду қишвар муносибатҳои хубу ҳасана ҳоҳад дошт. Имкон дорад, ки дар ҳолати роҳи ҳалли ҳудро наёфтани муносибатҳои Эрон бо Арабистони Саудӣ, ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ дар сатҳи статус-қарор гирад. Аммо метавон гуфт, ки Тоҷикистон бо ин қишвар метавонанд ҳамкориҳои нави иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсиро ба роҳ монанд ва муносибату ҳамкориҳои ҳудро густариш дихад.

**Хулоса.** Сатҳи муносибатҳои Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ. Муносибатҳои ин ду қишвар дар сатҳи на он қадар болои иқтисодӣ қарор доранд, аз ин рӯ, ҷонибҳо бояд қӯшиш намоянд,

ки гардиши молро байни кишварҳои худ беш аз пеш зиёд намоянд. Инчунин, ҷалби сармоягузорон аз ҷониби Арабистони Саудӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб, ки ба назар намерасад. Метавон ҳамкориҳоро дар сатҳи вассеъ қарор дод, ҷунончи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои ғании табиӣ, ба монанди тилло, нукра, уран, алюминний, пахта, сангҳои қиматбаҳо ва гайра мебошад, ки барои сармоягузорони араб маҳсулоти ҷолиб ҳастанд, ки бояд сармоягузорони араб ба Тоҷикистон даъват карда шаванд, то ин ки онҳо аз имкониятҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон оғаҳӣ ёбанд. Барои ҳамкориҳои сайёҳӣ бошад, барномаҳои туристӣ барои ҷалби сайёҳони кишварҳои араб ба Тоҷикистон ташкил карда шаванд, ба монанди барномаи ҳориҷии "Манифести 10", ки сайёҳонро ба кишварҳои худ ҷалб менамоянд. Ҳамзамон, дар соҳаи маориф ва илм барои таҳсили донишҷӯён дар кишварҳои яқдигар қарордод баста шаванд, ки донишҷӯён таҳсил карда тавонанд.

## КИТОБНОМА

- 1.Основные приоритеты внешней политики и дипломатии Саудовской Аравии на современном этапе  
<https://www.dissertacat.com/content/osnovnye-prioritety-vneshnei-politiki-i-diplomatii-saudovskojaravii-na-sovremennom-tape> (дата обращение: 28.11.2019)
- 2.Муносибатҳои Тоҷикистон бо Арабистони Саудӣ. URL:  
<https://mfa.tj/main/view/133/munosibathoitojikiston-bo-arabistonisaudij> (дата обращение: 29. 11. 2019)
- 3.Баррасии ҷалби сайёҳони араб ба Тоҷикистон дар Саудӣ. URL:  
<https://tajemelsa.org/>(дата обращение: 02. 12. 2012)
- 4.Таджикистан—на втором месте по объёму гуманитареой помощи Центра Короля .  
URL:<https://www.google.com/amp/s/rusozodi.org/amp/29529907/>  
(дата обращение: 04.12.2019)

# **Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон**

**Қозиева Ҳумайро,**

деништӯи бахши ҷаҳоруми иҳтиносӣ  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ

*Мақола ба мавзӯи муносибатҳои дучониба ва бисёрҷонибаи  
Тоҷикистону Қазоқистон дар шароити муосир баҳшида  
шудааст.*

Робитаҳои дипломатии чумхуриҳои Тоҷикистону Қазоқистон 7-уми январи соли 1993 барқарор гардидаанд. Аз оғози робитаҳои дипломатӣ ҳамкориҳои дучониба дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, илмӣ-техникиӣ ва маънавӣ-фарҳангӣ ҷараён гирифтанд.

Муносибатҳои дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар ибтидои асри XXI бо таъсири воқеаҳои замони муосир тафовути зиёд доранд, ки саъю қӯшиши дучониба ба пешрафти ҳамкориҳо мусоидат менамояд. Ҳамчунин, таҳкурсии шартномаҳо, ки имрӯзҳо ба 75 адад расидаанд ва комилан тамоми соҳаҳои муносибати дучонибаи байни кишварҳоро фаро мегиранд. *Таҳлили ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ ва фарҳангии гуманитарӣ анҷом ёфтааст. Дар ҷамъбастӣ мақола тавсияҳо барои рушди ҳамкорҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ ва фарҳангии гуманитарӣ оварда шудаанд.*

## **Вуруд ба мавзӯъ**

Ҷумҳурии Қазоқистон дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамчун кишвари пешрафта ба ҳисоб рафта, дорои аҳаммияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва амниятӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони соҳибиستиклол шуданаш дар ҳалқаи сиёсати хориҷии худ Ҷумҳурии Қазоқистонро ҳамчун шарники боэътиҳод қабул кардааст, зеро ин кишвар яке аз давлатҳое буд, ки истиқлолияти давлатии моро пазируфта, муносибати дипломатии худро барқарор намуд. Баъди ба расмият шинохтани истиқлоли яқдигар, ҳар ду кишвар ҳамкориҳои худро тақрибан дар ҳамаи соҳаҳо ба роҳ монданд.

## **Шарҳи муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон**

Бо дарёфти истиқлолияти сиёсӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим буд, ки барои ёфтани мақом ва мавқеи худ дар давраи мураккаби таърихӣ талош намояд, зеро Тоҷикистон аз нигоҳи ҷуғрофӣ дар бунбасти коммуникатсионӣ қарор дошт ва ин омил аз қишвари мо тақозо менамуд, то ҳамкорӣ ва муносибатҳоро бо қишварҳои дурӯз наздик, маҳсусан, бо қишварҳои ҳамсоя, барқарор намояд.

Ҷумҳурии Қазоқистон қишварест, ки бо давлати мо пайванди таърихӣ, маънавӣ ва диниву мазҳабӣ дорад. Инчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки Қазоқистон ва Тоҷикистон тайи 70-сол дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ чун ҷумҳуриҳои иттилоқӣ қарор доштанд [1.С.65-69].

Илова ба ин, раванди инкишофи робитаҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон хело муҳиманд, чунки:

- Қазоқистон дорои модели муваффакӣ берун баромадан аз буҳрони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад;
- Дар Қазоқистон ислоҳоти соҳторӣ муваффақона амалӣ гардидааст;
- Соҳтори сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон бо Қазоқистон тақрибан шабехӣ ҳамдигар буда, имконияти ҳамкорӣ дар ҳама соҳаҳо мавҷуданд;
- Ҳар ду қишвар ба молу маҳсулоти яқдигар эҳтиёҷу зарурат доранд.

Робитаҳои дипломатии Тоҷикистону Қазоқистон 7-уми январи соли 1993 барқарор гардидаанд. Аз оғози робитаҳои дипломатӣ ҳамкориҳои дучониба дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, илмӣ-техникий ва маънавӣ-фарҳангӣ ҷараён гирифтанд. Дар таърихи 13-уми январи соли 1993 Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон сафар намуд.

Дар рафти ин сафар "Аҳднома оид ба асосҳои муносибат миёни Тоҷикистон ва Қазоқистон" баста шуд. Дар ин санад самтҳои асосии робитаҳои давлатҳо, истиқлолияти миллӣ, баробарӣ, даҳолат накардан ба корҳои дохилии яқдигар,

күшиши барқарор кардани ҳамкориҳо дар соҳаҳои гуногун ишора шудаанд. Инчунин, дар рафти ин сафар байни Ҳукуматҳои ҳар ду кишвар "Аҳднома оид ба асосҳои ҳамкории иқтисодӣ-тиҷоратӣ" ба имзо расонида шуд [2.С. 115].

Муносибатҳои дучонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар ибтидои асри XXI бо таъсири воқеаҳои замони мусоир тафовути зиёд доранд, ки саъю қўшиши дучониба ба пешрафти ҳамкориҳо мусоидат менамояд. Таҳқурсии ин муносибатҳоро шумораи зиёди шартномаҳое, ки имрӯзҳо ба 75 адад расидаанд ва комилан тамоми соҳаҳои муносибати дучонибаи байни кишварҳоро фаро мегиранд [3.С.548] ташкил медиҳанд.

### **Соҳаи иқтисод**

Самтҳои асосии ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистонро саноати истиҳроҷи маъдан, филизоти ранга, саноати сабук, кишоварзӣ, обу энергетика, нақлиёт ва коммуникатсия ташкил медиҳанд.


Аз Тоҷикистон ба Қазоқистон неруи барқ, пахта, аллюминий, меваю сабзавот ва маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ содир карда мешавад. Дар навбати худ Тоҷикистон қисми зиёди маводи ғаллагӣ, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданиӣ, филизот ва нуриҳои маъданиро аз Қазоқистон ворид мекунад [4. С.59].

Инкишофи ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ хусусияти мусбатро доро буда, ҳамасола дар ҳоли рушду густариш мебошад. Маълумоти оморӣ далели рушди босуръати гардиши моли байни кишварҳоро бори дигар тасдиқ мекунад, ки:

- ҳаҷми он дар соли 2002 ба 75,7 млн. доллари ИМА;
- дар соли 2003 ба 100,4 млн.доллари ИМА;
- дар соли 2004 ба 139,4 млн.доллари ИМА;
- дар соли 2005 ба 160 млн. доллари ИМА;
- дар соли 2006 ба 315 млн. доллари ИМА;

Агар дар соли 1992 табодули мол байни кишварҳо 27,6 миллион доллари амрикоиро ташкил медод, пас соли 2010 ин нишондод ба 347,3 миллион доллари амрикӣ расид [7].

Гардиши молу маҳсулот дар соли 2016 ба 3,9 млн. доллари



америкоиро баробар буд.

Расми 1.Чараёни содирот ва воридоти Тоҷикистон дар солҳои 2010-2016 [URL://htrp/www/stat.tj](http://htrp/www/stat.tj)

Харидорони асосии маҳсулоти Тоҷикистон дар соли 2016:

- Туркия—22%;
- Қазоқистон—22%;
- Швейтсария—11%;
- Афғонистон—8%;
- Русия—6%;
- Чин —5% ва дигар давлатҳо 26%. [7]

Дар таърихи 25 марта соли 2004 дар шаҳри Алмаато Бизнес-форуми Тоҷикистону Қазоқистон бо иштироки бархе аз вазирони ду кишвар доир гардид. Дар ҷараёни форум байни корхонаҳои ду кишвар робитаҳои бевосита барқарор гардида, ба 27 лоиҳаи сармоягузорӣ таваҷҷуҳӣ дучониба зохир гардид [9.С.22].

Дар ин давра шумораи зиёди коршиносони молиявии ширкатҳои Қазоқистон, аз қабили АО "Инвестиционный Фонд

Казахстана", АО "Банк Развития Казахстана", АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиции", АО "Туран-Алем Банк", АО "Казкоммерцбанк" аз Ҷумхурии Тоҷикистон дидан намуданд. Натиҷаи ин сафари корӣ боиси мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои байни бонкӣ ва рушди сармоягузорӣ гардид. АО "Туран-Алем Банк" моҳи августи соли 2005 намояндагии худро дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ намуд. АО "Инвестиционный Фонд Казахстана" имкониятҳои сармоягузории воситаҳои молиро ба иқтисодиёти Тоҷикистон тадриҷан вусъат бахшида истодааст. Натиҷаи арзишманди фаъолияти онҳоро афзоиши босуръати сармоягузории мустақим ташкил дода, ҳачми он то соли 2006 ба беш аз 100 миллион доллари амрикӣ расид [10. С. 6].

### **Ҳамкориҳои фарҳангӣ-гуманитарӣ**

Муносибатҳо ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон дар соҳаҳои фарҳангии гуманитарӣ хуб ба роҳ монда шудааст. Ҳайатҳои ҳар ду давлат дар чорабиниҳое, ки дар соҳаҳои фарҳангии гуманитарӣ ва илму техника баргузор мегарданد, ширкат меварзанд. Аз солҳои барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ то ба ҳол байни ин ду кишвар чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор гардиданд, ба монанди:

- моҳи августи соли 2007 дар шаҳри Остонаи Ҷумхурии Қазоқистон Рӯзҳои фарҳанги Ҷумхурии Тоҷикистон ва ярмаркаи маҳсулоти кишоварзӣ гузаронида шуд;
- аз 21 то 24-уми октябри соли 2008 Рӯзҳои фарҳанги Ҷумхурии Қазоқистон дар Ҷумхурии Тоҷикистон баргузор гардид;
- моҳи декабри соли 2007 дар боғи "Дӯстии ҳалқҳо"-и шаҳри Душанбе мұчассамаи 35 афсари қазоқистонӣ, ки дар солҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ҷони худро аз даст додаанд, ифтитоҳ шуд [4.60];
- 7-уми сенябрини 2019 дар бинои Сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Нурсултон ба муносибати 28-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон чорабинии

тантанавӣ доир гардид. Дар чорабинӣ мувовини Вазири корҳои хориҷии Қазоқистон М.Сиздиков, роҳбарони воҳидҳои соҳтории Вазорати корҳои хориҷӣ, роҳбарони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва созмонҳои байналмиллалии дар шаҳри Нурсултон қарордошта, олимон, ходимони фарҳанг ва санъат, рӯзноманигорон, инчунин, шаҳрвандон ва донишҷӯёни тоҷики муқими Ҷумҳурии Қазоқистон иштирок намуданд. Дар чорабинии ҷаҳонӣ инчунин, ҳайатҳои кории мақомоти давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятии кишвар таҳти сарварии мувовини Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш.Нодирӣ, директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Диловар Қодирзода ва раиси Иттифоқи нависандагони кишвар Низом Қосим, ки дар доираи сафарҳои хизматӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштанд, ширкат варзишанд [11].

Барои боз ҳам мустаҳкам кардан ҳамкориҳо ва амалӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ҳар сол аз тарафи Қазоқистон барои донишҷӯёни Тоҷикистон бурсияҳо чудо карда мешаванд. Инчунин, дар доираи барномаҳои гуногун донишҷӯёни Қазоқистон ба ҷумҳурии мо омада, дар донишгоҳҳо ҳар гуна конфоронсу ҳамоишҳо ташкил мекунанд ва донишҷӯёни мо низ дар навбати худ ба он ҷо сафар намуда, аз рӯйи барномаҳои бакалаврият ва магистратура таҳсил менамоянд.

### **Соҳаи ҳарбӣ**

Ҳамкориҳои ҳарбӣ фаъолияти якҷояи кишварҳо ва дигар субъектонро дарбар мегирад. Он робитаҳои дӯстонаи кишварҳоро дар самти ҳарбӣ ташкил карда, ба максади дифой равона гардидааст.

Хатари асосие, ки ба амнияти давлатҳои Осиёи Марказӣ таҳдид дорад, Афғонистон мебошад. Тоҷикистон бо дарназардошти ҳамсарҳад будан бо ин кишвар, ҳар лаҳза хатари нооромии он ба амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама, ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. Тибқи маълумоти мавҷуда, баъд аз соли 2014 дар қаламрави Ҷумҳурии Исломии

Афғонистон аз 6,0 то 13,6 ҳазор хизматчии ҳарбии хориҷӣ боқӣ мондаанд, ки ин шумора бешубҳа, ба таври комил бо гурӯҳҳои гуногуни экстремистӣ мубориза бурда наметавонанд.

Ба хотири таҳқими амният ҳар гуна машқҳо дар ҳудуди Тоҷикистон таҳти унвони "Норак-зидди террор-2009" дар машқгоҳи Фаҳробод, сӣ км дуртар аз шаҳри Душанбе ва дар машқгоҳи Матбулақи Ҷумҳурии Қазоқистон таҳти унвони "Вазифаи сулҳҳоҳона-2010" баргузор гардидаанд. Ин тадбирҳои муҳим бевосита барои таҳқими робитаҳои Тоҷикистону Қазоқистон ва дигар кишварҳо мусоидат карда, дар самти таъмини амнияти минтақавӣ таъсири мусbat мерасонанд. [12].

### **Муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон**

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои бисёрҷонибаи ҳудро бо созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба роҳ монда, яке аз самтҳои сиёсати хориҷии ҳуд меҳисобад. Ин созмонҳоро яке аз воситаҳои муборизаи дастаҷамъона бо ҳатарҳои глобалии замони муосир, ҳаллу фасли мушкилот дар робитаҳои байнидавлатӣ ва воситай таҳқими амнияти субот мешуморад

Бо мақсади якдигарфаҳмию мустаҳкам намудани ҳамкориҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон муносибатҳои ҳудро дар доираи созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастачамъӣ, Ҷомеаи Иқтисодии АвруОсиё ва Созмони Ҳамкории Шанхай ба роҳ мондаанд.

Самтҳои асосии муносибатҳои ду кишварро дар доираи ин созмонҳо ба баҳшҳои зерин метавон чудо кард:

- Тичоратӣ-иқтисодӣ;
- Ҳарбӣ-сиёсӣ ва амниятӣ;
- Илмӣ-фарҳангӣ.

Ба роҳ мондани робитаҳои дучониба ва бисёрҷонибаи кишварҳо дар соҳаҳои номбурда имкон медиҳанд, то ки ин кишварҳо бештар ба ҳадафҳо ва мақсадҳои ҳуд расанд.

Дар низоми муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа ва ҳамсоя, аз ҷумла Қазоқистон мақоми авлавиятнокро қасб намудааст. Ҷӣ тавре, ки дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қайд гардидааст: "Умумияти ҳадафҳо ва вазифаҳо, ки дар назди кишварҳои Осиёи Марказӣ қарор доранд, зарурати рушду тавсеаи муносибатҳоро бо кишварҳои Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон бар пояи эътимод, дӯстӣ ва ҳамкории судманд тақозо менамояд" [13].

Яке аз созмонҳои хусусияти ҳамгиридошта дар минтақаи Осиёи Марказӣ – Созмони Ҳамкории Шанхай (СҲШ) мебошад. Шомил шудани кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ин созмон, ҳамчун аксуламал ба ситетаҷӯҳо дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад, ки кишварҳои минтақа баъд аз эълони истиқлолияти давлатӣ бо он рӯбарӯ шудаанд.

Кишварҳои узви СҲШ дар назди ҳуд ҳалли чунин масъалаҳоро аввалиндарача мешуморанд:

- таъсиси механизми ҳамкорӣ дар самти таъмини амният дар ноҳияҳои сарҳадӣ, мутобиқ гардонидани қувваи умумӣ дар самти мубориза бар зидди терроризм, ҷудоихоҳӣ ва тундгарӣ;
- ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;
- ба роҳ мондани ҳамкориҳои иқтисодӣ;
- таъсиси механизми ҳалли ихтилофот миёни кишварҳои иштирокчии созмон.

Ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иктисодии Тоҷикистону Қазоқистон аз ибтиди таъсиси созмон мунтазам ба роҳ монда шудааст. Масалан, соли 2008 тиҷорати хориҷии Тоҷикистон 3 млрд 269 млн доллари амрикоиро ташкил мекард. Дар самти кишварҳои СҲШ бошад, ин нишондод ба 1 млрд 569 млн. доллари амрикӣ баробар буда, байни Тоҷикистон ва Қазоқистон 9,8 млн. долларро ташкил медод (нисбат ба соли 2000, 4,1 млн доллар зиёд гардид, ки 5,7 млн долларро ташкил медод). Нишондоди мазкур сол то сол афзуда, соли 2014 ба 177,7 млн доллар баробар

гардид, ки он назар ба соли 2008-ум 167,9 миллион доллар зиёд аст [14].

Саҳми кишварҳои узви СҲШ дар тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас буда, миёни онҳо Қазоқистон ҷойи намоёнро ишғол менамояд.

Соли 2013 саҳми умумии кишварҳои СҲШ дар тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 50% ташкил дода, ин таносуб дар самти мубодилаи мол байни ин ду кишвар содирот мутаносибан – 26,4%, воридот 56,2 %-ро дарбар мегирад. Инчунин, соли 2013 саҳми умумии Қазоқистон дар тиҷорати хориҷии Тоҷикистон миёни кишварҳои СҲШ ба 43,1% баробар буда, мутаносибан содирот 27,9 ва воридот 15,2 %-ро ташкил менамуд [15].



Ҳаҷми умумии мубодилаи тиҷорати хориҷӣ миёни кишварҳои узви СҲШ дар соли 2013-ум 150 млрд. доллари амрикоиро ташкил дода, ин таносуб миёни Тоҷикистон ва Қазоқистон ба 711,288 млн. доллари амрикӣ баробар буд, ки таносуби содирот – 85,531 млн. доллар ва воридот бошад – 625,757 млн. долларро ташкил мекард [16].

Бо вучуди фаъолияти мунтазам инкишофёбанда дар созмон чиҳатҳои манғӣ низ вучуд доранд:

- афзоиши номутаносиби иқтисоди кишварҳои Осиёи Марказӣ;
- шиддат гирифтани мушкилоти обӣ-экологӣ ва иҷтимоӣ;
- таъсири манғии бунёдгароии исломӣ дар минтақа, баҳусус ДОИШ;
- мавҷуд будани мушкилоти сарҳадӣ миёни кишварҳо.

**Пешинҳод:**

–Иштироки фаъоли кишварҳо дар се лоиҳа (СҲШ, Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё, Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим) ба кишварҳо имкони рақобатпазириро дар самти ҳамлу нақл, энергетикӣ ва тиҷоратӣ-иқтисодӣ фароҳам меорад;

–Таъсиси Фонди рушд ва Бонки Рушди СҲШ ба хотири дастгирии ҳамаҷонибаи рушди иқтисодии кишварҳои узви созмон;

Созмони дигаре, ки фарогирандаи робитаҳои гуногунсамтаи Тоҷикистон ва Қазоқистон ба ҳисоб меравад – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) мебошад. Тоҷикистон ва Қазоқистон аз марҳалай аввали таъсисёбии ин созмон узви комилхуқуқи он буда, усул ва санадҳои онро эътироф мекунанд. Бояд таъкид кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ИДМ тақрибан 2 ҳазор санадро имзо намудааст, ки шумораи умумии он то имрӯз ба 3 ҳазор мерасад.

Имрӯз Тоҷикистон ва Қазоқистон тақрибан дар доираи тамоми соҳторҳои ИДМ ҳамкорӣ менамоянд. Дар самти ҳамкориҳои фарҳангӣ Шӯро оид ба ҳамкориҳои фарҳангии кишварҳои иштирокчии ин созмон, ки дар асоси Созишнома дар бораи таъсиси Шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии кишварҳои ИДМ аз 26-уми майи соли 1995 Сарони хукуматҳои дувоздаҳ кишвар бо мақсади мусоидат ба рушди ҳамкориҳои фарҳангӣ байни кишварҳо таъсис ёфтааст, фаъолият мекунанд [17.51].

Дар доираи ин барномаи ИДМ робитаҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон ба таври фаъол ба роҳ монда шуда, 15-уми июни

соли 2012 шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон ва соли 2015 шаҳри Кўлоби Ҷумҳурии Тоҷикистон пойтахти фарҳангии ИДМ эълон гардидаанд [18].

Дар раванди фаъолияти созмони ИДМ мушкилот низ мавҷуданд, ки онҳоро метавон дар нуқтаҳои зерин иброз кард:

- мавҷуд набудани механизми татбиқи меъёрҳои дар доираи созмон қабулгардида;
- ба тасвib нарасидани санадҳои қабулгардида аз ҷониби давлатҳои узви созмон;
- мавҷуд набудани возеҳияти мавқеи сиёсӣ-ҳукуқии созмон. Ҳарчанд таъсиси ИДМ дар моҳи декабри 1991 эълон шуда буд, аммо то ҳол раванди шаклгирии он анҷом наёфтааст;

Мушкилоти номбурда бевосита ба сатҳи рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии аъзои созмон, баҳусус Тоҷикистон ва Қазоқистон, таъсири манғии худро мерасонад.

#### *Пешниҳод:*

- Фароҳам овардани мавқеи умумии сиёсӣ-ҳукуқӣ дар доираи созмон.
- Таъсиси механизми назораткунанда дар самти иҷрои санадҳои дар доираи созмон қабулгардида дар мисоли Шӯрои назоратии ИДМ.

Ҳамкориҳои ҳарбӣ фаъолияти якҷояи кишварҳо ва дигар субъектонро дарбар мегирад. Он робитаҳои дӯстонаи кишварҳо дар самти ҳарбӣ ба роҳ монда, ба мақсади ҳадафҳои дифой равона гардидааст.

Ҳар ду кишвар иштироки худро дар созмонҳои минтақавӣ ба хотири таъмини манғиатҳои миллӣ ба роҳ мондаанд. Аз ин рӯ, узвияти кишварҳо дар СААД аз омилҳои муҳимми таъмини амнияти кишвар ва ҳифзи субот дар минтақа ба ҳисоб меравад.

Дар доираи СААД Қувваҳои дастаҷамъии зудамал, Қувваҳои сулҳофар, Қувваҳои дастаҷамъии зудамали кишварҳои Осиёи Марказӣ, Қувваҳои ҳавоии дастаҷамъӣ фаъолият карда, дар раванди фаъолияти дастаҷамъонаи онҳо Тоҷикистон ва Қазоқистон ҳамкории худро ба роҳ мемонанд.

## **Дурнамои ҳамкориҳо**

Аз оғози ҳамкориҳои дучониба ва бисёрчонибаи Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Қазоқистон то ба ҳол натиҷаҳои назаррас мушоҳида мешавад.

Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар робита ба ин изҳор намуд, ки мо наслҳои нави ин минтақа имкон дорем ва инҷунин, вазифадорем, ки тағйироти бунёди муносибатҳои байналмилалии ҳ асри XXI ва инкишофи робитаҳои Тоҷикистону Қазоқистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боло барем.

Қазоқистон ба таклифи Тоҷикистон дар бораи иштирок дар азхудкунии самараноки захираҳои обӣ, аз ҷумла дар доираи консорсиуми байналмилалӣ оид ба анҷом додани соҳтмони неругоҳи барқи обии Роғун таваҷҷуҳи маҳсус дорад. Дар ҷараёни муносибатҳои дучониба имконииштироки ин давлат дар соҳтмони неругоҳҳои барқи обӣ дар рӯди Зарафшон ва як қатор неругоҳҳои хурд дар назар аст.

## **Хулоса**

Муносибати ду кишвар ба пешрафти минбаъда нигаронида шудааст ва рушди ҳамкорӣ дар ҳама самтҳо, баҳусус, дар соҳаи тиҷорат ва иқтисодӣ, ба назар мерасад. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ба таҳқими рӯҳияи дӯстӣ ва саҳмгузорӣ, шарикӣ стратегӣ, ҳамсоягӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, ки ин ба муҳити минтақавӣ таъсири мусбат мерасонад, мусоидат ҳоҳад кард.

Бояд ёдовар шуд, ки новобаста аз хуб ба роҳ мондани муносибатҳо, бояд самтҳои афзалиятноки муносибатҳои тарафҳо барои рушди ҳамкории ҷонибҳо ва афзоиши мунтазами нишондихандоҳо гардиши ду кишвар муайян гарданд.

Барои беҳтар намудани муносибатҳо ва сатҳи ҳамкориҳо бо Қазоқистон тавсияҳои зерин пешкаш мешаванд:

1. Дар соҳаи амният истиқори сулҳ ва оромӣ дар Афғонистон аввалиндарача мебошад, чунки гурӯҳҳои террористие, ки дар он ҷо мавҷуданд, ҳар лаҳза метавонанд ба давлатҳои ҳамсоя ворид гарданд, ки мисоли ин ҳодисае, ки рӯзи 6-уми ноябр дар бунгоҳи сарҳадии "Ишқобод" рӯй дод, шуда метавонад.

2. Дар соҳаи маориф бошад, ба роҳ мондани барномаҳои нав доир ба табодули талабагон ва донишҷӯён байни Тоҷикистон ва Қазоқистон.
3. Инкишоф ва рушди робитаҳои дучониба дар дарёфти захираҳои зеризаминӣ ва истихроҷи онҳо.
4. Рушди ҳамкориҳо дар соҳаи экологӣ ва заҳролудшавии муҳити зист.
5. Рушди соҳаи туризм.
6. Такмил ва густариши ҳамкориҳо дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия.
7. Ташкил ва густариши ҳамкорӣ дар соҳаи ҳалли мушкилоти муҳочираги корӣ .
8. Иштироки фаъоли Тоҷикистон ва Қазоқистон дар се лоиҳа (СҲШ, Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё, Камарбанди Иқтисодии Роҳи Абрешим) ба кишварҳо имкони рақобатпазириро дар самти боркашонӣ (ҳамлу нақл), энергетикӣ ва тиҷоратӣ-иқтисодӣ фароҳам меорад.
9. Маблағузорӣ барои рушди истеҳсолоти якҷоя дар сатҳи байниҳукуматӣ, бо иштироки намояндагони бизнеси хурду миёна ва инчунин, рушди бизнеси коммуникатсионӣ.

## КИТОБНОМА

1. Шарипов А.Н. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Қазоқистон (1991–1997)//Известия АН РТ, 2009. №3. –С.65-69.
2. Токаев К. Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана. -Алматы: Билим, 1997. -736с.
3. Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации.—Алматы: АО “САК”,2000.-000с.
4. ЗарифиХ. Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня (первая часть). -Душанбе: Ирфон, 2009. -000с.
5. Ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратии Тоҷикистон ва Қазоқистон [URL:htpp://www/stat/tj/](http://www/stat/tj/)(санаи муроҷиат 02.12.2019)
6. Ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратии Тоҷикистон ва Қазоқистон [URL:htpp://www/president/tj](http://www/president/tj)(санаи муроҷиат 2.12.2019)
7. Гардиши молу маҳсулоти Тоҷикистон дар соли 2016 [URL:htpp/www/stat/tj](http://www/stat/tj) (санаи муроҷиат 10.12.2019)

8. Сармояи мустақими хориҷӣ// Тоҷикистон № 9 (375) 3- марта соли 2005
9. Сафаров С. Казахстан-Таджикистан: потенциал и перспективы сотрудничества //Таджикистан и современный мир. -№1(4), 2004-С.00-00
10. Вечерний Душанбе. №40 08-10-2004=С.6.
11. Муносибатҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон  
URL:<http://www/mfa/tj>(сана 7.12.2019)
12. Ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Тоҷикистон ва Қазоқистон URL: <http://www/mfa/tj>(сана 7.12.2019)
13. Концепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон //тасдиқ бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 январи соли 2015, №332
14. Tajikistan and Kazakhstan bilateral relations  
URL:<http://www/mfa/nurultan>(сана 10.12.2019)
15. Журнал. Внешняя политика. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. №2, 2014.С.69
16. Таджикистан-Казахстан: Приоритеты сотрудничества. Материал публикуется в рамках председательства Республики Таджикистан в ШОС в 2013-2014 гг. и преддверии Саммита Глав государств-членов ШОС. МИД РТ.
17. Анализ отношения населения стран СНГ к продвижению российской культуры на территории этих стран. Отчет по Государственному контракту № 1022-01-41/06-12 от 30.05.2012-Москва, 2012.
18. Межгосударственная программа “Культурные столицы Содружества”.URL:<http://www/cis/minsk/by/page/php?id=19155>(санаси муроҷиат 12.12.2019)

# **Дурнамои густариши муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон ва Ҳиндустон**

**Иброҳимзода Умедҷон,  
денишгӯй баҳши ҷаҳоруми иҳтиносӣ  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ**

*Дар мақола муносибатҳои мутақобилайи Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ, фарҳангии гуманитарӣ, инчунин, ҳамкориҳои бисёрҷонибаи ҳарду кишивар дар доираи созмонҳои байналмилали баррасӣ гардидааст. Дар асоси таҳлили муносибатҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон, дар мавод инчунин, тавсияҳо барои рушиди ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳарбӣ-сиёсӣ ва фарҳангии гуманитарӣ пешниҳод шудаанд.*

## **Вурӯд ба мавзӯй**

Тоҷикистон ҳамкории худро бо Ҳиндустон аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии худ муайян намудааст. Равобити дипломатии ин ду кишивар аз соли 1992 оғоз гардидаанд. Бо дарназардошти нақш ва дараҷаи нуғузи Ҳиндустон ҳамчун давлати бузурги минтақа, робитаҳои бисёрасраи таърихӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик бо ҳалқи ҳинд ва имкониятҳои зиёди иқтисодиву технологиӣ он, Тоҷикистонро зарур аст, ҳамкориҳои худро дар соҳаи иқтисодӣ, фарҳангии гуманитарӣ, сиёсиву ҳарбӣ ва технологӣ бо Ҳиндустон ба роҳ монад ва таҳқим ва рушд дихад.

## **Ҷойгоҳи Ҳиндустон дар сиёсати байналмилали**

Дар раванди босуръати ҷаҳонишавӣ Тоҷикистонро зарур аст, бо кишиварҳои пешсафи дунё муносибатҳои хуби дӯстона дошта бошад, аз ҷумла бо Ҳиндустон, ки яке аз давлатҳои бузурги минтақа ба ҳисоб меравад.

Ҳиндустон ба давлати сеюми иқтисодии ҷаҳон баъд аз Амрико ва Ҷин мубаддал гардидааст ва ММД-и ин кишивар дар соҳтори ММД-и ҷаҳон дар солҳои охир аз 2,43% то 3,08% боло рафтааст ва суръати болоравии иқтисодиаш аз ҳама баланд

байни кишварҳои иқтисодии ҷаҳон (аз 6,7% дар 2017-ум сол то 7,5% дар соли 2019-ум) ба ҳисоб меравад [1].

Инчунин, неруи ҳарбии Ҳиндустон дар рейтинги пурзӯртарин неруҳои ҳарбии ҷаҳон дар ҷойи чорум баъд аз неруҳои ҳарбии ИМА, Русия ва Чин меистад. Ҳамчун кишвари воридоткунандай силоҳи ҳарбӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол менамояд ва он дорои силоҳи ҳастай аст [2].

### **Шарҳи муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистон бо Ҳиндустон**

Муносибатҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар ҳоли рушд қарор доранд. То ба имрӯз байни ҳар ду кишвар ҷаҳор давраи машваратҳои сиёсӣ дар Душанбе ва Дехлӣ баргузор гардидааст [3]. Пояи қарордодӣ-хуқуқии муносибатҳои дучонибаро беш аз 70 созишинаи байниҳукуматӣ ва соҳавӣ ташкил медиҳад [4]. Байни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматӣ доир ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва техникий фаъолият дорад, ки яке аз механизмҳои асосии рушди ҳамкориҳои дучонибаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, механизмҳои дигари машваратӣ, ба монанди: а) машваратҳои вазорати корҳои хориҷӣ; б) гурӯҳи муштараки кории зидди терроризм; в) гурӯҳи муштараки корӣ доир ба ҳамкории мудофиавӣ фаъолият мекунанд [3], ки вазифа ва мақсади асосиашон таҳқими ҳамкориҳои ҳар ду давлат ба ҳисоб меравад.

**Муносибатҳои дар соҳаи иқтисод.** Ҳамкории Тоҷикистону Ҳиндустон дар соҳаи иқтисод бо фаъол шудани Ҳиндустон ҳамчун кишвари дорои имконияти калони иқтисодӣ рушд меёбад. Дар охири соли 2013 гардиши мол байни ду кишвар ба 35 млн. доллари ИМА расидааст, ки аз он 11 млн. сармояи бебозгашти Ҳиндустон ба Тоҷикистон ба ҳисоб меравад [5]. Ба иттилои Сафири Фавқулода ва Муҳтори Ҷумҳурии Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вирадҷ Синҳ, ки дар муҳосибаи худ бо ҳабарнигорони "Avesta" дар таърихи 11-уми сентябриси 2019 зикр намудааст: "Дар соли 2018 гардиши молу маҳсулот ба 23 млн. 659,3 ҳазор доллар ва соли 2019 ин нишондод ба 50-60 млн. доллари амрикӣ расидааст" [6].

Нишондоди мазкур бештар ба воридот тааллуқ доранд ва маҷмӯи на он қадар зиёди молу маҳсулотро ташкил медиҳад: асосан маҳсулоти ҳӯрокворӣ (чой, шакар, маҳсулоти гӯштӣ), доруворӣ, металлургӣ ва маҳсулоти бофандагӣ (нассоҷӣ). Барои содир намудани ҳаҷми зиёди маҳсулот ба Чумхурии Тоҷикистон ҷойгоҳи ҷуғрофӣ имкон намедиҳад, зеро аз як тараф вазъ дар Афғонистон мураккаб буда, аз ҷониби дигар Ҳиндустон гардиши молу маҳсулоти худро бо кишварҳои Осиёи Марказӣ тавассути Бандар-Аббоси Эрон анҷом медиҳад, ки барои кишвари мо на он қадар манфиатнок аст, зеро расонидани як контейнер ба 15 ҳазор доллари амрикӣ баробар аст [5]. Аз ҳамин сабаб гардиши молу маҳсулоти мо назар ба Ҳиндустон бо Руسия, Ҷин, Қазоқистон ва кишварҳои ҳамсоя бештар ба назар мерасад.

Бинобар ин, барои тавсеа ва густариши ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ, бо дарназардошти он ки Тоҷикистон дорои маҷмӯи зиёди маҳсулот, ба монанди филизот ва маъданҳои кӯҳӣ: нукра, сангҳои қиматбаҳо, симоб, сурма ва маҳсулоти заргарӣ мебошад, ҷалби сармояи Ҳиндустон ба коркард ва истиҳроҷи онҳо аз манфиат ҳолӣ нест. Иқдоми мазкур барои гуногунсamt намудани истеҳсолот, ҷалби сармоягузории мустақим ва таъмини шаҳрвандон бо ҷойи корӣ дар Тоҷикистон мусоидат мекунад. Барои ҷалби сармоягузорон ва дарёftи роҳҳои нави муносибатҳои иқтисодӣ бояд:

- ба таври доимӣ бизнес-форуми соҳибкорони тоҷику ҳинд баргузор гардад;

- маҷмӯи тамоми навъҳои маҳсулоти ҳар ду кишвар таҳия гардад ва барои ҳамкории мустақими соҳибкорон ва дарёftи самтҳои нави ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ шароит фароҳам овард;

- дар марҳалай аввал ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар самти бунёди неругоҳҳои барқӣ обӣ, корхонаҳои хурд барои истеҳсоли афшураҳои мевагӣ ва маҳсулоти заргарӣ аз аҳаммият ҳолӣ нест.

*Муносибатҳо дар соҳаи фарҳангӣ гуманитарӣ.* Тоҷикистон ва Ҳиндустон робитаи зичи таърихио фарҳангӣ доранд, зеро дар ин кишвар мероси бузурге бо забони форсии тоҷикӣ оварида

шудааст: худуди 700 сол забони форсии тоҷикӣ дар нимҷазираи Ҳинд забони давлатӣ ба ҳисоб мерафт. Аз ин рӯ, ҳамкории мо дар соҳаи фарҳангӣ тамаддун хуб ба роҳ монда шудааст. Дар Тоҷикистон маъруфияти фарҳанг ва синамои Ҳиндустон аз давраи Иттиҳоди Шӯравӣ барҷаста буд ва имрӯз бо иқдоми Ҳиндустон дар назди сафоратхонаи ин кишвар барои наврасону ҷавонони тоҷик омӯзиши созҳои мусиқии ҳиндӣ ройгон ба роҳ монда шудааст. Инчунин, курсҳои омӯзиши забони ҳиндӣ низ амал карда, сафарҳои мутақобилаи ҳунармандони ду кишвар низ ба назар мерасад: аз ҷумла сафари ҳунарии гурӯҳи ҳунарии "Minipuri"-и Ҳиндустон ба шаҳрҳои Ҳучанд ва Душанбе, иштироки ҳамасолаи дастаҳои рақсии "Зебо" ва "Ҷаҳонор" дар Ҷаҳонвораи байналмилалии рақси "UDBHAV UTSAV" нишонаи хуби робитаҳои фарҳангӣ мебошад.

Ҳамкории ду кишвар дар соҳаи илм ва маориф низ ба назар мерасад. Таъсиси таълимгоҳи технологӣ дар Доғонишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ ва Маркази иттилоот ва технология дар шаҳри Душанбе, мӯҷаҳҳаз гардонидани Доғонишгоҳи техникии Тоҷикистон бо суперкомпьютер нишонаи ҳамкории хуби ду кишвар дар ин соҳа мебошад.

Барои амалий соҳтани барномаҳои омӯзишӣ ҳар сол аз тарафи ҳар ду кишвар барои доғонишҷӯён бурсияҳо ҷудо карда мешавад. Ҳамасола ба Доғонишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибини Сино довталабон аз Ҳиндустон қабул карда мешавад, ки шумораи онҳо айни замон ба зиёда аз 1200 нафар мерасад [7]. Аз тарафи барномаи омӯзишии "ITEC" (Indian Technical and Economic Cooperation) Ҳиндустон барои шаҳрвандони тоҷик ҳамасола 150 бурсия ҷудо мешавад, ки то соли 2018 беш аз 1400 шаҳрванди Тоҷикистон дар доиран ҳамин барнома таҳсили худро ба анҷом расонидаанд [8]. Ин ҳам аз ҳамкории хуби ҳарду кишвар дар соҳаи маориф шаҳодат медиҳад.

Аз ин рӯ, истифодаи дурусти дипломатияи фарҳангӣ барои кишварҳо имкони ба роҳ мондани муносибатҳои хуби дӯстонаро фароҳам меоварад. Бинобар ин, доғистани таъриҳӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва анъанаҳои миллии кишвари яқдигар, инчунин,

эҳтиром кардани онҳо, яке аз роҳҳои муҳимми таҳқими робитаҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад.

*Муносибатҳо дар соҳаи сиёсию амниятий.* Фаъолнокии ҷониби Ҳиндустон барои таҳқими ҳамкориҳои низомӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла бо Тоҷикистон дар солҳои охир хуб ба назар мерасад. Барои Ҳиндустон минтақаи Осиёи Марказӣ барои татбиқи ҳадафҳои ҳарбию стратегии худ ва пурра ба таҳти назорат гирифтани сарҳади шимолии Покистон ва Афғонистон мавзӯи муҳим ба ҳисоб меравад. Ҷониби Ҳиндустон барои рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ бо Тоҷикистон пайваста таваҷҷуҳи хосро зоҳир менамояд. Масалан, Ҳиндустон бо сарфи 20 млн. доллари ИМА таъмиру таҷхизи фурӯдгоҳи ҳарбии "Айнӣ"-ро, ки 10 км дурттар аз Душанбе ҷойгир аст ва пойгоҳи низомии "Фарҳор"-ро дар вилояти Ҳатлон анҷом додааст. Ҳамчунин, дар Тоҷикистон як беморхонаи низомӣ дар вилояти Ҳатлон сохта шудааст, ки ҳамзамон, аҳолии маҳаллӣ низ метавонанд аз он истифода кунанд. Ҳиндустон ҳамасола барои таҳсили низомиёни тоҷик дар муассисаҳои ҳарбии худ бурсияҳои ройгон пешкаш менамояд. Афсарону курсантҳои ҷавони тоҷик дар Академияи миллии дифои Вазорати мудофиаи Ҳиндустон ва Академияи ҳарбии Ҳиндустон бозомӯзӣ мекунанд ва ё давраҳои пурраи таҳсилро мегузаронанд.

Бо дарназардошти сарҳади тӯлонӣ доштани Тоҷикистон бо Афғонистон ва ҳатарҳои пайваста бо терроризм ва экстремизм аз ин мамлакат, инчунин, ғайрикобили пешбинӣ будани вазъият дар он ҷо, ба кишвари мо таҳди迪 ҷиддиро ба вуҷуд меорад. Аз ҳамин сабаб тақвияти ҳамкориҳои ҳарбӣ бо Ҳиндустон барои кишвари мо хуб аст, зоро ин кишвар дорои имконияти қалони ҳарбӣ-техникӣ мебошад. Барои мубориза бо терроризму экстремизм ва ҳифзи сарҳад –техникаи ҳарбӣ ва афсарону сарбозонӣ хуб омӯзонидашуда лозиманд. Аз ҳамин сабаб барои мо тавассути гузаронидани машқҳои ҳарбӣ байнӣ афсарон ва сарбозони ҳар ду кишвар ва ба Академияҳои ҳарбии Ҷумҳурии Ҳиндустон равон кардани сарбозону афсарони худ барои бозомӯзӣ ва таҳсили пурра гирифтани аз манфиат ҳолӣ нест.

## **Муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Ҳиндустон**

Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар доираи СММ ва СҲШ низ шарикӣ доранд. Дар доираи СҲШ ҳар ду кишвар масъалаҳои амният, роҳҳои мубориза бо проблемаҳои ҷаҳонӣ ба монанди терорризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир, рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, шарикӣ дар соҳаи энергетика ва ҳамкории илмию фарҳангиро дар якчоягӣ бо дигар аъзои созмонҳо ба роҳ мондаанд. Тоҷикистон барои таҳқими ҳамкориҳои худ бо ин кишвар, ташабbusи Ҳиндустонро барои узви доимии Шӯрои Амнияти СММ шуданаш борҳо дастгирӣ кардааст. Ҳиндустон низ дар навбати худ ташабbusҳои Тоҷикистонро вобаста ба масъалаҳои об дар СММ ҷонидборӣ намудааст [9].

### **Дурнамои ҳамкориҳо ва сенарияҳои рушди эҳтимоли муносибат байни Тоҷикистон ва Ҳиндустон**

Дар сиёсати нави пешгирифтаи худ Ҳиндустон бо дарназардошти робитаҳои бисёрасраи таърихии худ бо Тоҷикистон ҳамкориҳои худро ба роҳ мондааст. Тоҷикистон барои Ҳиндустон яке аз кишварҳои муҳимми стратегӣ дар контексти мавзеи Афғонистон ва Покистон ба ҳисоб меравад. Новобаста аз он ки мо пешбарандай сиёсати "дарҳои боз" ҳастем, наздик шудани Ҷумҳурии Покистон ба мо ҳамчун шарики хуби ҳарбӣ метавонад муносибати Тоҷикистонро бо Ҳиндустон бад кунад. Сабаб он аст, ки Ҳиндустон бо Покистон муноқишаи бисёрсолаи сарҳадӣ дорад ва ин кишварро ҳамчун рақиби худ эътироф мекунад.

Роҳҳои аз ҳама наздик барои гардиши молу маҳсулоти ҳар ду кишвар тариқи ҳудуди Афғонистон ва Покистон аст. Аммо аз сабаби вазъи ноором дар Афғонистон ва масъалаҳои сарҳадии Ҳиндустон бо Покистон тариқи ин масир ба роҳ мондани гардиши молу маҳсулот айни замон номумкин аст. Аз ҳамин сабаб то ба анҷом нарасидани ин мушкилот эҳтимоли дар ҳолати статус-кво бοқӣ мондани муносибатҳои иқтисодии ҳар ду давлат вучуд дорад.

Инчунин, ба сатҳи ҳамкориҳо бо Ҳиндустон дар баробари нуктаи боло боз омилҳои зерин таъсир дорад:

**Якум**, пойдор шудани сулҳу оромӣ дар Афғонистон, ки ҳам ба қишвари мо ва ҳам ба Ҳиндустон барои гардиши озод ва осони молу маҳсулот имконияти хуб медиҳад.

**Дувум**, татбиқи ғояи "**Ҷануб – Шимол**" – долони нақлиётии роҳи қишиҳо, роҳҳои оҳан ва мосингард, ки дарозиаш 7200 км аст. Ин барои интиқоли молу маҳсулот байни Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон Арманистон, Осиёи Марказӣ ва Аврупо тавассути бандари Чобаҳори Эрон имкон медиҳад, ки ҳам ба Тоҷикистон ҳам ба Ҳиндустон воридот ва содироти молу маҳсулоташон осон гардад. Дар ин ҳолат ҳамкориҳои мо бо Ҳиндустон метавонанд беҳтар шаванд.

**Сеюм**, рақобати Ҳиндустон бо Чин дар масъалаҳои глобалӣ ва минтақавӣ, инчунин, ба шарики муҳимми ИМА табдил ёфтани Ҳиндустон дар солҳои охир. Ин омил боиси аз ҷониби Русия, Чин, Покистон ҳамчун таҳдид ба манфиатҳои онҳо қабул гардидани ҳамагуна фаъолияти Ҳиндустон мешавад. Бинобар ин, ба тавсеаи минбаъдаи сиёсати бисёрсамтии Тоҷикистон ба манфиатҳои миллӣ ҷавобгӯй аст, то қишвари мо ба "банд"-и баҳсҳои қудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ дучор нашавад.

**Хулоса.** Робитаҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар соҳаҳои иқтисод, сиёсиву амниятӣ ва фарҳангии гуманитарӣ дар ҳоли рушд қарор доранд. Барои Тоҷикистон зарур аст бо пешниҳоди маҳсулоти табиию қӯҳии худ, ки қишвар аз он ғанӣ аст, дикқати сармоягузорони Ҳиндустонро ҷалб намояд. Мо бояд барои дарёфти роҳҳои нави муносибатҳои иқтисодӣ ба таври доимӣ бизнес–форуми соҳибкорони Тоҷикистону Ҳиндустонро баргузор намоем, ки барои ҳамкории мустақими соҳибкорони ин ду қишвар ва дарёфти самтҳои нави ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ имкон медиҳад.

Барои ҳар ду ҷониб тақвият додани робитаҳои фарҳангии гуманитарӣ омили муҳим ба шумор меравад. Инро метавон бо роҳи гузаронидани конфронсҳо бахшида ба фарҳангӣ тоҷику ҳинд: ҳамкориҳои театрҳо, сабти кинофильмҳои якҷоя,

баргузории намоишҳо, умуман, тариқи барномаҳои таҷассумкунандай фарҳангии ҳар ду кишвар ва инъикоси васеи онҳо дар ВАО ба даст овард.

Барои коҳиш додани хатари терроризм ва экстремизм, хатарҳои вучуддошта дар сарҳад бо Афғонистон, ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбӣ низ аз манфиат холӣ нест. Ҳиндустон соҳиби силоҳи ҳастай ва артиши бузург мебошад. Бо гузаронидани машқҳои ҳарбии афсарон ва сарбозони ҳар ду кишвар, даъват ва равон кардани афсарону сарбозон барои бозомӯзӣ ба кишвари якдигар мо метавонем афсарону сарбозонамонро хуб омода намоем ва танҳо дар якҷоягӣ бо мушкилоти вучуддошта мубориза барем.

Дар маҷмӯъ, рушд ва тавсеаи муносибатҳо бо Ҳиндустон барои пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисоди мамлакат таъсири мусбат расонида, барои таҳқими суботу амният низ муҳим буда, ба тақвияти сиёсати хориҷии бисёрсамтии мамлакат мусоидат намуда, ба стратегияи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй аст.

## **КИТОБНОМА**

1. Индия в Таджикистане: амбиции и нереализованные потенциал. URL: <http://rus.ozodi.org/>(дата обращение:02.12.2019)
2. Денис Т. Кому и сколько Россия продаёт оружие. Авторский блог. URL: <http://zavtraru/blogs/Кому-и-сколько-Россия-продаёт-оружие/> (дата обращение: 02.12.2019)
3. India-Tajikistan bilateral relations and visits. URL: <http://www.eodushanb.gov.in/page/bilateral-relationsand-visits/> (дата обращение:01.12.2019)
4. Отношение Таджикистана с Индией. URL: <http://mfa.tj/ru/main/view/26/otnosheniya-tadzhikistana-s-indiei/> (дата обращение:01.12.2019)
5. Миссия Индии в Центральной Азии,том числе в Таджикистане. Информационно-познавательный портал о Таджикистане. URL: <http://www/tajik-gateway.org/org/wp/?s=Индия-и-Таджикистан> (дата обращение: 04.12.2019)
6. Товарооборот между Индии и Таджикистаном в 2019 году. URL: <http://m.sputniknews.ru/org/20190911/1029846628/tovaroorbot-tajikistan-india/> (дата обращение: 29.11.2019)
7. Заграничные студенты в 2018-2019гг. URL: <https://tajmedu.tj/ru/> (дата обращение: 05.12.2019)
8. ITEC-training programs. URL: <http://www.eoidushanbe.gov.in/page/itec-training-programmes/> (дата обращение: 09.12.2019)
9. India-Tajikistan bilateral relations and visits. URL: <http://www.eoidushanbe.gov.in/page/bilateral-relationsand-visits/> (дата обращение: 09.12.2019)

**ФАСЛИ Ш. КОНТЕНТ-ТАҲЛИЛИ  
СИЁСАТИ ХОРИЧӢ ВА МИНТАҚАВИИ  
ТОЧИКИСТОН**

## **Контент–таҳлил: имичи Тоҷикистон дар Қазоқистон**

**Қозиева Ҳумайро,**

денишчӯй бахши чаҳоруми ихтисоси

фаъолияти иттилооти таҳлилӣ

**Вурӯд ба мавзӯй**

Усули контент–таҳлил дар илми чомеашиносӣ муддати дароз аст, ки истифода мешавад. Барои муайян намудани воқеяят ва дарки амиқи масъалаи мавриди назар китобҳо, эълонҳо, мақолаву рӯзнома ё маҷаллаҳо, намоишҳои телевизионӣ, сабти фильмҳо, шиорҳо, аксҳо ва инчунин, ҳуччатҳои расмӣ бояд контент–таҳлил (таҳлили мундариҷавӣ) карда шаванд. Ин навъи таҳлил имкон медиҳад, ки муҳтавои асосии масъала ва паёмҳои пинҳонии он ба пуррагӣ мушахҳас карда шаванд. Дар даҳсолаи охир ин усули сотсиологӣ аз ҷониби намояндагони төъододи зиёди илмҳо (забоншиносон, омӯзгорон, рӯзноманигорон, таъриҳшиносон, иқтисодчиён, чомеашиносон ва файра) мавриди истифода қарор гирифтааст ва фаъолона истифода мешавад.

### **Вазифаҳои асосии муаллиф ҳангоми гузаронидани контент–таҳлил:**

1. Муайян намудани сомонаҳое, ки аз он бояд иттилооти даркориро ба даст орад.
2. Бо истифода аз сомонаҳои мавриди назар пурра омӯхтани иттилооти ба даст омада.
3. Тартиб додани ҷадвали таҳлил.

Таҳлили мазкур бо истифода аз усули контент–таҳлил, таҳлил намудани васоити ахбори омма доир ба "Муайян намудани имичи Тоҷикистон дар Қазоқистон (дар солҳои 2018–2019)" нигаронида шудааст.

Омори мавҷудае, ки дастрас гардид, барои интиҳоби маълумоти лозима шароит фароҳам овард. Он бо мулоҳизаҳои зерин асоснок карда шудааст. Тибқи маълумоти васоити ахбори омма, яъне мувоғиқи сомонаҳои "**"azattyq.org", "informburo.kz** ва "**"zonakz.net**" дар Қазоқистон доир ба ба Тоҷикистон маълумоти ниҳоят зиёд мавҷуд аст. Масалан, дар

сомонаи "Радиои Озоди"-и Қазоқистон" аз соли 2002 то соли 2020 тақрибан 3500 маротиба калимаи "Тоҷикистон" зикр шудааст. Аммо таҳлили мазкур танҳо солҳои 2018–2019ро дар бар мегирад ва тӯли ин солҳо бошад, дар "Радиои Озодӣ"-и Қазоқистон 150 маротиба калимаи мазкур зикр шудааст. Дар сомонаи рӯзномаи интернетии **-zonakz.net** бошад, дар умум, доир ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 1938 мақолаю хабарҳо пешкаш шудааст, ки аз он 54-тоаш солҳои 2018 – 2019ро дарбар мегиранд ва дар сомонаи "**informburo.kz**" дар бораи кишвари мо дар тӯли ин солҳо ҳамагӣ 30 мақолаю хабар нашр шудааст, ки ҳамаи ин маълумот мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтаанд.

Терроризм, экстремизм, Давлати Исломӣ, Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон	Ҳамла, задухӯрд, вазъияти шиддатнок, чинояткорӣ, бехатарӣ
Ҳукуқи занҳо, муҳочирон	Рейтинги давлатҳо (доир ба сатҳи бехатарии давлатҳо, коррупсия, терроризм, артиш ва ғайра)

Расми 1. Дар таҳлили мазкур чунин калимаҳо зиёд истифода шудаанд ва дикқати маҳсус маҳз ба ин калимаҳо равона гардидааст.

## Шумораи умумии матолиби нашршуда

Васоити ахбори омма	Миқдори умумии матолиб дар солҳои 2018-2019	Мусбат	Манғӣ	Бетараф (нейтрал)
Хадамоти қазоқии Радиои Ӯзодӣ <a href="http://azattyq.org">azattyq.org</a>	150	20	50	80
Рӯзномаи интернетии Қазоқистон <a href="http://zonakz.net">zonakz.net</a>	54	28	10	16
Канали телевизионии Қазоқистон <a href="http://informburakz.kz">informburakz</a>	30	13	17	

Дар ҷадвали мазкур ҳамагӣ 234 матолиб, аз он 61-тоаш мусбат, 77-тоаш манғӣ ва 96-тоаш бетараф (нейтрал) мебошанд. Дар сомонаҳои "**zonakz.net**" ва "**informburo.kz**" матолиби таҳлилӣ танҳо доир ба амалҳои терористӣ ба назар мерасад (ҳамагӣ 3-то мебошад) ва дар сомонаи "**azattyq.org**" ягон матолиби таҳлилӣ дидо намешавад, чунки ҳамаи матолиб хислати хабарӣ доранд.

**Дар умум,** Ҷумҳурии Тоҷикистонро мувофиқи сомонаи "**informburo.kz**" ҳамчун яке аз давлатҳои эронизабон мешиносанд, ки дар Осиёи Марказӣ ҷойгир шудааст. Тоҷикистонро ҳамчун кишвари хурдтарини аграрӣ-саноатӣ дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ муаррифӣ менамоянд. Тоҷикистон аз маъданҳои зеризаминӣ ғанӣ буда, аз сабаби набудани мутахассисон ва технологияи лозима, қанданиҳои фоиданокро кишварҳои хориҷа (Чин) коркард ва истихроҷ мекунанд. Дараҷаи воридот (импорт) аз содирот (экспорт) зиёдтар мебошад ва яке аз давлатҳои асосие, ки Тоҷикистон аз он молҳои худро содирот мекунад, Қазоқистон мебошад. Тоҷикистон ва Қазоқистон шарикони стратегӣ ҳастанд.

### **Мулохизахо:**

- Дар кор бо васоити ахбори омма рейтинги онхоро ба назар гирифтан лозим аст.
- Дар сомонахой интернетті ба роҳ мондани нашри ҳар чй бештари матолиби таҳлилій.
- Барои фаҳмидани пешниҳодҳои одамон нисбат ба масъала ва ё матолиб, ба роҳ мондани робитаи баръакс (яъне дар сутуни шарҳу тавзехот ташкили ҷой танҳо барои пешниҳодҳо).
- Барои баланд бардоштани сатҳи мусбати матолиб назар ба матолиби манғии онҳо: пурра омӯхтани кишвар; омӯхтани масъала ё проблемаҳо; дар Қазоқистон гузаронидани рӯзҳои фарҳангӣ, барои фаҳмонидани, он ки мо тоҷик ва форсизабонем ва ворисони бузурги тамаддуни ориёй дар минтақаи Осиёи Марказӣ мебошем.
- Инчунин, зиёд кардани тезъоди матолиби таҳлилій нисбат ба микдори хабарҳо, пешниҳоди матолиби дақиқе, ки асоси мустаҳкам доранд, чунки хабари бардурӯғ тез паҳн мегардад.
- Ташкил намудани гурӯҳи маҳсуси таҳлилгароне, ки метавонанд аз болои хабарҳои бардурӯғ назорат намоянд ва дурӯғ будани онхоро исбот кунанд (мисоли он овозаҳои вируси "Covid-19" дар Тоҷикистон ва ба воҳима афтодани мардум шуда метавонад).

### **Сомонаҳои истифодашуда:**

1. Радиои Озодии Қазоқистон [URL:http://www.azattyq.org](http://www.azattyq.org) (сана:5.03.2020)
2. Газетай интернетии Қазоқистон [URL:http://www/zonakz.net](http://www/zonakz.net) (сана:7.03.2020)
3. Канали телевизионии Қазоқистон [URL:http://www/informburo.kz](http://www/informburo.kz)(сана:7.03.2020)
4. Контент – анализ [URL:http://contentanalysis.kz](http://contentanalysis.kz) (сана: 10.03.2020)

## Контент–таҳлил: имиҷи Тоҷикистон дар Қирғизистон

### Норматов Ҳусрав, денишҷӯи бахши чаҳоруми ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлили **Вуруд ба мавзӯй**

Нигоҳи ВАО-и Ҷумҳурии Қирғизистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2018–2019. Барои дарки амиқи масъалай мавриди назар мо аз контент–таҳлил истифода мебарем, ки ин навъи таҳлил имкон медиҳад, ки масъаларо аз ҳар ҷониб муқоиса намуда, муҳтавои асосии онро пурра мушаҳҳас намоем. Ин навъи таҳлил дар солҳои охир бисер истифода шуда, натиҷаҳои машаҳҳас ва муҳим додааст.

Дар натиҷаи мушоҳидай сомонаҳои "**rus.azattyk.org**", "**cabar.asia**" ва "**24.kg**" дар Қирғизистон муайян карда шуд, ки оид ба Тоҷикистон маълумот зиёд буда, оној хислатҳои гуногунро доранд. Масалан, дар сомонаи "Радиои Озодӣ"-и ин кишвар ("**rus.azattyk.org**) аз соли 2002 то инҷониб шумораи маълумот оид ба Тоҷикистон 5465ададро дар бар гирифта, 974 и он ба солҳои 2018–2019 рост меояд. Дар сомонаи дигари интернетӣ ("**cabar.asia**) бошад, дар ин солҳо шумораи он 103 маълумотро ташкил медиҳад. Боз дар сомонаи дигаре, ки мушоҳида намудем ("**24.kg**") маълумот зиёд буда, дар солҳои 2018–2019 шумораи он 276 ададро ташкил медиҳад.

Калимаҳое, ки дар натиҷаи таҳлил бисёр ба назар расиданд ва дикқати маҳсус ба онҳо дода шудааст: сарҳадот, Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, задухӯрд, вазъияти шиддатнок, сатҳи зиндагӣ, бехатарӣ.

#### Миқдори матолиби нашршуда дар умум:

Маълумот роҷеъ ба Тоҷикистон дар ВАО-и Қирғизистон дар солҳои 2018–2019

	ВАО	Мусбат	Манғӣ	Бетараф	Шумораи умумӣ
1.	<a href="http://rus.azattyk.org">rus.azattyk.org</a>	47	35	892	974
2.	<a href="http://cabar.asia">cabar.asia</a>	9	26	68	103
3.	<a href="http://24.kg">24.kg</a>	19	36	221	276

Дар умум, маълум шуд, ки ҳамаи он се сомонае, ки барои таҳлил истифода бурдем, бештар доир ба мавзӯи сарҳадоти Тоҷикистону Қирғизистон баҳшида шудаанд, ва аксарияти ин матолиб айби задухӯрдҳои байни одамонро дар сарҳад ба ҷониби Тоҷикистон рабт медиҳанд .

**Мулоҳизаҳо:**

1. Дар кор бо ВАО рейтинги онҳоро ба назар бояд гирифт;
2. Ба эътибор гирифтани пешниҳодҳои одамон доир ба масъалаҳо;
3. Бештар ба нашр расонидани матолиби таҳлилӣ аз ҷониби коршиносони тоҷикистонӣ.

**Сомонаҳои истифодашуда:**

1. Бахши Қирғизистонии радиои Озодӣ. URL: <https://rus.azattyk.org>
2. Программа по войне и мира в Центральной Азии URL: <https://cabar.asia>
3. Сомонаи интернетии URL: <https://24.kg>

## **Контент–таҳлил: имичи Тоҷикистон дар Туркманистон**

**Чобиров Шаҳбоз,  
денишҷӯи бахши ҷаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Вурӯд ба мавзӯй**

Барои муайян намудани имичи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон мо аз усули контент–таҳлил кор мегирем.

Ин навъи таҳлил имкон медиҳад, ки муҳтавои асосии масъала ва паёмҳои пинҳонии он ба пуррагӣ мушаххас карда шаванд.

**Вазифаҳои асосии муаллиф ҳангоми гузаронидани контент–таҳлил:**

- 1)** Муайян намудани сомонаҳое, ки аз он бояд иттилооти лозимаро ба даст орад.
- 2)** Бо истифода аз сомонаҳои мавриди назар пурра омӯхтани иттилооти ба даст омада.
- 3)** Тартиб додани ҷадвали таҳлил.

Таҳлили мазкур бо истифода аз усули контент–таҳлил, таҳлил намудани васоити аҳбори омма доир ба "Муайян намудани имичи Тоҷикистон дар Туркманистон (дар солҳои 2018–2019)" равона шудааст. Ҳабарҳои мавҷудае, ки дастрас гардидааст, барои интиҳои маълумоти лозима шароит фароҳам оварданд.

Тибқи маълумоти васоити аҳбори омма, яъне мувофиқи сомонаҳои "[www.orient.tm](http://www.orient.tm)", "[turkmenistan.ru](http://turkmenistan.ru)" ва "[hronikatm.com](http://hronikatm.com)" дар Туркманистон доир ба Тоҷикистон маълумоти зиёд мавҷуд аст. Масалан, дар сомонаи "[hronikatm.com](http://hronikatm.com)" дар солҳои 2018–2019 беш аз 35 адад мақолаву ҳабар доир ба Тоҷикистон нашр шудааст. Дар сомонаи "[orient.tm](http://orient.tm)" бошад, беш аз 15 адад мақолаву ҳабар дар солҳои 2018–2019 роҷеъ ба Тоҷикистон нашр шудааст ва дар сомонаи "[turkmenistan.ru](http://turkmenistan.ru)" шумораи камтар–7 адад ҳабар нашр шудааст, ки ҳамаи ин матолиби нашршуда мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтаанд.

Лўлаи газ, иқтисод, тиҷорат, об, маориф	Фарҳанг, варзиш, боркашонӣ, роҳи оҳан
Терроризм, мушкилоти сарҳадӣ	Рейтинги давлатҳо (оид ба озодии матбуот, коррупсия)

Расми 1. Дар таҳлили мазкур чунин калимаҳо зиёд истифода шудаанд.

### Шумораи умумии матолиби нашршуда

Васоити ахбори омма	Миқдори умумии матолиб дар солҳои 2018-2019	Мусбат	Манғӣ	Бетараф (нейтрал)
Хроника Туркманистон <a href="http://hronikatm.com">hronikatm.com</a>	35	16	13	6
Сомонаи <a href="http://Turkmenistan.ru">Turkmenistan.ru</a>	7	6		2
Очонсии хабарии <a href="http://orient.tm">orient.tm</a>	15	6	5	4

Дар ҷадвали мазкур ҳамагӣ 57 матолиби нашршуда, аз онҳо 27 мусбат, 18 манғӣ, 12 бетараф (нейтрал) мебошанд. Дар сомонаи "**hronikatm.com**" бештар доир ба анҷом нарасидани соҳтмони роҳи оҳани Туркманистон – Афғонистон – Тоҷикистон ва баста шудани роҳҳои Туркманистон барои ҳамлу нақли молҳои Тоҷикистон оварда шудааст. Дар сомонаи мазкур оварда шудааст, ки Тоҷикистон нисбати соҳтмони роҳи оҳан бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир мекунад ва сабаби инро дар бех шудани муносибатҳои Тоҷикистон бо Ӯзбекистон мешуморад. Пас чӣ бояд кард, ки то имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонаҳои мазкур боло бардошта шавад?

- 1) Ҳарҷӣ зудтар ба анҷом расонидани соҳтмони роҳи оҳани Туркманистон–Афғонистон – Тоҷикистон.
- 2) Ҳал кардани қазияи баста шудани роҳҳои Туркманистон барои ҳамлу нақли борҳо аз Тоҷикистон.

**Дар умум.** Дар сомонаҳои мазкур муносибатҳои Тоҷикистон ва Туркманистон хуб арзёбӣ шудааст, аммо дар бъзе аз ҳабарҳо, ки дар сомонаи "**hronikatm.com**" нашр шудаанд, овардаанд, ки Тоҷикистон нисбат ба соҳтмони роҳи оҳане, ки қарордодаш соли 2013 миёни Туркманистон—Афғонистон—Тоҷикистон ба имзо расида буд, чиддӣ муносибат намекунад. Аз ин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки Туркманистон меҳоҳад, ки ҳарҷӣ зудтар ин соҳтмон ба анҷом расад. Инчунин, дар бисёре аз ҳабарҳо дар бораи боздории мошинҳои боркашон ва вагонҳои марбут ба Тоҷикистон оварда шудааст ва дар бораи ин амалкард навиштаанд, ки бо сабаби бехатарӣ ва пешгирии қочоқи маводи мухаддир мебошад.

### **Мулоҳизаҳо:**

- Ҳалли мушкилоти баста шудани сарҳади Туркманистон барои ҳамлу нақли молҳои Тоҷикистон.
- Ҳарҷӣ зудтар ба анҷом расонидани соҳтмони роҳи оҳани Туркманистон—Афғонистон—Тоҷикистон, ки яке аз сабабҳои асосии баста шудани сарҳад маҳз ҳамин масъала ҳисобида мешавад.
- Беҳтар кардани сатҳи озодии матбуот, ки Тоҷикистонро ба яке аз давлатҳое ишора кардаанд, ки дар рейтинги ҷаҳони зинаи пастро ишғол намудааст.

### **Сомонаҳои истифодашуда.**

- 1) Хроникаи Туркманистон. [URL:https://www.hronikatm.com](https://www.hronikatm.com)
- 2) Сомонаи [URL:https://www.turkmenistan.ru](https://www.turkmenistan.ru)
- 3) Оҷонсии [URL:https://www.orient.tm](https://www.orient.tm)

## **Контент–таҳлил: имици Тоҷикистон дар Украина**

**Рӯхшонаи Неъмат,**  
денишҷӯи бахши чаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлили

### **Вуруд ба мавзӯъ**

Бо истифода аз усули контент–таҳлил метавон муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Украинаро таҳлил карда баромад, ки муносибати онҳо дар қадом сатҳ аст ва дар расонаҳои Украина доир ба имици Тоҷикистон чӣ гуна андешаҳо ронда мешаванд.

Дар раванди анҷом додани контент–таҳлил дар мавзӯи Тоҷикистон дар расонаҳои Украина дар солҳои 2018–2019 имици Тоҷикистон ҷиҳати ҳодисаҳои гузашта дар давоми ду сол мусбат, манғӣ ва ё бетараф (нейтрал) будани онҳо муайян карда шуданд. Зарурат аз анҷом додани ҷунин таҳлил дар он зоҳир мегардад, ки имици Тоҷикистон дар расонаҳои Украинаро муқаррар ва муайян созем.

Ҳангоми анҷом додани контент–таҳлил манбаъҳои иттилоотии (*Радиои Озодии Украина, РБК Украина, "economist.ӯз за сомонаи "unian.net"*) истифода гардид, ки ин сомонаҳо сатҳи ҳамкории Тоҷикистон ва Украинаро дар ҳоли рӯ ба рушд медонанд ва ҳамзамон, раванди ҳамкории ин ду кишварро мусбат баҳогузорӣ менамоянд. Роҷеъ ба вазъи дохилии Тоҷикистон дар васоити аҳбори оммаи Украина дар давоми солҳои 2018–2019 бештар дар бораи масъалаҳои манғии кишвар, ба мисли ҳаракатҳои террористӣ, ошӯбҳо дар маҳбасхонаҳо, низоъҳои сарҳадӣ ва ғайра матолиб нашр шудааст.

Сомонаҳо	Шумораи хабарҳо дар солҳои 2018-2019 оиди Тоҷикистон	Мусбат	Манғӣ	Бетараф (нейтрал)
Радиои Озодии Украина	60	35%	45%	20%
РБК Украина	35	40%	55%	15%
Unian.net	25	35%	60%	25%
Economistua	20	30%	50%	20%

*Расми 1. Дар ин ҷадвал муайян гардидааст, ки дар давоми солҳои 2018–2019 хабарҳои Тоҷикистон дар расонаҳои Украина дар қадом сатҳ қарор доранд ва чӣ гуна баҳогузорӣ гардидаанд.*

Дар натиҷаи таҳлил муайян гардид, ки дар сомонаҳои Украина бештар хабарҳои манғии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд ва ҳамаи онҳо ҳислати хабариро доранд. Метавон гуфт, ки дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон матолиби таҳлилӣ дар Украина ба нашр нарасидааст. Як қатор ҳодисаҳое, ки дар солҳои 2018–2019 рӯй дода гузаштанд, таъсири худро ба паст гардиданӣ имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ расонидаанд. Яке аз ҷунин ҳодисаҳо ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар кишвар мебошад, ки ин қазия ба имиҷи Тоҷикистон таъсири манғӣ расонидааст.

**Хулоса,** сатҳи рушд, амният ва имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давоми ду сол сомонаҳои Ҷумҳурии Украина ҳам мусбат ва ҳам манғӣ баҳогузорӣ намудаанд, ки қисми зиёди ҳодисаҳои манғӣ дар рӯйхати аввали сомонаҳои Украина қарор доштанд. Ҳамаи он ҳодисаҳое, ки рӯх доданд, тавонистанд ба обрӯву ҳайсияти Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ таъсири мусбат ва манғӣ расонанд.

### **Мулоҳизаҳо:**

–сомонаҳои Украина нисбати Тоҷикистон ягон матолиби таҳлилӣ пешниҳод намекунанд ва ин нишондиҳандай он аст, ки онҳо манғиатҳои худро дар ин кор намебинанд;

–ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Украина дар вазъи на он қадар хуб қарор доранд;  
–сомонаҳо танҳо хислати хабарӣ доранд;  
–барои дарки дурусти масъалаҳо маводҳои таҳлилӣ нашр гарданд.

Дар таҳлили мазкур дар кадом сатҳ қарор доштани имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонаҳои Ҷумҳурии Украина нишон дода шудаанд. Аз натиҷаи кори анҷомдодашуда метавон дарк намуд, ки муносибатҳои Тоҷикистон бо Украина дар кадом сатҳ қарор доранд.

## **Контент–таҳлил: гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Тоҷикистон**

**Холов Муҳаммадшариф,**  
донишҷӯи баҳши чаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
**Вурӯд ба мавзӯй**

Гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2018–2019. Таҳлилу баррасӣ намудани сатҳи ғайриқонунӣ истифода бурдани маводи мухаддир дар чомеа ва муносибати аҳолӣ ба проблемаҳои нашъамандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то нимаи аввали солҳои 90-уми асри гузашта муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва истифодаи он ҷандон нигаронкунанда набуд, vale пас аз сукути Иттиҳоди Шӯуравӣ ва сар задани низоъҳои сиёсӣ ва мазҳабӣ, гурӯҳҳои ҷинояткор бо истифода аз вазъи ноороми он солҳо ва суст гардидани низоми ҳифзи сарҳади давлатӣ роҳҳои пинҳонии интиқоли маводи нашъадори истехсоли Афғонистонро, ки яке аз бузургтарин тавлидгарони маводи нашъаовар ба ҳисоб меравад, азҳуд намуданд.

Дар давоми таҳлилу баррасӣ муайн карда шуд, ки тамоми маводи нашъаовар, ки дар муомилоти ғайриқонунӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳҳои қочоқ аз вилоятҳои наздисарҳадии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ворид

мегарданд. Истемоли маводи мухаддир тариқи сўзандору яке аз сабабҳои паҳншавии вируси норасоии масунияти одам ба ҳисоб меравад. Солҳои охир дар Тоҷикистон тамоюли паҳн шудани навъҳои нави маводи нашъаовари синтетикӣ, ки ба рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ворид карда нашуданд, мушоҳида мешавад. Ин вазъият метавонад ба пайдоиши навъҳои нави вобастагии нашъамандӣ мусоидат намояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофии худ дар яке аз мавзеъҳои интиқоли транзитии маводи нашъаовар қарор гирифта, барои мубориза ба ин таҳдиҳи ҷаҳони муосир нақши минтақаи буфериро ба зимма дорад.

### **Инъикоси масъалали гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир дар фазои иттилоотии Тоҷикистон**

Ҳангоми таҳлилу баррасӣ намудани васоити ахбори омма ҳамасола матолиби зиёде пахш мешаванд ва талқин мекунанд, ки бояд шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷораҳои зарурӣ барои мубориза бар зидди маводи мухаддир андешанд ва инчунин, сиҳативу солимии худ ва ҷомеаро нигоҳ доранд, чунки дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ин вабои аср бениҳоят рушд карда истодааст.

Тибқи маълумоти Муассисаи давлатии "Маркази ҷумҳуриявии пешгирий ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одам" то соли 2019 дар Тоҷикистон 6059 нафар сироятшуда ба бемории вируси норасоии масунияти одам ба қайд гирфита шудаанд, ки аз ин шумора 3537 нафари онҳоро истемолкунандагони маводи нашъаовар тариқи сўзандору ташкил медиҳанд ва төъдоди бештарашон ҷавонон мебошанд ва ин барои имиҷи давлати Тоҷикистон ҳатари бузург эҷод менамояд.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Саидова М. Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир қарор дорад. Душанбе, 26.06.2019/АМИТ "Ховар" [URL: http://toj.todaytj/tajikistar/itimolet/print:page1,3681/](http://toj.todaytj/tajikistar/itimolet/print:page1,3681/)

## **Хабар ё иттилооти умумӣ**

Ҳамасола мақомоти салоҳиятдори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 800 то 1000 ҷинояти мухаддиротиро муайян менамоянд. Танҳо соли 2018–2019-ум 812 ҷиноят марбут ба маводи нашъаовар ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. Мушкилоти дигаре, ки солҳои охир пайдо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо шудааст, воридшавӣ ва паҳн гардиданӣ моддаҳои синтетикӣ ва психотропии нашъадор мебошад, ки аз соли 2018 то 2019-ум 15 ҳазору 880 адад ҳаб (таблетка) мусодира карда шуд.<sup>1</sup>

**Рӯйхати вилоят, шаҳру нахияҳое, ки тибқи маводи ВАО манбаи қочоқи маводи мухаддиранд:** ноҳияҳои Шамсиҷдини Шоҳин, Панҷ, Фарҳор, Мир Саид Алии Ҳамадонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоятҳои Бадаҳшон, Taxor, Қундуз ва Балхи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.

Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон:

**1. Шамсиҷдин Шоҳин.** Ин масир яке аз хатсайрҳои муҳимми қочоқи маводи мухаддир ба ҳисоб меравад. Қочоқбарон марзро убур карда, тавассути ин ноҳия ба Тоҷикистон маводи мухаддирро ворид мекунанд.

**2. Панҷ.** Ин роҳи дигарест, ки яке аз хатсайрҳои маводи мухаддир ба шумор меравад ва қочоқбарон тавассути заврақҳо ва инчунин, ба василаи нақлиёт маводи нашъоварро аз Афғонистон ба Тоҷикистон ғайриқонунӣ мегузаронанд ва сипас ба дигар кишварҳо интиқол медиҳанд.

**3. Фарҳор.** Ин масир яке аз хатсайрҳои муҳимми маводи мухаддир буда, асосан қочоқбарони афғон моли худро ба василаи заврақҳо аз оби рӯди Панҷ ғайриқонунӣ ба кишвари моворид месозанд.

**4. Мир Саид Алии Ҳамадонӣ.** Ин масир яке аз хатсайрҳои муҳимми маводи мухаддир ба ҳисоб меравад. Қочоқбарон тавассути нақлиёт ва бештар вақт ба василаи чӯпононе, ки дар назди сарҳад молчаронӣ мекунанд, маводи мухаддирро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол медиҳанд.

---

<sup>1</sup> Саидова М. Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир қарор дорад.-Душанбе, 26.06.2019АМИТ “Ховар” /[URL: http://toj.today/tajikistar/itimojet/print:page1,3681/](http://toj.today/tajikistar/itimojet/print:page1,3681/)

Вилоятҳои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон:

**1. Бадаҳшон.** Яке аз хатсайрҳои интиқоли маводи мухаддир мебошад, ки гурӯҳҳои чиноятпешаи трансмиллӣ аз тариқи қаламрави Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Русия ва мамолики Ӯарб моддаҳои нашъаоварро ғайриқонунӣ интиқол медиҳанд.

**2. Тахор.** Ин масир яке аз хатсайрҳои қочоқи маводи мухаддир ба шумор меравад. Аз ин ноҳия ба воситаи нақлиёт ба ноҳияи Фарҳор ва ба дигар шаҳру навоҳии Тоҷикистон маводи нашъаовар ба василаи шаҳрвандони тоҷику афғон ба давлатҳои ҳориҷа бурда мешавад.


**3. Қундуз.** Ин масир яке аз хатсайрҳои қочоқи маводи мухаддир мебошад. Аз ин ноҳияи маводи мухаддир тавассути нақлиёти гуногун ба Тоҷикистон ва аз он ҷо ба кишварҳои ҳориҷӣ аз тарафи гурӯҳҳои чиноятпешаи трансмиллӣ ба тарзи қочоқ бурда мешавад.

**4. Балх.** Ин вилоят ҳамчун нуқтаи ҷамъоварӣ ва интиқоли маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба ҳисоб меравад. Аз ин вилоят қочоқи маводи мухаддир ба ВМКБ ва вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ин ҷо тавассути гурӯҳҳои чиноятпешаи трансмиллӣ ба мамлакатҳои Осиёи Миёна, Русия сурат мегирад.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Шафєъ Б. Муҳоддирот-ҳатари бузург ва фазоянда.-2018-  
[URL: http://Jumhuriyati/index.php?art\\_id=3773](http://Jumhuriyati/index.php?art_id=3773)

## **Чиноятҳои бақайдигирiftашуда дар Ҷумхурии Тоҷикистон дар солҳои 2016–2019**




## **Микдори мусодирашудаи маводи мухаддир дар солҳои 2018–2019**

Дар соли 2018 дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба микдори 6 тоннаву 214 кг ва соли 2019 бошад, 4 тоннаву 676 кг маводи мухаддир мусодира шудааст, ки дар умум, 10 тоннаву 890 кг-ро ташкил медҳанд.<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Салим Ш. “Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Ҷумхурии Тоҷикистон дар соли 2018–2019.-С 6–7.

# 2018



Аз нисф зиёди маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави вилоятҳои бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳамсарҳади Тоҷикистон: Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва вилояти Хатлон мусодира карда мешавад.

## Иттилооти мустақим




Дар соли 2018-ум 713 ҳолати ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ вобаста ба муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор ошкор ва ба қайд гирифта, 749 нафар шаҳрванд ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шудаанд, ки 58 нафари онҳо пеш судшуда буда, 28 нафарашро соҳибкорон, 6 нафарашро донишҷӯён, 9

нафарашро коргарон, 1 нафарашро хонандай мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 705 нафарашро бекорон ташкил медиҳанд. Дар соли 2018 барои содир намудани ҷиноятҳои муҳаддиротӣ 29 зан дастгир карда шудааст.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Муродзода Ф. Ҳифзи солими ноболигон аз маводи нашъадор-28.01.2019.  
URL:<http://Akn.tj>

## Чиноятҳои мухаддиротии дар солҳои 2018-2019 бақайдигрифташуда аз рӯи минтаҳо



Чиҳати амалигардонии стратегия ва ташвику тарғиби тарзи ҳаёти солим тавассути воситаҳои ахбори омма 2280 суханрониву сӯҳбат ташкил қарда шуд ва бо ҳамкорӣ бо шабакаҳои телевизионии "Ҷаҳоннамо", "Тоҷикистон" ва "Сафина" барномаҳои телевизионӣ дар мавзӯъҳои пешгирии нашъамандӣ пахш гардида, дар радиоҳои "Тоҷикистон" ва "Садои Душанбе" таҳти унвонҳои "Нури Ақл", "Соярӯшан" ва "Аз ҳавас то фочия" барномаҳои мунтазам пахш гардидаанд. То имрӯз 1214 воҳӯйӣ ва мулоқот, 117 семинар, 102 мизи гирд ва 352 чорабинии оммавӣ, маърифатӣ, таблиғотӣ ва варзиши зидди нашъамандӣ ташкил ва гузаронида шудааст.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Барномаи соҳавӣ оид ба амалигардонии стратегияи милли мубориза бар зидди гардиши ғайриконунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013–2020- [URL: http://basemmktj/view\\_sanadholview](http://basemmktj/view_sanadholview)

## **Сиёсати давлатии Тоҷикистон дар самти мубориза бо гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир ва инъикоси он дар ВАО**

Тибқи таҳлилу баррасии матолиби ВАО чунин шарҳи умумии онҳо ба вуҷуд омад, ки ниҳодҳои давлатии Тоҷикистон мубориза бар зидди маводи мухаддирро пурзӯр намуда, дар ҳамоишҳои байналмилалий дар мавзӯъҳои қочоқи маводи мухаддир суханрониҳо мекунанд. Инчунин, амалиёт дар назди сарҳад гузаронида мешавад, чунки маводи мухаддир бештар дар мавзеъҳои наздисарҳадии Афғонистону Тоҷикистон мусодира мекунанд.<sup>1</sup>

### **Ба имиҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна таъсир мерасонад?**

Дар раванди таҳлилу баррасии матолиби нашрнамудаи ВАО маълум шуд, ки муомилоти ғайриқонуни маводи нашъаовар дар баробари терроризм ва экстремизм яке аз сарчашмаҳои таҳдид ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва генофонди миллат ба ҳисоб меравад ва яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои мардуми Тоҷикистон боқӣ мемонад ва ба мӯтадилии вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ инчунин, сиёсии давлат ва минтақаҳои алоҳидай ҷаҳон таҳдид менамояд. Ҳамарӯза дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятхое, ки ба маводи нашъаовар алоқаманданд, тақдири садҳо нафарро ба фоҷия табдил дода, умри зиёди ҷавонону миёнасолонро кӯтоҳ мекунанд, ки ин падидаҳои нангин боиси паст шудани обрӯву ҳайсияти давлат ва хатари бузург ба сиёсати давлат мегарданд.

### **Забони баёни матлабҳои ВАО оид ба гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир дар ВАО**

Тибқи гузоришҳое, ки дар васоити аҳбори омма (ВАО) нашр мегардад, фаҳмида мешавад, ки давлатҳои тавлидкунандаи маводи мухаддир ҳоҷони ҳамин гуна амал мебошанд. Агар онҳо инро намехостанд, аввал аз сарҳад ва қаламрави худ қочоқи

---

<sup>1</sup> Саидова М. Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир қарор дорад. –Душанбе, 26.06.2019/АМИТ “Ховар” /[URL: http://khovar.tj](http://khovar.tj)

маводи мухадирро манъ мекарданد ва дастрасии маводи нашъаоварро ба шаҳрвандон маҳдуд месохтанд ва сабаби чиноятҳои марбута намешуданд. Беҳамиятии давлатҳое, ки истехсолкунандай маводи нашъаоваранд, боиси нигаронии чомеаи чаҳонӣ мебошанд. Мутаассифона, сатҳи тавлидотии маводи мухаддир дар чаҳон сол то сол меафзояд.<sup>1</sup>

Робита ба маводи мухаддир	Мусбат	Бетараф (нейтрал)	Манғӣ
<b>Asia-Plus</b>	45	19	37
<b>Khovar</b>	-	7	10
<b>Ozodi</b>	5	20	68

Ҳангоми таҳлили матолиби сомонаи Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон (АМИТ) "Ховар" – **khovar.tj** ба мушоҳида расид, ки дар тӯли солҳои 2018–2019 беш аз 17 матолиб доир ба маводи мухаддир нашр шудааст.

Ҳангоми таҳлили матолиби нашркардаи сомонаи "Радиои Озодӣ" муайян карда шуд, ки тайи солҳои 2018–2019 беш аз 93 матлаб роҷеъ ба маводи мухаддир дар Тоҷикистон паш шудааст.

Ҳангоми таҳлили маводи сомонаи Агентии иттилоотии мустақили Тоҷикистон "**ASIA-Plus**" мушоҳида намудем, ки дар солҳои 2018–2019 беш аз 101 матлаб доир ба маводи мухаддир нашр шудааст.

### Шарҳи муҳтасари матолиби ВАО

Сомонаи Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон (АМИТ) "Ховар": <http://khovar.tj>

1. Дар шаҳри Душанбе дар таърихи 15.08.2019 навъҳои гуногуни маводи мухаддир сӯзонида шуд, ки 1 тоннаву 311 кг-ро ташкил медод.

2. Дар шаҳри Боҳтар (собиқ шаҳри Қўрғонтеппа) 22.06.2018 нуқтаи фурӯши маводи мухаддир ошкор гардид, ки ба шаҳрванд Давлатов Баҳриддин тааллуқ дошта, дар умум, 4 кг 64 грамм моддаҳои нашъаоварро мусодира намуданд.

---

<sup>1</sup> Садои мардум. Дар Афғонистон мубориза ба маводи мухаддир дастоварди зиёд надоштааст. -07.06.2019 URL:<http://Ozodi.org>

3. Дар нохияи Шуғнон 9-уми июни соли 2018 узви фаъоли гурӯҳи муташаккили чиноятӣ бо 100 кг маводи мухаддир, ки ба шаҳрванд Тӯйбошев Шуҳрат Мамлукович тааллуқ дошт, дастгир карда шуд.

4. Дар санаи 17.05.2019 суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ифтитоҳии Конфронси сатҳи баланд "Ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир ва чинояткории муташаккил".

5. Санаи 16.05.2019 Салоҳуддин Раббонӣ: "Масъалаи мубориза бо терроризм ва гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир сабаби ташвиш ва нигаронии ҳамаи қишварҳои минтақа гардидааст".

6. Конфронс дар таърихи 15.05.2019 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо СММ, Иттиҳоди Аврупо, САҲА ва дигар шарикони байналмилалӣ таҳти унвони "Ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла интиқоли маводи мухаддир ва чинояткорӣ" доир гардид.<sup>1</sup>

Ҳадамоти тоҷикии "Радиои Ӯзодӣ": <http://ozodi.org>

1. Мақомоти Оҷонсии мубориза ба маводи мухаддир дар Тоҷикистон рӯзи 14-уми феврал гуфтаанд, ки соли гузашта ба хотири мустаҳкам намудани ҳифзи марз бо Афғонистон қочоқи маводи мухаддир дуним баробар кам шуда, вале воридоти ҳаб (таблетка) аз Аврупо ба Тоҷикистон афзудааст.

2. Мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 19-уми декабри соли 2019 дар фурудгоҳи Федератсияи Русия барои боздошти доруи "Метадон", як маводи хуморшикан, ки барои табобати гирифткорони маводи мухаддир истифода мешавад, нигарон кардааст. Ба иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доруи "метадон" ёрии башардӯстона аз тарафи лоиҳаи UNDP—Дафтари рушди СММ будааст.

---

<sup>1</sup> Сомонии Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон /АМИТ "Ховар".  
[URL:<http://khovar.tj>](http://khovar.tj)

3. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 19-уми июн дар баёни кӯтоҳ гуфт, ки фаъолияти Мирзоравшан Сангинзода ва Шариф Неъматзода бар асоси шикояти соҳибкори украинӣ, ки бо мақсади сармоягузорӣ ба Тоҷикистон омада буд, аз тарафи шахсони номбурда кофтукоби беасос доир ба маводи муҳаддир бозпурсӣ шудааст.

4. Рӯзи 14-уми июни соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъсиси сохтори чудогонаи мубориза бо қочоқи маводи муҳаддир таҳти назари созмони СҲШ даъват кард, ки метавонад дар муборизаи дастачамъонаи кишварҳои узви ин созмон бо хатарҳои қочоқи маводи муҳаддир мусоидат намояд.

5. Санаи 25 майи соли 2019. "Маводи муҳаддир дар зиндонҳои Тоҷикистон аз кучост?". Баҳс дар Парлумон. Муовини аввали Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мавридҳои истифода аз маводи муҳаддир дар зиндонҳои кишварро тасдиқ кард.

6. Дар таърихи 14-уми май. "Илтимос, падарамро раҳо кунед!". Зиндорӣ шудани падару писар дар як рӯз. Амирҳоҷа Раҷабови 65-сола аз ноҳияи Рӯдакӣ барои ҳариду фурӯши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва ҷалби ноболиг ба ҷиноят, нуҳ сол ҳудаш ва писараш бошад, ба ҳашт соли зиндан ҳукм гирифтанд.

7. "Киштзорҳои кӯкнор ба марзи Тоҷикистон "наздик мешаванд?. " Дар таърихи 13-уми май як созмони ғайриҳукуматӣ дар Афғонистон мегӯяд, ки кишти кӯкнор дар вилоятҳои наздик ба марзи Тоҷикистон густариш ёфтааст ва нақши Толибон дар ин бобат хеле зиёд аст.

8. "Ба ҷойи пулу героин намаки "Хоҷа Мумин". Ҳабси як сокини ноҳияи Деваштич. 28-уми декабри соли 2018 додгоҳи ноҳияи Деваштич як сокини 59-соларо, ки ба ҷойи героин ба "ҳаридори шартӣ" бар ивази 15 ҳазор сомонӣ бастаи ду кило намаки ошро овардааст, ба 12 соли зиндан маҳкум кард.

9. "Дар 9 моҳ 11 қочоқбар дар марз бо Афғонистон күшта шуданд". Дар таърихи 31-уми октябрини соли 2018 Мақомоти марзбонии Тоҷикистон, дар нуҳ моҳи соли равон дар марз 20 задухӯрди мусаллаҳона сурат гирифта, 11 қочоқбаркүшта шудааст. Дар пайи задухӯрдҳо аз қочоқчиён беш аз 1300 кило маводи мухаддир мусодира шуд.<sup>1</sup>

Очонсии иттилоотии "Asia-Plus".

1. "Санаи 5-уми декабр Воҳидҳои таъиноти маҳсус дар Хоруғ машқҳои амалию тактиқӣ гузарониданд". Аз ҷумла, ҳайати шаҳсии воҳидҳои таъиноти маҳсуси РВКД дар ВМҚБ барои пешгирий кардани бетартибиҳои оммавӣ, безарарагардонии гурӯҳҳои террористони силоҳбадаст ва дастгир намудани гурӯҳи нашъаҷалобон машқҳои ҳарбиро бо маҳорати баланд иҷро карданд.

2. "Дар Тоҷикистон шимоли Афғонистонро сарчашмаи асосии бесуботӣ медонанд". Дар таърихи 28-уми октябрини соли 2019 раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров зимни суханрониаш зикр намуд, ки солҳои охир дар натиҷаи фаъолияти муваффақонаи мақомоти хифзи ҳуқуқ суст шудани ҷараёни гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир тавассути қаламрави Тоҷикистон, инчунин, тӯли панҷ сол шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар кишварҳои дигар барои қочоқи маводи мухаддир боздошт шудаанд, беш аз ду маротиба ва миқдори маводи мухаддири мусодирашуда аз онҳо шаш маротиба кам шудааст, ба ҷашм мерасад.

3."Нигаронии Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолнокии террористон дар интернет". Санаи 21-уми майи соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба аҳаммияти ҷорабиниҳои Тоҷикистон дар мубориза ба терроризму экстремизми байналмилалӣ, ҷинояҳҳои муташаккил ва қочоқи маводи мухаддир сухан ронда, таъқид намуд, ки ин тадбирҳо дар оянда низ тақвият дода мешаванд.

4. "Ҳукми сездаҳ соли зиндан ба сокини Хоруғ барои нашъаҷаллобӣ". 16-уми апрели соли 2019 барои даст доштан дар

---

<sup>1</sup> Сомонаи Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ. [URL: http://Ozodi.org](http://Ozodi.org)

гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир сокини шаҳри Хоруғ Алишер Хушдилов ба сездаҳ соли зиндон маҳкум шуд. Алишер аз шаҳрванди Афғонистон бо номи Ахтар дар бозори наздисарҳадии маҳаллаи Теми Хоруғ ба маблағи 15 ҳазор сомонӣ 13 килову 200 грамм маводи мухаддирини наъви ҳашиш меҳарад.

5. "Боздошти як афғон бо микдори зиёди маводи мухаддир дар Душанбе". Дар таърихи 5-уми апрели соли 2019 шаҳрванди Афғонистон Аминуллоҳ Бисмилоҳзода дар хонаи иҷорааш дар маркази шаҳри Душанбе ҳудуди 49 кило маводи нашъаовари навъҳои ҳашиш ва афюнро нигоҳдорӣ мекардааст.

6."Хукми 28 соли зиндон ба собиқ мансабдори воломақоми ВКД". 29-уми октябри соли 2018 Файзулло Гадоев, собиқ сардори Раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирни ВКД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ба 28 соли зиндони низомаш шадид маҳкум шуд.

7. Санай 24-уми сентябри соли 2018 дар бухории маҳсуси Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳузури Комиссияи маҳсус аз ҳисоби намояндагони мақомоти прокуратура, суд ва соҳторҳои ҳифзи ҳуқуқ маросими навбатии нобуд кардани маводи мухаддирни мусодирашуда баргузор шуд.

8. Маҳви се қочоқбар дар марзи Тоҷикистону Афғонистон. 25-уми июляи соли 2018 дар ҷараёни амалиёти маҳсус дар сарҳади байни Тоҷикистону Афғонистон се нафар қочоқбари афғон күшта, шаш тан ҳамкори тоҷики онҳо боздошт ва беш аз сад кило маводи мухаддиру силоҳ бо тирҳояшон мусодира карда шуд.

### **Дурнамои ҳалли масъала аз рӯйи матолиби ВАО**

Шарҳи умумии матолиби ВАО дар ҷараёни таҳлилу баррасии он о, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати фурӯш ва бақайдигирии симкортаҳои ширкатҳои мобилий, ки қочоқбарони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо истифода аз онҳо тавассути сарҳади давлатӣ ба интиқоли маводи нашъаовар машғул мебошанд, ҳамчунин, бо истифода аз технологияҳои мусоир

маҳдуд кардани паҳншавии мавҷҳои антеннаҳои мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, дар ҷандин чиноятҳои марбут ба маводи нашъаовар фаҳмида мешавад, ки чинояткорон бо комюнҳои бузург сарҳадро бе ягон монеа убур мекунанд, ҷунки таҷхизоти маҳсуси замонавӣ дастрас нест, ки онҳоро назорат кунанд ва баъд дар доҳили қишивар баъзеи онҳоро ошкор ва дастир мекунанд. Барои ошкор ва дастир кардани онҳо таҷхизоти муосири техниқӣ лозим аст, ки ҷунин чиноятҳо пешгирий карда шаванд.

### *Мулоҳизаҳо:*

—Имрӯзҳо мушоҳида мешавад, ки баҳри амалий намудани ҷораҳои пешгирии нашъамандӣ ва назорати муомилоти воситаҳои нашъадор аз ҷавонон сар карда то миёнасолон ва инчунин, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қӯшиш ба ҳарҷ дода истодаанд.

—Барномаҳои марбут ба маводи нашъаовар ва якчанд ҷорабинҳо байни шаҳрвандон гузаронида мешавад.

—Сабаби сар задани ҷунин чиноятҳо саҳлангории ниҳодҳои қудратӣ ва набудани таҷхизоти муосири техниқӣ мебошад, ки сарҳадбонон тавонанд чинояткоронро пеш аз убури ғафриқонуни марз ошкор ва дастир намоянд.

### *Хулоса*

Дар ҷараёни таҳлилу баррасӣ фаҳмида шуд, ки имрӯзҳо шояд тамоми аҳолии қишивар то андозае дар бораи оқибатҳои баду фоҷиаовари нашъамандӣ маълумот дошта бошад, аммо, мутгаассифона, нафарони зиёде ҳам ҳастанд, ки ба ивази ҷони ҳуд ин маводи марговарро ҳаридорӣ мекунанд ва фикру сиҳативу саломатии ҳуд, ватану миллат, инчунин, аҳли ҳонаводаашро намекунанд. Ҳар як нашъаманд баъди даст задан ба истифода маводи мухаддир дарк мекунад, ки ин амали ҷиноии вай ба бадбаҳтии наздикон, вайрон шудани оила, аз даст рафтани обрӯю саломатӣ ва аз ҳама муҳимтар, оқибати кори ў ба марг анҷом меёбад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қӯшишҳои зиёде барои кам кардани сатҳи нашъамандӣ дар

қаламрави кишвар ба харҷ медиҳад. Дар ин ду соле, ки мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт, Агенти назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидор ва тавоноии худро мустаҳкаму мукаммал гардонид, дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ва пешгирии нашъамандӣ ва муомилоти мухаддиротӣ ҳиссаи сазовори худро мегузорад ва шумораи барномаҳои зидди нашъамандиро вусъат дода истодааст, ки ин барои пешрафти кишварамон, инчунин, сатҳии солимии аҳолӣ хеле муҳим ба шумор меравад.

### **Тавсияҳо**

Дар мадди аввал омода кардани мутахассисони пуртакриба, ки қобилияти хуби пешгирии чунин хатарҳоро доро ҳастанд ва ба таҷҳизоти муосири замонавӣ таъмин намудани онҳо, ки фаъолияташон ба ошкор намудани ҷиноятҳои мухаддиротӣ вобаста аст. Инчунин, бояд доимо дар бораи зарари маводи мухаддир ба шаҳрвандон, бештар ба ҷавонон, ки машғули ин гуна амалҳо мешаванд, фаҳмонанд, ки ба ҳар гуна амалҳои бад даст назананд ва ҳамеша дар пайи ободу шукуфии ватани азизи худ бошанд. Беҳтарин воситаи ҳалосӣ аз маводи мухаддир дар ихтиёри ҳар як нафар қарор дорад, зеро тақдири ҳар як инсон дар дасти худи ўст. Бояд ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш, иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ ва дар роҳи ҷустуҷӯи донишу маърифат машғул кардани онҳо вусъат ёбад, зеро бисёри ҷиноятҳо аз бекорӣ ва бехудагардӣ сар мезананд. Андешидани тадбирҳои зарурӣ нисбати шаҳсони алоҳида ва гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятпеша, ки ба воридсозӣ ва паҳнкунии маводи мухаддир машғуланд. Гузаронидани амалиёт бар зидди маводи мухаддир, ошкор ва нобуд соҳтани рустаниҳои нашъадори худрӯй, бастани роҳҳои воридшавии маводи нашъадор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва интиқоли минбаъдаи онҳо ба хориҷи кишвар, аз ҷумла гузаронидани амалиёти муштараки байнидавлатӣ ва байниидоравӣ.

## **КИТОБНОМА**

1. Маркази пажӯҳишӣ "Дискурс" [URL:http://C-discursru](http://C-discursru)
2. Мақолаи мачаллаи "Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018–2019". –С 102.
3. Сомонаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [URL:http://Akn.tj](http://Akn.tj)
4. Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон [URL:http://Jumhuriyatj](http://Jumhuriyatj)
5. Сомонаи "Имрӯз". Рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди маводи нашъаовар. [URL:http://toj.todaytj](http://toj.todaytj)
6. Сомонаи Агентии иттилоотии мустақили "ASIA-Plus" [URL:http://Asiaplustjinfo](http://Asiaplustjinfo)
7. Сомонаи "Радиои Озодӣ" [URL:http://Ozodi.org](http://Ozodi.org)
8. Сомонаии Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон – АМИТ "Ховар".[URL:http://khovar.tj](http://khovar.tj)

## **Контент – таҳлил: проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ**

### **Иброҳимзода Умедҷон, денишҷӯи баҳши чаҳоруми ихтисоси фаъолияти иттилоотию таҳлили Вуруд ба мавзӯъ**

Дар замони мусозир васоити ахбори омма (минбаъд ВАО), баҳусус, сомонаҳои интернетӣ, барои дарёфт ва ба даст овадани маълумоти зарурӣ нақши калидӣ доранд. Шумораи зиёди манбаъҳои иттилоотӣ имконияти дастрас намудани маълумотро аз як тараф, осон намоянӣ, аз тарафи дигар, пароканда ва муҳтавои гуногун доштани онҳо мушкилӣ пеш меоварад. Аз ҳамин рӯ, ба таҳлил ва соҳторбандии дурусти муҳтавои матни васоити ахбори омма (ВАО) эҳтиёҷ пайдо мешавад. Барои ин кор гузаронидани таҳқиқот бо методи контент – таҳлил ба мақсад мувоғиқ аст.

**Вазифаҳои гузашташуда** – аз манбаъҳои боъзтимоди кишварҳои Осиёи Марказӣ пайдо намудани маълумот оид ба проблемаҳои экстремизм дар солҳои 2018–2019 ва гузаронидани таҳқиқот бо методи контент – таҳлил.

#### **Чунин фарзияҳо мӯқаррар шуда буданд:**

1. Проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ васеъ таҷассум мегардад.
2. Дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ омили экстремизм ҳамчун падидай номатлуб арзёбӣ гардидааст.

**Барои таҳлил калимаҳои зерин ба назар гирифта шудаанд:**

- Экстремизм, проблемаи экстремистӣ;
- Осиёи Марказӣ;
- Экстремизми динӣ (мазҳабӣ), фундаментализм;
- Ҷалби одамон ба гурӯҳҳои экстремистӣ;
- Радикализм, сепаратизм, ақидаҳои радикалӣ.

Дар раванди пажӯҳиш миқдори зиёди иттилоот оид ба проблемаи экстремизм дар Осиёи Марказӣ аз манбаъҳои боъзтимоди давлатӣ ва хусусии минтақа омӯхта шудааст. Барои

муайян намудани мақоми проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ сомонаҳои интернетии зерин дар рафти таҳқиқот мавриди истифода қарор гирифтанд:

- Бахши тоҷикӣ "Радиои Озодӣ";
- Агентсия байналмилалии иттилоотии "Ферганা";
- Агентсия иттилоотии "Азия Плюс";
- Агентсия миллии иттилоотии Тоҷикистон (АМИТ) "Ховар";
- Портал мултимедии иттилоотӣ-таҳлилии "ИнформБюро";
- Интернет – рӯзномаи "ZONA.kz";
- Сомонаи интернетии Ӯзбекистон – "KUN.UZ";
- Агентсия иттилоотии "24.KG";
- Радиои Аззаттык;
- Интернет – рӯзномаи "TURKMENISTAN.ru";
- Сомонаи интернетии "Хроники Туркменистана".

### **Микдори матолиби нашршуда доир ба проблемаи экстремизм дар сомонаҳои интернетии Осиёи Марказӣ (2018– 2019)**

ВАО	Матолибе, ки дар онҳо калимаҳои мӯкарраршуда истифода шудаанд	Иттилооти бевосита ба мавзӯи экстремизм баҳшидашуда	Фоизи (%) иттилоот доир ба проблемаи экстремизм
"Радиои Озодӣ"	287	67	23,3%
ИА "Ферганা. ru"	159	105	66%
Агентсия иттилоотии "Азия-Плюс"	278	70	25,1%
АМИТ "Ховар"	1220	105	8,6%
"ИнформБюро"	270	68	25,1%
Интернет– рӯзномаи "ZONA.KZ"	376	65	17,2%
KUN.UZ	112	56	50%
24.KG	234	60	25,6%
Радиои Аззаттык	256	70	27,3%
"Turkmenistaru"	120	15	13,3%
"Хроники Туркменистан"	187	12	6,4%

Дар сомонаҳои истифодашуда миқдори зиёди иттилоот, ки дар он калимаи "экстремизм" истифода шудааст, вучуд доштанд, аммо миқдори иттилооте, ки бевосита роҷеъ ба проблемаи экстремизм буд, миқдори муайяни онҳоро ташкил медод. Масалан, дар "Радио Озодӣ" аз 287 матолибе, ки дар он калимаи "экстремизм" дидо мешуд, танҳо 67 ададаш - ба қазияи мазкур бевосита даҳл дошт. Дар Агентии миллии итиллотии Тоҷикистон (АМИТ) "Ховар" бошад, аз 1220 матолибе, ки дар он вожаҳои муқарраршуда истифода шуда буданд, танҳо 105-и он бевосита ба масъалаи мавриди назар баҳшида шуда буд. Инчунин, дар дигар сомонаҳо низ омили дар боло зикр карда шуда, ба назар мерасад.

### **Инъикоси мавзӯъ дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ**

Таҳлили муҳтавои матни манбаъҳои иттилоотии Осиёи Марказӣ нишон дод, ки дар васоити ахбори оммаи хусусӣ нисбат аз матбуоти давлатӣ бештар проблемаи экстремизм инъикос ёфтааст. Дар маҷмӯъ, бисёре аз матолиби нашгрардида дар васоити ахбори оммаи электронӣ ё аз манбаъҳои расмии мақомоти давлатӣ ё аз нишастҳои матбуотӣ ва сӯхбат бо коршиносон гирифта шудаанд. Тақрибан тамоми манбаъҳои иттилоотии номбурда ба проблемаи экстремизм нигоҳи манғӣ дошта, онро ҳамчун падидай номатлуб ва хатарнок ба амнияти кишварҳои минтақа ва ҷаҳон шуморидаанд.

**Мулоҳиза.** Дар рафти таҳқиқот маълум гардид, ки дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ проблемаи экстремизм ба таври васеъ инъикос мегардад ва он дар аксар вақт иттилои якумдарacha аст. Миқдори нихоят ками он ба хонандагон ба таври таҳлил пешкаш шуда, аз пешниҳоду мулоҳизаҳо иборатанд.

## **Сабабҳои ҷалб шудан ба гурӯҳҳои экстремистӣ аз нигоҳи сомонаҳои интернетии Осиёи Марказӣ**

Дар раванди таҳқиқи манбаъҳои иттилоотии электронӣ маълум гардид, ки сабабҳои ҷалб гардидидан ба гурӯҳҳои экстремистӣ асосан: *таъсир манфии сомонаҳои интернетии муҳтавои таблиғотӣ дошта – 34%, сатҳи бекорӣ – 19%, кӯшиши зуд ба даст овардани маблағи зиёд – 17%, норасони тарбия дар оила – 16%, зудбоварӣ ва зери таъсир шахси дигар афтодан – 14% ба ҳисоб меравад.* (Нигаред ба дар расми 2).

Расми 2.

<b>Сабабҳои ҷалб шудан ба гурӯҳҳои экстремистӣ</b>	<b>%</b>
Таъсир манфии сомонаҳои интернетии муҳтавои таблиғотӣ дошта	34
Сатҳи бекорӣ дар ҷомеа	19
Кӯшиши зуд ба даст овардани маблағи зиёд	17
Норасони тарбия дар оила	16
Зудбоварӣ ва зери таъсир шахси дигар афтодан	14

Аз маълумоти гирифташуда маълум гардид, ки хусусияти ба гурӯҳҳои экстремистӣ шомил шудани шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ умумиятҳое дошта бошанд ҳам, аз якдигар фарқи зиёд доранд.

**Тоҷикистон.** Проблемаи экстремизм дар Тоҷикистон аз дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ бо ҳатарҳои шадидтарӣ дар сарҳади Афғонистон вучуд дошта фарқ мекунад. Проблемаи экстремизм дар ин кишвар аз натиҷаҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ, сарҳади тӯлонӣ доштан бо Афғонистон ва вазъи мушкили иқтисодиву иҷтимоӣ пайдо шудааст.

Зиёда аз 80 дарсади истифодабарандагони интернет дар Тоҷикистон бо иттилооти хислати экстремистӣ ва террористӣ дошта рӯбарӯ мешаванд [1].

**Базаи иҷтимоии ҷалбқунандагон (вербовщики)** – ҷавонон ва муҳочирони корӣ.

**Сабабҳои асосии ҷалбшавӣ (вербовка)** – идеологи, молияви, динӣ (мазҳабӣ) ва сиёсӣ.

*Гурӯҳҳои асосии ҷалбқунанда* – "Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон" ва "Ҷамоати Ансуруллоҳ".

**Ӯзбекистон.** Дар ин кишвар ниҳодҳои экстремистӣ хеле пурӯзвват ба ҳисоб мераванд, аммо бо сабаби тадбирҳои пешгирикунандай экстремизм, қисми зиёди ин сохторҳо берун аз кишвар вуҷуд доранд ва амал мекунад.

**Базаи иҷтимоии ҷалбқунандагон** – ҷавонон ва муҳоҷирони корӣ.

*Сабабҳои асосии ҷалбшавӣ* – идеологӣ, молиявӣ ва сиёсӣ.

*Гурӯҳҳои асосии ҷалбқунанда* – "Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон" ва "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ".

**Қазоқистон.** То солҳои охир Ҷумҳурии Қазоқистон яке аз ҷойҳои мувоғиқ барои гурӯҳҳои экстремистии динӣ (мазҳабӣ) ба ҳисоб мерафт, аммо суръати баланди модернқунонии кишвар ва миқдори зиёди русзабонон ва таҳаммулазирии онҳо нағузозшт экстремизм дар миқёси зиёд густариш пайдо кунад.

**Базаи иҷтимоии ҷалбқунадандагон** – маҳбусон, криминалитет, ақаллиятаҳои миллӣ.

*Сабабҳои асосии ҷалбшавӣ* – идеологӣ.

*Гурӯҳҳои асосии ҷалбқунанда* – "Ҳизбут–таҳрир", "Изги Амал" ва "Казахстан мусылман одагы".

**Қирғизистон.** - Ин давлати ҳамсоя бештар ба проблемаи экстремизм таваҷҷуҳ дорад, зоро ду инқилоби бавуҷудомада дар ин кишвар, вазъи мушкили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин, муқовимати байниқабилавӣ дар ҷануби он вазъро боз ҳам мушкилтар ва печидатар мекунанд.

**Базаи иҷтимоии ҷагбқунадангон** – маҳбусон, криминалитет, ҷавонон ва ақалияти миллӣ.

*Сабабҳои асосии ҷалбшавӣ* – идеологӣ ва молиявӣ.

*Гурӯҳҳои асосии ҷалбқунанда* – "Ҳизб ут–таҳрир", "Жайшул Майди", "Ҷунбиши Исломии Туркистони Шарқӣ", "Ал-Қоида", "Ҷамоати Ансуруллоҳ", "Ҷамоати таблиғи исломӣ"

**Туркманистон.** Аз сабаби пӯшида будани бисёре аз маълумот доир ба хатари экстремизм, иттилоотро метавон танҳо аз ВАО-и хориҷӣ ва ё ғайрирасмӣ дастрас намуд. Расман Ҳукумати ин кишвар дар ҷанги Сурия ширкат варзидани шаҳрвандони худро инкор мекунад [2].

### **Дурнамои рушди масъала**

Таҳлили муҳтавои васоити ахбори оммаи электронӣ нишон дод, ки сомонаҳои мавриди назар барои равshan намудани проблемаи экстремизм дар Осиёи Марказӣ нақши қалидӣ доранд. Барои боз ҳам хубтар намудани муҳтавои он пешкаш намудани мулоҳиза ва пешниҳодҳо ба мақсад мувоғиқ аст. Агар муҳтавои ҳар як матни сомонаҳои интернетӣ бо мулоҳиза ва пешниҳод доир ба проблемаи номбурда ба хонанда пешкаш шавад, таъсири он ба мардум зиёд мегардад ва эҳтимоли коҳиш ёфтани он ба вучуд меояд.

Инчунин, барои беҳтар намудани мазмуну муҳтавои матни сомонаҳои интернетӣ баробари нуктаи боло боз омилҳои зерин таъсир доранд:

**Якум.** Зиёд намудани мақолаҳои таҳлилӣ оид ба масъалаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ, ки инро метавон ба воситаи сомонаҳои интернетии минтақа нашр намуд.

**Дуюм.** Сомонаҳои интернетии минтақаро мебояд иттилоотро аз манбаъҳои расмии давлатӣ дастрас намоянд, то ин ки бо иттилооти бардуруғ мардумро ба тарсу воҳима наоваранд.

**Дар рафти пажӯшиш ду фарзияи муқарраркардашуда исбот гардид:** 1) Проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ васеъ инъикос мегардад; ва 2) Дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ омили экстремизм ҳамчун падидаи номатлуб арзёбӣ мешавад.

**Хуноса.** Дар ҷараёни таҳқиқ муайян карда шуд, ки расонаҳои интернетии Осиёи Марказӣ барои равshan намудани проблемаи экстремизм ва коҳиш додани он дар минтақа кӯшиши зиёд карда истодаанд. Барои боз ҳам беҳтар намудани тадбирҳои пешгирикунандаи проблемаи экстремизм дар минтақа аз тарафи муҳаққиқ чунин таклифҳо пешниҳод гардидаанд, ки ба назар гирифтани онҳо аз манфиат холӣ нест:

**Якум.** Дар ҳолати рўй додани ягон ҳодисаи хислати экстремистӣ дошта намояндагони ВАО-ро зарур аст иттилоотро аз мақомоти давлатӣ ва манбаъҳои расмии онҳо дастрас намуда, ба хонандагон пешкаш намоянд. Ҳангоми истифода аз манбаъҳои ғайрирасмӣ, эҳтимоли дучор шудан ба иттилооти бардурӯғ (дезинформация) ба вучуд меояд.

**Дуюм.** Дар фазои иттилоотии минтака ба таври доимӣ равшан намудани масъалаҳои динӣ (конфессионалӣ) бо истифода аз сомонаҳои боэътиномиди Осиёи Марказӣ, ки хонандаи нисбатан зиёд доранд ва имкони таъсир расонидан ба мардумро доро ҳастанд.

**Сеюм.** Ба сомонаҳои хусусӣ додани имконияти пурра ва комили равшан намудани ҳодисаҳои хислати экстремистӣ дошта, то ин ки онҳо тавонанд бе ягон мушкилӣ фаъолияти худро босамар анҷом диханд.

**Чорум.** Ташкил ва таблиғи барномаҳои иҷтимоӣ, ки имкон медиҳанд: дар тафаккури чомеа муносабати мусбат ва таҳаммулпазир ба муҳити атроф ба вучуд ояд.

### **Китобнома**

1. Спутник Кыргызстана. URL: <https://m.ru.sputnikkg>
2. Безопасность Центральной Азии URL: <https://russiancounciltu/postsovie2020-centralasiasecurity>
3. Бахши тоҷикии Радиои Ӯзодӣ. URL: <https://www.ozodiorg>
4. Международный информационный портал "Фергане". URL: <https://fergananews>
5. Туркмен портал. URL: <https://turkmenportabom>
6. Интернет–газета Turkmenistaru. URL: [www.Turkmenistaru](http://www.Turkmenistaru)
7. "Хроники Туркменистана". URL: <https://www.hronikatmcom>
8. "24.KG". URL: <https://24.kg>
9. "KUN.UZ". URL: <https://kun.uz.ru>
10. Очонсии иттилоотии "Азия-Плюс" . URL: <https://asiaplusinfo>
11. "ИнформБюро". URL: <https://informburakz>
12. "Радио Аззаттык". URL: <https://rusazzattykorg>
13. АМИТ "Ховар". URL: <https://khovartj>
14. Интернет–газета "ZONA.KZ". URL: <https://zonakznet>

**ФАСЛИ IV. ТАҲЛИЛИ СИТУАТИВИИ  
СИЁСАТИ ХОРИЧӢ ВА МИНТАҚАВИИ  
ТОЧИКИСТОН**

## **Тафсири ҳодиса дар Қазоқистон: задухұрд байни қазоқхо ва дунганхो**

**Қозиева Ҳумайро,**  
донишчүй бахши чахоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотиу таҳлилі  
**Вуруд ба мавзұй**

Баромадхой мардумай дар Қазоқистон дар солхой охир ҳодисасы он қадар ғайричашмдошт нестанд. Мардум аз сабаби норозій будан ба сиёсати Ҳукумати худ тазохурот эълон мекунанд. Илова бар ин муноқишаҳои ҹанбай қавмиву иҷтимоидошта низ ба ҹашм мерасанд, ки яке аз онҳо муноқишаи байни қазоқхо ва дунганхо дар маҳали Масанчии Қазоқистон мебошад, ки мавриди таҳлили мо қарор мегирад.

Дунганхо ҳалқияте ҳастанд, ки дар чумхуриҳои Қирғизистон, Қазоқистон ва Ўзбекистон зиндагый мекунанд. Онҳо аз мардуми чиние мебошанд, ки аз Чин соли 1870 дар натиҷаи қатли оми (геносиди) империяи Син ба Осиёи Марказӣ гуреза шудаанд. Онҳо мусалмон буда, суннимазҳаб мебошанд. Дехаи Масанчий яке аз марказҳои диаспораи дунганхо ба ҳисоб меравад. Аз рӯйи маълумоти омори соли 2009ум 90%-и аҳолии дәхаро дунганхо, 5% қазоқхо ва 5% русҳо ташкил медиҳанд.

### **Замони пайдоиши қазия**

Рӯзи 7-уми февралы соли соли 2020 дар марзи Қазоқистон ва Қирғизистон, дар дехаи Масанчии ноҳияи Кордайи вилояти Ҷанбул задухұрди оммавӣ байни қазоқхо ва дунганхо рух дод. Ба қавли сокинони дехаи Масанчий, шаби чумъя даҳҳо нафар шахсони бегона ба маҳали зисти онҳо омада, хонаву фурӯшгоҳ ва мөшинҳоро оташ зада, ба сокинон ҳамла кардаанд. Ин задухұрд аз дехаи Масанчий оғоз гардида, пасон дехаҳои Аухати ва Булан-Ботирро фаро гирифтааст. Аз рӯйи маълумоти полиси Ҷумҳурии Қазоқистон задухұрд дар натиҷаи низои майшӣ байни сокинони дехаи Масанчий—дунганхо ва қазоқхое, ки дар дехаҳои ҳамсоя истиқомат мекунанд, сар задааст. Дар задухұрд, чи тавре сомонаи "[www.baigenews.kz](http://www.baigenews.kz)" менависад, беш аз 1000 нафар

иштирок намуданд. Инчунин, дар ин мунокиша 30 хона, 15 мағоза ва 23 мошин зарап диданд. Дар ин мунокиша аз таҷҳизоти филизӣ, санг ва силоҳҳои оташфишон (милтиқҳои шикорӣ) истифода шудаанд. Сокинони деҳаи мазкур ба ҳабарнигорони "Радиои Озодӣ" иброз намуданд, ки ин задухӯрд панҷ деҳаро фаро гирифта буд.

### **Сабабҳои асосии пайдоиши масъала аз нигоҳи сомонаҳои гуногун ва шахсони расмӣ**

Сомонаҳо:

1. Сомонаи канали байналмиллалии телевизион ва радио "[www.dw.com](http://www.dw.com)": Дар натиҷаи низои майшӣ байни дунгандо ва қазоқҳо: яке аз сабабҳои сар задани ин мунокиша дар он буд, ки гӯё як ҷавони аз ҷиҳати этникӣ дунган ба пиронсоли қазоқ ҳамла кардааст.
2. Сомонаи канали телевизионӣ —"[www.24tv.uz](http://www.24tv.uz)": Дар натиҷаи низои майшӣ байни дунгандо ва қазоқҳо, ки иғвогарон қӯшиши сустифода намудан, кардаанд.
3. Сомонаи агентии телеграф—"www.kaztag.kz": Дар натиҷаи ҳамлаи сокинони деҳа ба полис. Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қӯшиш кардаанд, ки мошинро барои "рақамҳои нодуруст" боздоранд, аммо ронанда ба самти яке аз ҳонаҳои деҳа рафта, дар саҳни он пинҳон мешавад. Дар ҳамин лаҳза ногаҳон сокинони маҳаллӣ ба полис ҳамла мекунанд.

Шахсони расмӣ:

1. Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосимчомарт Тоқаев дар микроблоги худ дар сомонаи иҷтимоии "**Twitter**" изҳор намудааст, ки ин занозании гурӯҳӣ миёни сокинони маҳаллӣ мебошад, ки аз он иғвогарон қӯшиши сустифода намудан, кардаанд. Рӯзи 25-уми феврали соли равон Қосимчомарт Тоқаев ба деҳаи Масанҷӣ ташриф оварда, сабаби расмии ин мунокишаро изҳор намуд: "Дар нохия ҳастанд одамоне, ки бо қочоқи маводи мухаддир машғул буданд. Дигар гурӯҳ низ қӯшиши иштирок кардан дар ин бизнесро дошт, дар натиҷа аз

сабаби назорати манбаъҳои ғайриқонунии даромад муноқиша байни ду гурӯҳи чиной сар зад". Инчунин, Президенти кишвар аз намояндагони диаспораи дунгандо талаб намуд, ки чавононро дар рӯҳияи эҳтиром намудани фарҳанги ҳар як халқу миллат тарбия намоянд, забони қазоқӣ ва рамзҳои миллиро эҳтиром кунанд. Ҳамчунин, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон исрор намуд, ки: "Фарзандони шумо бояд забони қазоқӣ, русӣ ва забони худ дунганиро омӯзанд";

2. Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон Ерлан Тургумбаев чунин мешуморад: "Аз ангезаҳои авбошӣ оғоз гардидан муноқишаҳои гурӯҳӣ. Шӯришгарон ва шоҳидони муноқиша тавассути телефонҳои худ ҳодисаро сабт карда, бо ёрии шабакаҳои иҷтимоӣ шаҳрвандонро ба муноқиша даъват намудаанд, ки дар натиҷа 300 нафар бо ёрии шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин муноқиша ҳамроҳ шуданд";
3. Вазири иттилооти Ҷумҳурии Қазоқистон Даурен Абаев бо Ерлан Тургумбаев, –Вазири корҳои дохилии ин кишвар, ҳамфирӯзаст;
4. Роҳбари Шуъбаи Осиёи Марказӣ ва Қазоқистони Институти кишварҳои ИДМ Андрей Грозин дар мусоҳиба бо кормандони барномаи телевизионии "Царьград" ин муноқишаро чунин тасвир намудааст: "Аввал дар натиҷаи низои майшӣ пайдо шуда ва сипас ба муноқишаҳои байниқавмӣ табдил ёфтааст".

### **Натиҷаҳои муноқиша**

- Гуреза шудани (мувофиқи сомонаи "[www.dw.com](http://www.dw.com)" 12 ҳазор ва мувофиқи сомонаи Радиои Озодӣ 8 ҳазор) дунгандо ба Қирғизистон;
- Зарар дидани молу амволи аҳолии деҳоти Масанчӣ, Аухатӣ ва Булан-Ботир;
- Ҳалок гардидан 10 нафар (мувофиқи сомонаи "[www.dw.com](http://www.dw.com)" 10 нафар, мувофиқи сомонаи "[www.24tv.uz](http://www.24tv.uz)" ва сомонаи "[www.bbc.news](http://www.bbc.news)" 8 нафар);

- Җароҳати гуногуни чисмонӣ бардоштани тақрибан 170 нафар (мувофики сомонаи "[www.dw.com](http://www.dw.com)" 170 нафар, мувофики сомонаи "[www.24tv.ua](http://www.24tv.ua)" 124 нафар ва сомонаи "[www.bbc.news](http://www.bbc.news)" 40 нафар);
- Аз тарафи полис боздошт шудани 47 нафар;
- Боз шудани наздики 90 парвандаи чиной;
- Боздошт шудани се бародар, ки ба полис ҳамла карда буданд.
- Дар сомонаи иҷтимоии "Twitter" пайдо шудани иттилооти бардурӯғ оид ба коронавирус ва паҳн шудани он бо забонҳои англисӣ, олмонӣ ва фаронсавӣ, ки гӯё казоқҳо "хонаҳо, мағозаҳо ва тарафҳонаҳои дунгандоро аз сабаби авҷ гирифтани ин вирус сӯзонида бошанд".

### **Хулоса**

Санчиши зирақии тамоми чомеаи Қазоқистон тавассути бетартибиҳои шаби 7–8-уми феврал дар ноҳияи Кордай, дар ҷануби Қазоқистон санчида шуд. Дар он ҷо нақши асосиро иттилооти босуръат паҳншуда (тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ) бозӣ намуд, аз ҷумла, иттилооти нодуруст. Иттилооти бардурӯғе, ки ҳангоми муноқишаҳои хислати байниқавмидошта пайдо мешаванд, хеле ҳатарнок мебошанд. Воқеае, ки дар ноҳияи Кордайи вилояти Ҷамбул ба вуқӯй омад, якумин ҳодиса дар Қазоқистон ва инчунин, дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб намеравад. Агар ҳуб диққат дихем, мо метавонем миқдори зиёди муноқишаҳои ба ҳам монандро дар Қазоқистон (ва дар дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ) бинем, ки дар аввал хислати маҳаллӣ доштанд, аз ҷумла бо қурдҳо, туркҳо ва ҳалқиятҳои дигар. Онҳо низ аз низои майшӣ оғоз гардида, баъдан ба ҷангҳои қалон ва задухӯрҳои хунин табдил ёфтанд.

Агарчи хизматчиёни давлатӣ ин муноқишаро ҳамчун низои майшӣ ва занозании гурӯҳӣ байни аҳолии маҳаллӣ изҳор мекунанд, лекин муноқишиаш мазкур ба задухӯрди байниқавмӣ монандӣ доран, ҷунки:

—дар ин ҷо танҳо молу амволи дунгандоро зарап диданд ва инчунин, одамони фавтида низ танҳо дунгандоро мебошанд;

—чанг асосан дар деҳае, ки мувофиқи сомонаи "**bbc.com**" 90 дарсади ахолиашро дунганҳо ташкил медиҳанд, рӯй додааст.

### **Пешниҳодҳо:**

—барои пешгири намудани муноқишаҳои байниқавмӣ дар Осиёи Марказӣ бояд аввал ниҳодҳои давлатиро мустаҳкам намуд ва баробариву дастрасии одилонаи шаҳрвандон ба захираҳои иқтисодӣ ва сиёсиро дар кишвар таъмин кард; —аз тарафи роҳбарияти давлат фаҳмонида шавад, ки ҳамаи шаҳрвандон бе ҷудо кардан ба шахсони "мақомдор" (титульных) ва "бемақом" (нетитульных) ҳукуки баробар доранд.

### **Китобнома:**

1. Столкновения на юге Казахстана.  
URL:<http://www/dw/com> (санай дархост: 10.03.2020);
2. Конфликт в Казахстане. URL:<http://www/24tv/ua> (санай дархост: 10.03.2020);
3. В Казахстане в беспорядках на этнической почве.  
URL:<http://www/bbc/com> (санай дархост: 12.03.2020);
4. Беспорядки в Казахстане. URL:<http://www/kaztag.kz> (санай дархост: 12.03.2020);
5. Правда которую срывают от нас в Казахстане.  
URL:<http://www/tsargradtv> (санай дархост: 12.03.2020);
6. Столкновения в Казахстане. URL:<http://www/azattyq.org> (санай дархост: 12.03.2020).
7. Кыдыралина Ж. У. "Этничность и власть (социально-этнические конфликты в Казахстане в советский период)", Журнал: "Общественные науки и современность". 2008 -№5.

## **Мушкилоти баста шудани сарҳади Туркманистон барои ҳамлу нақди молҳои Тоҷикистон**

**Ҷобиров Шаҳбоз,  
денишҷӯи бахши ҷаҳоруми иҳтиносӣ  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Вурӯд ба мавзӯъ**

Мушкилоте, ки тайи ду соли охир миёни Тоҷикистону Туркманистон ҳалли ҳудро наёфтааст, ҳамлу нақли молҳои Тоҷикистон тавассути роҳҳои Туркманистон мебошад. Барои ҳамлу нақли молҳои Тоҷикистон гарчанде роҳҳои дигар низ мавҷуд бошад аммо масире, ки тавассути Туркманистон мегузарад, барои Тоҷикистон мувоғиқ ва камхарҷ мебошад. Кӯшишҳои анҷомдодаи Тоҷикистон барои ҳалли ин мушкили то ҳол натиҷае надодаанд ва аз ҷониби мақомоти олий ва шахсони воломақоми Туркманистон сабаби чунин амалкард шарҳ дода нашудааст.

### **Замони ба вуқӯъ пайвастани ҳодиса: таҳаввули он**

Моҳи августи соли 2018 дар қаламрави Туркманистон шумораи зиёди мошинҳои боркашонӣ, ки ба Тоҷикистон таалук доштанд, бо сабабҳои номаълуме боз дошта шуданд, аммо дере нагузашта ин мушкилот ҳалли ҳудро ёфт. Бо мурури замон ин мушкилот дубора сар зад. Дар моҳи феврали соли 2019 аз баста шудани роҳҳои Туркманистон, ки барои ҳамлу нақли молҳои Тоҷикистон тавассути роҳҳои ин кишвар сурат мегирифт, ҳабар нашр шуд. Мувоғиқи маълумот ба 12 мошини боркаш, ки дар ин кишвар дар монда буданд, иҷозат дода шуд, ки қаламрави Туркманистонро тарқ кунанд. Аммо дар сарҳади ин кишвар 50 адад мошини боркаш ва беш аз 100 вагон, ки дар истгоҳҳои давлатҳои ҳамсоя қарор доштанд, интизори иҷозати гузаштан аз қаламрави Туркманистон интизор буданд.

## **Муайян намудани омилҳо ва ҷонибҳои ташаббускору манфиатдор: ташхиси ҳадафҳои онҳо.**

Гарчанде шурӯй аз моҳи августи соли 2018 миёни мақомот ва шахсони воломақоми Тоҷикистону Туркманистон мулокот ва гуфтушунидҳои зиёде баргузор шуданд, аммо натиҷае надодаанд. Аз ҷониби Туркманистон бошад, нисбат ба ин амалкард то ҳол посухи амиқе дода нашудааст. Аз ин бармеояд, ки онҳо намехоҳанд дар ин бобат ҳарфе гӯянд. Дар бархе аз ҳабарҳое, ки аз тарафи Туркманистон тасдиқ нашудааст, оварда шудааст, ки сабаби ҳамаи ин ба анҷом нарасидани бунёди роҳи оҳани Туркманистон—Афғонистон—Тоҷикистон мебошад, ки ҳанӯз соли 2013 миёни ин се кишвар қарордодаш ба имзо расида буд. Ин роҳи оҳан ба Тоҷикистон барои баромадан ба кишварҳои Шарқӣ Наздик бисёр кумак мекард, зоро дар он замон муносибатҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон на он қадар хуб буд. Аз нигоҳи дигар ин роҳи оҳан барои Ашқобод низ бисёр муҳим ва зарурӣ ба шумор мерафт.

Туркманистон то соли 2016 соҳтмони роҳи оҳанро дар ҳудуди ҳуд пурра ба итмом расонид ва барои кумак кардан ба Афғонистон барои анҷом додани соҳтмони роҳи оҳан шурӯй кард, аммо соҳтмон дар қаламрави Тоҷикистон ба таъхир афтод. Сабаби ба таъхир афтодани соҳтмонро мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба мушкилоти моливу иқтисодӣ донистанд.

Сиёsatшиноси тоҷик Парвиз Муллоҷонов сардшавии муносибатҳо миёни ин ду кишварро бештар ба ҷанбаҳои иқтисодӣ марбут медонад. Яъне ў низ асоси ин мушкилотро ба анҷом наёфтани соҳтмони роҳи оҳани Туркманистон—Афғонистон—Тоҷикистон, ки барои Ашқобод хеле муҳим аст, асос мешуморад.

Аммо баъзеҳо сабаби инро хуб шудани муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон шарҳу тавзех медиҳанд, зоро дар тӯли чанд соле, ки муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон на он қадар хуб буд, қатораҳое, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ доштанд, тавассути қаламрави Ӯзбекистон мегузаштанд ва аз ҷониби ин кишвар боз дошта мешуданд, лекин бо беҳтар шудани муносибатҳо миёни ин ду кишвар ин мушкилот аз байн рафт.

Инчунин, дар мусохиба бо нашрияи русии «"Комерсант"» Сафири Фавқулода ва Мухтори Чумхурии Тоҷикистон дар Чумхурии Ӯзбекистон Содик Ашӯрбойзода қайд кард, ки рушд ёфтани муносибатҳо бо Ӯзбекистон Тоҷикистонро водор кард, ки соҳтмони роҳи оҳанро ба вақти дигар гузорад. Вазорати корҳои хориҷии Туркманистон аз чунин изҳороти дипломати тоҷик ба тааҷҷуб афтод. Дар муддати қӯтоҳ ба Вазорати корҳои хориҷии Чумхурии Тоҷикистон номаи эътиrozӣ равон карданд.

Ҳалли худро наёфтани ин мушкилот ба он оварда расонид, ки мақомоти Тоҷикистон ба ронандагон тавсия доданд, ки барои баромадан ба кишварҳои Шарқи Наздик аз дигар масир истифода намояд. Ба ҷуз аз ин роҳ тавассути Туркманистон боз ду масири дигаре буд, ки метавонистанд аз онҳо истифода намоянд.

### **Ҷадвали масирҳо**

Масирҳо	Роҳ (км)	Шабонарӯз	Харчи сӯзишворӣ	Нуқтаҳо и гумруқӣ
Ӯзбекистон, Қазоқистон, Россия, Озарбойҷон, Эрон	4850км	10	1500л	5
Ӯзбекистон, Қазоқистон (Актау тавассути баҳри Каспий ба Боку) Озарбойҷон, Эрон	3650км	8	1100л	4
Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон.	1400км	3	420л	2

Аз ҷадвали мазкур ҳулоса баровардан мумкин аст, ки масири тавассути Туркманистон, барои Тоҷикистон бисёр мувофиқ ва камхарҷ мебошад.

### **Ҳулоса**

Новобаста аз он, ки масирҳо дигар низ барои баромадан ба кишварҳои Шарқи Наздик вучуд доранд, барои Тоҷикистон бисёр муҳим аст, ки мушкилие, ки аллакай тайи ду соли охир

ҳалли худро намеёбад, барои ҳарчи зудтар ҳал кардани ин масъала корҳои заруриро анҷом дихад, зеро чунин давом кардани кор метавонад ба иқтисодиёти Тоҷикистон таъсири манғӣ расонад. Яъне:

- 1)** Метавонад ба болоравии нарҳҳои молу маҳсулот дар бозорҳои доҳилӣ оварда расонад.
- 2)** Болоравии нарҳҳо метавонад ба паствории сатҳи зиндагии мардум сабаб шавад.
- 3)** Таъсир расонидан ба муносибатҳои ояндаи ин ду кишвар. Гарчанде ишора шудааст, ки ин вазъ ба муносибатҳои хуби Тоҷикистону Туркманистон таъсире намерасонад ва наҳоҳад расонид.
- 4)** Яке аз ҷиҳатҳои мусбат дар айни ҳол барои Тоҷикистон нисбат ба баста шудани роҳҳо ин пешгирии бемории коронавирус "Covid-19" мебошад. Гарчанде Тоҷикистон ва Туркманистон ягона давлатҳое дар Осиёи Марказӣ мебошанд, ки дар қаламрави ин кишварҳо ягон ҳолати сироятёбӣ ба ин вирус ба қайд гирифта нашудааст.

Новобаста аз ҳамаи ин, Тоҷикистон ва Туркманистон шурӯъ аз соли 2017 шарикони стратегӣ ба ҳисоб мераванд ва ин исботи он аст, ки шояд дар ояндаи наздик ин мушкилот ҳалли худро меёбанд ва мо низ ба ин умед мебандем.

## **Тафсири ҳодисаи вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Тоҷикистон**

**Холов Муҳаммадшариф,  
донишҷӯи бахши ҷаҳоруми иҳтиносӣ  
фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ  
Вурӯд ба мавзӯй**

Гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2018–2020. Таҳлилу баррасӣ намудани матолиби ВАО ва ёфтани ҳодисаи калидии он. Гурӯҳи ношиносе як чӯпони тоҷикро дар марз бо Афғонистон рабудааст. Манбаъҳои ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон гуфтаанд, ки Тӯрахон Нурматов дар ноҳияи Шамсiddин Шоҳини вилояти Ҳатлон чӯпонӣ мекард.

**Ҳодисаи калидӣ:** рабуда шудани чӯпони тоҷик.

### **Замони рӯй додани ҳодиса ва таҳаввули он**

Тибқи баррасию таҳлили манбаъҳои ВАО бармеояд, ки ин ҳодиса рӯзи якуми январи соли 2020 рӯй дод. Як чӯпони тоҷик дар назди сарҳади Тоҷикистону Афғонистон аз тарафи гурӯҳи ношиносе рабуда шудааст. Шахси рабудашуда Тӯрахон Нурматови 42-сола, сокини ҷамоати Тугараки ноҳияи Восеи вилояти Ҳатлон мебошад, ки ҷанд сол боз дар ноҳияи Шамсiddини Шоҳин кору фаъолият мекунад. Ноҳияи Шамсiddин Шоҳин бо Афғонистон бештар аз 100 километр марзи муштарак дорад ва яке аз минтақаҳои осонгузари сарҳади Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ҳангоми сар задани ин ҳодиса дар он ҷо, онҳо ду чӯпон будаанд, ки аз байни ин ду чӯпон ҷавонашро бурда ва чӯпони калонсолро раҳо кардаанд. Дар раванди пурсиш аз чӯпони дувум фаҳмида шуд, ки ин гурӯҳи афғонҳо нисфирӯзӣ ба онҳо наздик шуда, аз эшон обу нон талабидаанд ва бегоҳ Тӯрахон Нурматово ба воситаи балони трактор аз дарё гузаронда, бо худ бурдаанд.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Як чӯпони тоҷикро дар марз бо Афғонистон рабуданд //03.01.2020  
[URL: http://Ozodi.org](http://Ozodi.org)

## **Муайян намудани омилҳо ва ҷонибҳои ташаббускору манфиатдор: таҳхиси ҳадафҳои онҳо**

Шарҳи умумии матлабҳои ВАО нишон медиҳанд, ки рабудани Тӯрахон Нурматов аз тарафи қочоқбарони Афғонистон иштибоҳе беш нест, зеро онҳо ба мақсади рабудани яке аз хешовандони Саймуддин Қурбонови соҳиби чорвое, ки Нурматов онҳоро нигоҳубин мекард, мебошад. Саймуддин се сол пеш бо чурми қочоқи маводи мухаддир ба 17 соли зиндан маҳкум шудааст, ки қочоқбарон Саймуддинро қарздор шумурда, сабаби ин ҳодиса медонанд. Пурсиҳҳо нишон доданд, ки Саймуддин аз афғонҳо ба миқдори 40 ҳазор доллар маводи мухаддир харидааст ва то ҳол онро барнагардондааст ва онҳо талаби маблағи худашонро кардаанд.<sup>1</sup>

Ба воситай сухбатҳои телефонӣ бо коршиносони Тоҷикистон як нафар аз қочоқбарон қайд намуд, ки 10 нафари силоҳбадасти мо дар марзи Тоҷикистон ҳузур доранд. Ҳадафи асосии қочоқбарон аз рабудани шаҳрвандон ин аст, ки онҳо меҳоҳанд ҳарчи зиёдтар муомилаи маводи мухаддирро инкишоф диханд, чунки онҳо инро ҳамчун омили ба осонӣ ба даст овардани сармоя мешуморанд ва ғайриқонунӣ сарҳадро убур карда, мусодираи молҳои ғайриқонуниро ба роҳ мемонанд.<sup>2</sup>

## **Муайян намудани ба қӣ (ба қадом ҷониб нигаронида шудани ҳодиса)**

Ин ҳодиса асосан ба ҷониби қочоқбарони Афғонистон нигаронида шудааст, чунки тӯли чандин солҳо мешавад, ки рабуда шудани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи гурӯҳҳои қочоқбарони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар давоми як сол 3–4 маротиба сурат мегирад ва қисми зиёди онҳо марбут ба муомилоти маводи мухаддир мебошад. Мавқеи ниҳоят осон убур кардани сарҳад барои қочоқбарон ё дигар гурӯҳҳои силоҳбадаст вилояти Ҳатлон ва шаҳру ноҳияҳои назди


---

<sup>1</sup> Талаби 40 ҳазор доллар ба ивази раҳои чӯпони тоҷик //18.01.2020  
[URL: http://Ozodi.org](http://Ozodi.org)

<sup>2</sup> Чӯпони рабудашуда бо қочоқбарони афғон муомилае дошт?//29.01.2019  
[URL: http://Ozodi.org](http://Ozodi.org)

сарҳади Тоҷикистону Афғонистон мебошанд, ки онҳо аз дарё тавассути завраку балону дигар таҷхизот убур мекунанд.

### Миқдори рабуда шудани шаҳрвандони Тоҷикистон аз солҳои 2017 то 2020



### Ходиса ба чӣ оварда расонд ва мерасонад

Дар охир бъяди сипарӣ гаштани 53 рӯз қочоқбарон ба ҳадафи худ нарасида, Нурматово як фармондехӣ афғон бо номи Башир аз дасти қочоқбарон озод намуд ба мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон супурд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар ҳақиқат дар марзи Тоҷикистон хузур доранд ё ин ки онҳо роҳҳои махфие доранд, ки бе ягон монеа сарҳади Тоҷикистонро убур мекунанд ва ба амалҳои ғайриқонунӣ даст мезананд.

Дар оянда агар мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти сарҳади худ ва гузаронидани амалиёти зиддитерористиву маводи мухаддиро вусъат надихад, ин ба он оварда мерасонад, ки миқдори чунин амалҳои ғайриқонунӣ зиёд гашта, ба амнияти давлат зарари ҷиддӣ мерасонад. Барои мубориза бо чунин таҳдидҳои ҷаҳони мусоир Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши минтақаи буфериро ба зимма дорад ва дар мадди аввал бояд назорати ҷиддӣ аз болои шаҳрвандони худ бурда шавад, ҷунки

чунин ҳодисаҳо бо даст доштани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд меоянд.<sup>1</sup>

## Хулоса

Дар раванди таҳлилу баррассӣ муайян шуд, ки дар ин ҳодисаҳои ғайриқонунӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон даст доранд. Бояд коршиносон ва шахсони масъули ин соҳа алайҳи ин навъи ҷиноятҳо ҷорабиниҳои даҳлдорро, аз онҷумла омузонидани арзишҳои ватандӯстиро, маҳсусан байни ҷавонон гузаронанд. Имрӯз ҷавонон бо мақсади ба даст овардани сармоя аз ҷизе рӯй намегардонанд, аз ҷумла аз:

- мубодилаи ғайриқонуни маводи мухаддир;
- ҳамроҳӣ бо гурӯҳҳои террористӣ;
- ҳамдастӣ бо ҷинояткороне, ки ҳоҳиши гузаштан аз марзро доранд

ва бештар фирефтаи чунин ҷинояткорон мешаванд ва ин ниҳоят ҳатари бузург барои паст шудани обруӯи ҳайсияти давлат мешавад. Мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон қӯшиши зиёде ба ҳарҷ дода истодаанд, ки дар натиҷа ҳар сол кам шудани чунин ҳодисаҳо, ба монанди одамрабоӣ, ҳариду фурӯши ғайриқонуни маводи мухаддир ва инҷунин, ғайриқонунӣ гузаштани сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон коҳиш дода шавад.

## Тавсияҳо

Зиёд кардани сатҳи барномаҳои телевизионӣ доир ба маводи мухаддир, аз ҷумла зарари он ва ҷой гуна ба он сироят шуданро дар гурӯҳҳои синну соли гуногуни кишвар; Гузаштани шахсони пуртакрибаи ватандӯст дар сарҳад, ки маҳорати дастгир кардани чунин ҷинояткоронро доранд; ба таври доими ба роҳ мондани ташкили ҷаласаҳо бо иштироки муборизони маводи мухаддир, доир ба ватандӯстиву даст назадан ба корҳои ғайриқонунӣ ва

---

<sup>1</sup> Ҷӯпони тоҷик пас аз 53 рӯз аз асорати қочоқбарони афғон озод карда шуд.- 26.02.2020 Сомонаи "Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ".

URL:<http://Ozodi.org>

ғайраҳо; Кам кардани сатҳи бекорон дар кишвар, ки ин гуна амалҳо бештар аз тарафи бекорон сар мезанад.

### **Китобнома**

1. Сомонаи Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ.  
"URL:<http://Ozodi.org>"
2. Мақолаи машаллаи "Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018-2019".-С 102.
3. Манобеъ:"Як чӯпони тоҷикро дар марз бо Афғонистон рабуданд".-3.01.2020 Сомонаи Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ. "URL:<http://Ozodi.org>"
4. "Чӯпони тоҷик пас аз 53 рӯз аз асорати қоҳоқбарони афғон озод карда шуд.-26.02.2020 Сомонаи Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ. "URL:<http://Ozodi.org>". Талаби 40 ҳазор доллар ба ивази раҳои чӯпони тоҷик.-18.01.2020 Сомонаи Радиои Аврупои Озодӣ/Радиои Озодӣ. URL:<http://Ozodi.org>
5. Чӯпони рабудашуда бо қоҳоқбарони афғон муомилае дошт?. -29.01.2019 Сомонаи Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодӣ: URL:<http://Ozodi.org>

## **Тафсири ҳодисаҳои Тоҷикистон: ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ**

**Рӯҳшонаи Неъмат,  
денишҷӯи бахши ҷаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлили  
Вурӯд ба мавзӯй**

Дар раванди анҷом додани таҳлили мазкур ҳодисаи калидии он, дар қадом замон ба вуқӯй пайвастани ҳодиса, ҷо ҳодиса гузаштааст ва дар рӯй додани ин ҳодиса тарафҳои манфиатдор қиҳо ҳастанд, муайян гардидааст. Дар таҳлили мазкур ҳодисаи калидӣ – ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ дар Тоҷикистон мебошад.

### **Замони рӯй додани ҳодиса ва таҳаввули он**

Ҳодисаи мазкур рӯзи 29 июли соли 2018 дар ноҳияи Данғара рӯх дод. Дастана ҳафтнафараи сайёҳонро, ки аз ҳудуди Себистон мегузаштанд, мошини сабукрав паш мекунад. Дар натиҷаи ҳодиса 4 нафар кушта мешавад ва 3 нафар заҳмӣ, ки аз кушташудагон 2 нафарашон амрикӣ, 1 нафар ҳолландӣ ва 1 нафар швейтсарӣ мебошанд. Аз гуфтаҳои расонаҳо бармеояд, ки ҳамлагарон 5 нафар буданд, ки онҳо як гурӯҳ ҷавонони кишвар дар синни 19–21 сола қарор дошта, онҳо барои қатли сайёҳон аз силоҳ ва корд низ истифода бурдаанд. Пас аз ҳамла ҳамаи онҳо аз ҷойи ҳодиса ғайб зодаанд. Ин воқеаро ҳамчун ҳодисаи террористӣ қайд намудан дуруст аст.

### **Ҷонибҳои манфиатдор ва ҳадафҳои онҳо**

Дар натиҷаи тафтишот аз ҷониби мақомотҳои давлатии кишвар муайян гардид, ки ҳодисаи мазкур бо роҳбарии ДОИШ анҷом дода шудааст ва онҳо низ инро ба уҳдаи худ гирифтаанд. Ҷавонони зиёд ба ДОИШ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сомонаҳои интернетӣ ҷалб гардидаанд, ки ин аз тафаккури паст ва бекории онҳо шаҳодат медиҳад. Онҳоро барои анҷом додани ҳар гуна амалиёти ҷиноятӣ дар давлатҳои гуногун омода менамоянди.

Ҳадафи ДОИШ дар анҷом додани чунин ҳодиса дар он аст, ки Тоҷикистон дар ҳоли нооромиҳо қарор гирад ва эътибораш дар

арсаи байналмилалӣ паст гардад. Чун дар кишвар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон соли 2018 "Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ" эълон карда буд ва ин воситаи муаррифии кишвар ба ҷаҳониён ва ҷалби сармоягузориҳои ҳориҷӣ аст ва тавонистанд бо анҷом додани як ҳодиса ба имиҷи Тоҷикистон таъсири манғӣ расонанд.

### **Чӣ кор ба вуқӯъ пайваст ва ба чӣ оварда расонид?**

Дар рафти рӯй додани ин ҳодиса сайёҳоне, ки дар қаламрави кишвар қарор доштанд, аз Тоҷикистон меҳостанд ҳарчи тезтар ҳориҷ шаванд ва сайёҳоне, ки меҳостанд ба Тоҷикистон оянд, аз ниятҳои худ даст қашиданд. Ин маъни онро дорад, ки сатҳи туризм дар кишвар хеле поён рафт ва ин, пеш аз ҳама, ба кишвар баъдан ба ташкилотҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо таъсири манғии худро расонид. Ҳангоми дастгир шудани ҳамлагарон ду нафар аз онҳо күшта мешаванд ва се нафарашон дастгир гардида, ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

**Хулоса**, мухлифони Ҳукумати феълии Тоҷикистон ҳарчанде меҳостанд имиҷи кишварро паст намоянд, vale ба онҳо начандон муюссар гардид. Тоҷикистон тавонист аз чунин вазъи мураккаб, ки метавонист робитаҳояш бо якчанд кишварҳо вайрон гардад, барояд ва шумораи омадурафти сайёҳонро зиёд гардонад.

### **Мулоҳизаҳо**

–Дар ҳоли паст будани тафаккури ҷавонон шумораи зиёди онҳо метавонад ба гурӯҳҳоим ифротӣ ва террористӣ шомил гарданд.

–унин ҳодисаҳои марговар метавонанд боз такрор шаванд, ҷунки гурӯҳҳои террористӣ барои ба вучуд овардани нооромиҳо, бетараф нестанд ва ҳамеша дар пайи амали намудани онҳоянд.

–Ҳодисаи мазкур метавонад ба рушду пешрафти соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд таъсири манғии худро расонад.

## **Тафсири ҳаводиси экстремизм дар Осиёи Марказӣ**

**Иброҳимзода Умедҷон,  
денишҷӯи бахши чаҳоруми ихтисоси  
фаъолияти иттилоотию таҳлили  
Вуруд ба мавзӯъ**

Дар солҳои охир амалҳои экстремистӣ аз шакли ҷисмонӣ ба фазои маҷозӣ гузашта бошанд ҳам, ҳастанд рӯйдодҳое, ки тариқи ҳамла ва амалҳои террористӣ аз тарафи гурӯҳҳои радикалӣ ба анҷом мерасанд. Яке аз ин ҳодисаҳо ҳамла ба дидбонгоҳи сарҳадии Тоҷикистон аст, ки аз тарафи як гурӯҳ шахсони ниқобпӯш гузаронида шудааст.

*Ҳодисаи қалидӣ*—ҳамла ба яке аз дидбонгоҳи сарҳадии Тоҷикистон.

### **Замони ба вуқӯъ пайвастани ҳодиса ва таҳаввули он**


Таҳқиқи сомонаҳои интернетии Тоҷикистон ва минтақа нишон медиҳад, ки ин ҳодиса рӯзи 6 ноябри соли 2019, соати 3:23 дар дидбонгоҳи сарҳадии №4-и "Ишқобод"-и қисми ҳарбии отряди "Султонобод" ба вуқӯъ пайваст. Дидбонгоҳи "Ишқобод" воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ буда, аз шаҳри Душанбе 60 километр дурттар ҷойгир шудааст ва наздик ба сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошад. Мувофиқи иттилои Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 нафар шахси ниқобпӯш бо 4 автомашинаи тамғаи "Оpel" ба дидбонгоҳи сарҳадии "Ишқобод" ҳамла намуданд. Дар натиҷаи задухӯрд 15 нафар аз ҳамлагарон күшта шуда, 5 нафари онҳо дастгир карда шуданд. Аз тарафи Тоҷикистон низ 1 нафар марзбон ва 1 нафари дигар, ки корманди мақомоти корҳои доҳилӣ буд, ба ҳалокат расиданд.

### **Муайян намудани омилҳо ва ҷонибҳои манфиатдору ташаббускор: ташхиси ҳадафҳои онҳо**

Доир ба ҳамла ба дидбонгоҳи сарҳадии "Ишқобод" дар байни ВАО ва коршиносон ақидаи муайяне вучӯд надорад ва саволҳои зиёдеро ба миён меоварад. Мақомот иттилоъ дод, ки ҳамла аз

тарафи гурӯҳи ба ном "Давлати Исломӣ" (ДОИШ) ташкил шудааст ва онҳо дар таърихи 3 ноябр соли 2019 дар торикии шаб аз вулусволии Қалъаи Золии Афғонистон бо як супориши маҳсус ба тарафи поёни ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон гузаштаанд ва баъди тай намудани 200 километр роҳ ба дидбонгоҳи сарҳадӣ расида, ба он ҳамла карданд. (**ниг. ба расми1**)

### *Роҳи эҳтимолии ҳамлагарон*



(*Расми 1*) Манбаъ: Сомонаи "sputnik.Ӯ"

Омили дигаре, ки саволро ба миён меовард, ин бо нақлиётҳои рамзи давлатии "01" дошта ҳаракат кардани ҳамлагарон буд. Ба саволи "Чӣ хел ҳамлагарон ҷаҳор автомашинаи рамзҳои давлатӣ доштаро дастрас намуданд ва 200 километр роҳро бе монеъа тай намудаанд?", дар сомонаҳои кишвар иттилое вучуд надошт. Танҳо аз Ҳадамоти матбуотии Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум гардид, ки он шаб гурӯҳи мусаллаҳи бистнафарӣ ба дидбонгоҳ ҳамла карда, панҷ силоҳи оташфишонро ғасб намуданд. Ба иттилои сомонаи амрикоии "The New York Times", ҳамла баъд аз эълон намудани

марги яке аз роҳбарони "ДОИШ" ба вуқӯй омада, эҳтимол қасди ҷангҷӯёни ин гурӯҳ мебошад.

Макомоти Афғонистон бошад, иттилоъ медиҳанд, ки аскарони "ДОИШ" чанд рӯз пеш аз ҳамла дар Қалъаи Зол қарор доштанд ва "наваскарон"-ро ба гурӯҳҳои худ ҷалб менамуданд. Як тасодуфи дигаре дар ин ҳодиса вуҷуд дошт, ки ҳамла ба Рӯзи Конститусиюи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафари расми Президенти кишвар Раҳмон ба Аврупо рост омад.

*Мулоҳиза: Ҳамла ба дидбонгоҳи сарҳадии Тоҷикистон нишон дод, ки гурӯҳҳои террористӣ дар дилҳоҳ вақт метавонанд ҳадафҳои гаризонаи худро амалӣ намоянд. Дар ҳамин салт мақомоти даҳлдори кишварро мебояд, ки дар назди сарҳадоти Тоҷикистону Афғонистон назорати ҷиддиро ба роҳ монанд ва ҷораҳои пешгирикунандай амалҳои террористиро боз ҳам пурзӯртар намоянд.*

### **Муайян намудани ба кӣ (ба қадом ҷониб нигаронида шудани ҳодиса)**

Аз рӯи таҳлилу баррасии матолиби ВАО маълум гардид, ҳодиса ба таври пурра равшан нашудааст ва ба кӣ равона шудани он низ номуайян аст. Агар аз рӯи маълумоти Ҳадамоти матбуотии Қӯшунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташхис намоем, пас маълум аст, ки ин ҳамла аз тарафи гурӯҳи террористии ба ном "Давлати Исломӣ" (ДОИШ) амалӣ шуда, барои ба тарсу ваҳм андохтани аҳолии кишвар пешбинӣ шудааст. Баъзе аз ҷониби ахбори омма дар он ақидаанд, ки ин ҳодиса натанҳо ба Тоҷикистон, балки ба тамоми минтақа ва ҷаҳон нигаронида шудааст.

Бо дарназардоши он ки Тоҷикистон бо Афғонистон сарҳади тӯлонӣ дорад, такрор шудани чунин ҳодиса аз эҳтимол дур нест, зеро ба ақидаи муовини собиқи фармондехи Қӯшунҳои сарҳадӣ генерал Нуралишо Назаров: "Дар ин ҳодиса касе иштибоҳӣ қалоне кардааст, вагарна 20 нафар наметавонистанд марзро гузашта, то ба ноҳияи Рӯдакӣ расанд. Ин номумкин аст. Агар назорат саҳттар нашавад, вуруди гурӯҳҳо ва сар задани ҳодисаҳои дигар имкон дорад".

## **Ходиса ба чӣ оварда расонид ва мерасонад**

Баъд аз ҳамла 5 нафарро дастгир намуда, бозпурсӣ карданд. Ба иттилои мақомот ҳамлагарон эътироф карданд, ки ба гурӯҳи "ДОИШ" шомиланд. Баъд аз чор рӯзи ҳодиса "ДОИШ" низ масъулияти ҳамларо ба уҳда гирифт, vale дар байни чомеа ва баъзе аз расонаҳо гумону фарзияҳои дигаре низ вучуд дошт. ВАО аз мақомот иттилои пурраи ҳодисаро талаб мекарданд, vale мақомот низ ба саволҳои онҳо ҷавоби дақиқ намедод. Ҷанде пас аз ҳодиса дар яке аз нишастиҳои матбуотӣ намояндаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Муҳаммад Саидов иттилоъ додааст, ки дар ҳодисаи 6-уми ноябр "9 мард, 11 зан ва 13 ноболиги аз ҷаҳор то понздаҳсола сокинони ноҳияи Бобоҷон Фағурови вилояти Суғд иштирок кардаанд". Ин ҳодиса на танҳо бемасъулиятӣ ва саҳлангории мақомоти амниятӣ, балки тамоми мақомоти маҳаллиро нишон додааст. Агар чунин бемасъулиятӣ идома ёбад, оқибатҳои хеле бадеро ба бор меоварад.

**Хулоса.** Ҳодисаи рузи 6 ноябр нишон дод, ки террористон амалҳои ғаразноки худро метавонанд дар дилҳоҳ вақт татбиқ намоянд. Аз ҳамин лиҳоз мақомоти амниятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд ҷораҳои пешгирикунандай чунин ҳолатро боз ҳам пуркӯвваттар гардонанд. Гурӯҳҳои экстремистӣ барои расидан ба мақсадҳои нопоки худ ба амалҳои даҳшатафканӣ даст зада, аз қатли одамони бегуноҳ рӯй намегардонанд. Дар зери шиорҳои ҷиҳодӣ ва диниву мазҳабӣ меҳоҳанд ақидаҳои радикалии худро на танҳо дар минтақа, балки дар тамоми ҷаҳон паҳн намоянд. Моро мебояд барои рӯй надодани чунин ҳодисаҳо:

—Пуркӯвват гардонидани амнияти сарҳади Афғонистону Тоҷикистон, зеро дар баъзе ҳолатҳо ҳатари асосии натанҳо терроризм, балки гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир ҳам аз ҳамин масир аст.

—Таҳлил ва назорати расонаҳо ва шахсоне, ки онҳо ақидаҳои радикалиро дар сомонаҳои иҷтимоии интернет паҳн мекунанд ва эҳтимоли дахл доштани онҳо ба гурӯҳҳои экстремистӣ мавҷуд аст.

Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки ин ҳодиса натанҳо ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки тамоми минтақа таъсир дошта, сари вақт андешидан ва амалӣ намудани ҷораҳои коҳишидҳандай чунин омилҳо ба таври дастаҷамъона аз манфиат холӣ нест.

### **Китобнома**

1. Институт по освещению войны и мира CABAR. URL: <https://cabar.asia/ru>
2. Сомонаи расмии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. URL: <https://vkd.tj>
3. Таджикская версия Международного Радио Свобода Европы–Радиои Озодӣ. URL: <https://www.rusozodi.org>
4. Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон (АМИТ) "Ховар". URL: <https://khovartj>
5. Международное информационное агентство "Фергане". URL: <https://fergananews>
6. Расонаи интернетии ҳафтагомони "Тоҷикистон". URL: <https://pressaj>

## **БА ҖОЙИ ОХИРСУХАН**

## **Таҳлили воқеаҳо ва ҳодисаҳо – гарави қабули қарори дуруст**

Таҳлили фаъолияти хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҳассос ва ғайримуқаррарӣ – буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ ва таҳдиди даҳшатноки пандемияи COVID-19 мубрамияти хоса пайдо мекунад. Зеро ҳар як таклифу хулосаҳои муғиди таҳлилгарон барои пешгирии оқибатҳои ҳаробиовари таҳдидҳои номбаршуда муҳим мебошад. Монанди оне, ки дар асоси ташхису пажуҳиши вазъи мариз, табиб ўро натанҳо начот, балки муолиҷаи пасазҷарроҳии онро низ таъмин менамояд.

Омӯзиши асосҳои фаъолияти таҳлилӣ ва иттилоотӣ барои донишҷӯён дар барномаи таълимии факултаи муносибатҳои байналхалқӣ мавқеи хоса дорад. Зеро маҳз ин донишомӯзон ҳамчун кормандони ояндаи системаи Вазорати корҳои хориҷӣ, савдои хориҷӣ, Палатаи савдо, сайёҳии байналхалқӣ, дафтарҳои созмонҳои байналмилалии муқими Тоҷикистон бояд аз усул ва санъати замонавии фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ барҳурдор бошанд ва ба таври қасбӣ тавонанд паҳлӯҳои муҳталифи сиёсати хориҷиро арзёбию ояндабинӣ намоянд. Яқин аст, ки қабули қарори дуруст оид ба ҳалли масъалаҳои байналмилалий, бе таҳлили онҳо, ғайриимкон аст.

Бинобар ин аксарияти фанҳои барномаҳои ихтисосҳои марбут ба соҳаи сиёсати байналмилалий аз ҷониби устодон дар алоқамандӣ бо амалия ва ҳаёти воқеӣ омӯзонида мешаванд. Роҳбарияти факулта ва кафедраҳои тобеъи он нуқтаи мазкурро ба инобат гирифта, барои таълими донишҷӯён ба сифати устодони ҳамкор дипломатҳои собиқадор ва мутахассисони соҳаи муносибатҳои байналмилалий, намояндагони корпуси дипломатиро ҷалб менамоянд. Махсусан, ба ташкили таҷрибаомӯзии донишҷӯён аҳаммият дода мешавад ва он дар раёсатҳои Вазорати корҳои хориҷӣ, шӯъбаҳои байналмилалии вазоратҳову идораҳои кишвар, Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои хориҷӣ, идораи «Россотрудниҷество»-и тобеи сафорати Федератсияи Русия дар Душанбе, ҷамъияти «Пайванд» ва дигарҳо ба роҳ монда шудааст. Шаҳодати самаранокии таълими назарияйӣ ва амалии донишҷӯёни мо он аст, ки хатмқунандагони

факулта дар Вазорати корҳои хориҷӣ, дафтарҳои созмонҳои байналмилалии мустақар дар Душанбе, бонкҳои байналмилалӣ ва ғайра бо муваффакият фаъолият доранд. Ворид кардани фанни “Дипломатияи иқтисодӣ” тақозо менамояд, ки минбаъд таҷрибаомӯзии донишҷӯёни мо дар идораҳои Палатаи савдо, намояндагиҳои тиҷоратии давлатҳои хориҷӣ дар Душанбе, ширкатҳои фаромиллӣ (мисли Газпром ва ғайраҳо), туризми байналмилалӣ, очонсиҳои иттилоотии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад.

Бо дарназардошти он ки воқеаҳои байналмилалии имрӯза зуд ҷараён гирифта, зуд иваз мегарданд, ба донишҷӯён пеш аз ҳама дар баробари усули таҳлили моҳона ва ҳафтаини инҷунин, таҳлили таъчилиро бояд омӯзонем.

Дар маҷмӯаи мазкур баъзан дар маводҳои донишҷӯён таҳлили ҳодисаҳо ҳарактери сатҳӣ ва муқаррарӣ дошта, тасвири онҳо нисбат ба тафсир авлавият доранд. Ба донишҷӯён назари танқидӣ, нуқтаи назари шаҳсӣ ва нигоҳи тоза намерасад. Дар ин гуна маводҳо дар асоси таҳлили вазъи имрӯзai воқеаҳо, пешгӯии ҷараёни ояндаи онҳо ба назар намерасад. Масалан, донишҷӯён мавриди таҳлили ҳамкориҳои Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ ба ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷуҳ намуда, ниятҳои геополитикии пасманзари онро ба ивази сармояҳо фош наменамоянд. Чунончи Арабистони Саудӣ ва иттифоқчиени он бо сармоягузориҳои худ дар кишварҳои Осиёи Миёна меҳоҳанд нуфузи Ҷумҳурии Исломии Эронро дар минтақа қоҳиш дода, онро аз давлатҳои минтақа ҷудо намоянд. Таҳлилгар бояд дар назар дошта бошад, ки Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии худ сиёсати «дарҳои боз»-ро пеш гирифта, дар ҳамкорӣ бо давлатҳои номбаршуда натанҳо аз нуқтаи назари ниёзи иқтисодии худ, ҳамзамон аз назари хифзи чомеаи дунявии худ пайравӣ менамояд. Бойси қаноатманадист, ки баъзе аз донишҷӯён дар таҳлилҳои худ проблемаҳо ва мушкилотро ошкор намуда, роҳҳои ҳаллу фасли онҳоро низ пешниҳод менамоянд. Таҳияи сенарияҳои эҳтимолии ҷараёнгирии воқеаҳои байналмилалӣ аз ҷониби таҳлилгарони ҷавон хеле

арзанда мебошад. Онҳо тавонистаанд, хулосаҳои назариявии ба даст омадаро, ба маҷрои тадбирҳои амалӣ дароранд.

Дар мавзӯи баланд бардоштани нуфузи давлати Тоҷикистон дар арсаи байналмилаӣ мо бар зидди иттилооти ғаразнок, буҳтон ва тӯҳматангез танҳо тавассути иттилооти рост, оштинопазир бо овардани далелҳои раднашаванда ва саривақтӣ мубориза бурда метавонем.

Дар ҷангҳои иттилоотӣ бо ҳарифони худ мо бояд аз усули зиддитарғиботӣ (контрпропаганда) истифода барем.

Боз яке аз омили муҳимми таҳлилгар ин побанди овозаҳову ҳабарҳои санҷиданашуда нагаштан мебошад. Мушоҳидаи шахсии таҳлилгар нисбати воқеаҳо гарави пешгирии ҳатогиҳои иттилоотӣ ва хулоسابандиҳо мебошад.

Чашме, ки надорад назаре ҳалқаи дом аст,  
Он лаб, ки сухансанҷ набошад лаби бом аст.

*Ҷӯра Латифов, доктори илми таъриҳ,  
профессори кафедраи дипломатия ва  
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.*

## **Зарурати таълимӣ таҳлилгарӣ дар шароити муосир**

Таҳлилнависӣ дар Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ ба таври зарурӣ рушд накардааст ва яке аз сабабҳои он мавҷуд набудани низоми омода кардани кадрҳои таҳлилӣ мебошад. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун куҳантарин мактаби олии кишвар дар ин самт миссияи маҳсусро иҷро мекунад ва ин таҷриба ба тадриҷ бояд ба мактабҳои олии дигари мамлакат интиқол ёбад.

Арзёбии вазъи соҳа зарурати тавсеаи шароит ва имконот барои эҷоди маҳсулоти фикрӣ (ба хусус таҳлилгарӣ) дар кишваро актуалӣ менамояд ва ҳамчун омили муҳими коҳиши таъсири коршиносони беруна ба муҳити фикрӣ баромад мекунад. Имрӯз “пешсаф” будани коршиносони гуногуни хориҷӣ дар фазои иттилоотию таҳлилии кишвар дар дарозмуддат метавонад таҳдиду хатари ҷиддиро барои суботу амнияти мамлакат ба вучуд орад.

Омӯзиши таҳлилнависӣ барои донишҷӯёни дар самти илмҳои сиёсӣ дар шароити мазкур аҳаммияти фавқулода муҳим дорад. Зеро дар онҳо малакаи ташхис ва дарки раванду тамоюли сиёсиро ба вучуд оварда, барои ҳисобӣ шудани шароити сиёсӣ таъсири амиқ мерасонад. Таҳлилу баррасии муносибатҳои муосири байналмилалӣ арзёбии касбӣ ва воқеиро талаб мекунад, зеро таҳлилгари ин соҳа бояд вижагиҳои сиёсати дохилиро донад ва онро дуруст ташхис ҳам карда тавонад. Чунин намуди пажӯҳиш барои муайян намудани силсилаи мушкилоти мавҷуда ва муаррифӣ намудани таҷрибаи муваффақ аҳаммияти баланди давлатӣ ва ҷамъиятидорад.

Мушкилоти асосии факултаҳои муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсатшиносии мактабҳои олии кишвар дар он аст, ки дар самти таҳлили сиёсати хориҷӣ шароит, кадр ва базаи мусоидро надоранд ва устодони донандаи вижагии ин касб низ кам ҳастанд (дар музофот умуман нестанд) ва аксари барномаҳои таълимӣ нусха аз мактабҳои олии хориҷи кишвар аст, ки ба талаботи имрӯзаи кишвар ҷавобгӯ нест. Хусусияти таҳлили сиёсати хориҷӣ дар он аст, ки агар худи устод амлакаи

навиштани маводи таҳлилӣ дошта бошад, ба донишҷӯён нозукиҳои ин касбро фаҳмонда наметавонад.

Аз ин рӯ, таҷрибаи таълими фанҳои “Назария ва амалияи фаъолияти таҳлилӣ дар сиёсати хориҷӣ” ва “Таҳлил ва ояндабинӣ дар сиёсати хориҷӣ” ба донишҷӯёни бахши 4-и ихтисоси “Фаъолияти иттилоотио таҳлилӣ” (соли таҳсили 2019-2020) нишон дод, ки дар давраи таҳсил ба навиштани маводи таҳлилӣ шурӯй намуданд ва қисме аз онҳо ин корро ба хубӣ анҷом доданд. Намунаи корҳои донишҷӯёни дар маҷмӯаи зерин оварда шудаанд ва албатта кори комили таҳлилӣ нестанд, вале ҳамчун қадами нахустин дар ин ҷода ҳаракату хоҳиши онҳоро барои азбар намудани касби таҳлилгарӣ нишон медиҳад.

Зарурати таълими таҳлилнависӣ барои донишҷӯёни аз баррасии омилҳои зерин бозкушӣ мешавад, ки дастирии пайвастаи ташаббуси мазкурро амри ҳатмӣ мегардонад:

**Якум**, донишҷӯёни ихтисосҳои соҳаи улуми сиёсӣ бояд аз давраи донишҷӯй бо вижагии таҳлил ва таҳлилнависӣ оғоҳӣ дошта бошанд, то дар бозори меҳнат тавонанд рақобатпазир бошанд.

**Дуюм**, омӯхтани абзорҳои муҳталифи таҳлилнависӣ имкон медиҳад, ки донишҷӯ нигоҳи илмӣ ва хусусияти стратегӣ доштаро дар худ ташаккӯл дихад. Чунин назар зимни фаъолияти касбӣ дар мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ҷамъиятий, мактабҳои олӣ барои тавсеи зарфияти миллӣ мусоидат мекунад, вобастагии зехниро аз берун коҳиши медиҳад ва заминаро барои таҳқими чомеаи шаҳрвандӣ ба вучуд меорад. Зоро ҳар як таҳлилгар имкон дорад, бо навиштаи худ ба раванди қабули қарор таъсир расонад.

**Сеюм**, таҳлили амалӣ аз арзёбии назарӣ бо он фарқ мекунад, ки зимни таҳияи маводи таҳлилӣ таваҷҷуҳӣ асосӣ бештар ба хусусияти амалӣ ва замонӣ нигаронида шуда, аз муаллиф дониш ва доштани иттилооти васеъро талаб мекунад. Яъне, бе анҷоми тадқиқоти амалӣ ё сафари пажуҳишӣ ва истифодаи методологияи мувоғиқ ба воқеяят - таҳияи матни таҳлилӣ ғайриимкон мебошад.

**Чорум**, имрӯзҳо китобу дастурҳои гуногун дар бораи тарзу усули гузаронидани тадқиқот, пажӯхиши амалӣ ва таҳияи матнҳои таҳлилӣ мавҷуданд, vale бинобар сабаби он ки аксари онҳо хусусияти универсалиӣ доранд, истифодаи онҳо барои таҳлилӣ вазъи сиёсӣ, на ба шинохту ҳалли мушкилоти мавҷуда, балки барои ба вучуд овардани воқеяияти дигари фарқунанда мусоидат меқунад. Аз ин рӯ, бояд дар асоси таҷрибаи миллии таҳлилнависӣ бо ба назар гирифтани таҷрибаи ҷаҳонӣ дастурҳои таълимӣ навишта, омӯзонида шавад, то донишҷӯён барои кор дар мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилаӣ ва ҷамъиятӣ пурра омода бошанд.

**Панҷум**, омӯзиши фанҳои марбут ба таҳлилгарӣ барои донишҷӯёни соҳаи илмҳои сиёсӣ басо муҳим буда, онҳо дар ҷараёни омӯзиш дар бораи мағҳум ва тавсифи матни таҳлилӣ ва фаъолияти таҳлилгарӣ, моҳияти ниҳодҳои таҳлилӣ, хусусияти навишти матни таҳлилӣ, иттилоот ва намудҳои он, талаботи қасбӣ ва малакаҳои зарурӣ барои анҷоми фаъолияти таҳлилӣ, намудҳои маводи таҳлилӣ, равиши омода намудани маводи таҳлилӣ, критерияҳои асосии навиштани он, сохтори навиштан ва устувории он ва ба назар гирифтани он ки “мавод барои кӣ навишта мешавад?” маълумоти аниқу дақиқ пайдо кунанд.

**Шашум**, ҳадафи таълими таҳлилнависӣ барои мутахассисони сиёсати хориҷӣ, пеш аз ҳама, аз он сабаб зарур аст, ки онҳо моделсозӣ ва сохторбандии равандҳои минтақавӣ ва глобалиро аз худ меқунанд, унсурҳои муҳимми муносибатҳои дучониба ва бисёрҷонибаро дар муносибати Тоҷикистон бо қишивари мавриди назар таҳия менамоянд. Масъулияти таҳлилгаронро дар таҳияи муҳтавои манфиатҳои миллӣ, хифзу татбиқи он дар арсаи минтақавӣ ва байналмилаӣ дарк менамоянд.

**Ҳафтум**, дар дарозмуддат таълими фанҳои мазкур барои ташаккули мактаби таҳлилнависӣ, мутобиқ ба воқеяияти Тоҷикистон барои хифзу татбиқ шудани манфиатҳои миллӣ ташаккул ва тақвият мейбад. Яке аз масъалаҳои умдаи чунин намуди кор рушди соҳаи таҳлил ва салоҳияти баланди кадрҳои таҳлилгар аст, ки аз рӯи сохтор ва тартиби муайян гузоришҳои

таҳлилиро омода карда, ба таваҷҷуҳи мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ирсол мекунанд. Нуктаи мазкур барои рушди таҳлилгарии ҷамъияти низ муҳим аст, зеро дар Тоҷикистон ин масъала, яке аз мушкилоти ҷиддӣ ба шумор меравад. Дар ҷорҷӯби тақвияти низоми давлатдории миллӣ рушди мактаби таҳлилий ва оянданигарӣ барои арзёбии шароити воқеӣ замина оғарида, дар асоси он таҳияи як силсила иқдомҳои пешгирикунанда ва муайянкунандаи нуктаҳои рушд имконпазир мегардад.

Аз нуктаҳои боло бармеояд, ки рушди таҳлилнависӣ ва таҳлилгарӣ дар қишвар зарурати ҷиддӣ аст ва он мустақиман ба таҳқиму густариши соҳибхӣтиёри давлатӣ таъсир мерасонад. Дар ин самт лозим ба назар мерасад, ки силсилаи бүллетенҳои маҳсуси таҳлилий бо унвони «Сиёсати хориҷии Тоҷикистон», «Сиёсати дохилии Тоҷикистон», «Иқтисоди Тоҷикистон» ва ғайра таҳия ва дар фазои иттилоотии қишвар, минтаقا ва ҷаҳон паҳн карда шаванд, то тарикӣ маҳсулоти фикрии ватанӣ дар шакл додани афкори хонандагони беруна оид ба самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ истифода шавад ва бешубҳа чунин иқдом метавонад барои ташаккули афкори мусбат нисбат ба Тоҷикистон, роҳбарияти олии мамлакат ва давлатдории миллӣ мусоидат кунад.

Дар умум, таълими касбии таҳлилнависӣ барои донишҷӯёни соҳаи илмҳои сиёсии мактабҳои олии қишвар талаботи зарурӣ буда, заманаи мусоидро барои таҳқими суботу амният ва рушди устувори Тоҷикистон меофарад.

*Ризоён Шералий, номзади илми сиёсӣ,  
муаллими қалони кафедраи дипломатия  
ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

